

О.КАРИМОВА, Н. ИСМАТОВА, Ш. САРИҚОВ, О. АМАНОВА

АСОСҲОИ ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚИ ЎЗБЕКИСТОН

Вазорати таълими халқи Республикаи Ўзбекистон барои
донишомӯзони синфи 8-уми мактабҳои миёнаи таълими умумӣ ба
сифати китоби дарсӣ тавсия кардааст

Нашриёти "Huquq va Jamiyat"

Тошканд—2019

Ҷамоати муаллифон:

О. Каримова

Н. Исмадова

Ш. Сариқов

О. Аманова

Зери таҳрири услубии Э. Сариқов.

Мухаррири масъул:

Х.Одилқориев—доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор.

Тақризчиён:

А.А.Дадашева—мудири кафедраи ДИЧД, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент.

Н.З.Ҳакимов—методисти Маркази таълими республика.

О.И.Орзиев—омӯзгори фанни ҳуқуқи мактаби 265-уми ноҳияи Юнусободи шаҳри Тошканд.

Қ.И.Эҳсонов—омӯзгори фанни ҳуқуқшиносии мактаби 231-уми ноҳияи Яшнободи шаҳри Тошканд.

НИШОНДОДҲОИ УМУМӢ ОИД БА ИСТИФОДА АЗ КИТОБИ ДАРСӢ

Материалҳои оид ба ҳар як мавзӯ ба бандҳои зерин тақсим карда, дар асоси тартиби муайян дар саҳифаҳои китоби дарсӣ ҷойгир карда шудаанд.

1. Рақами тартибии дарс ва номи мавзӯ.
2. Матни асосӣ оид ба мавзӯ, матне, ки асосан барои мутолиа дар ҳона пешбинӣ шудааст.
-  3. Материалҳои намоишӣ, саволу супоришҳои, ки донишомӯзонро фаъол мекунанд ва ба музокира ҷалб менамоянд.
-  4. Таърифи истилоҳҳои таърихӣ оид ба матн.
-  5. Барои мустаҳкам намудан, такрор кардани дониши андӯхташуда ва ҳудро санчидан савол ва супоришҳо.
-  6. Дар ҳолати таъя намудани фикрронии мантиқӣ оид ба мавзӯ ба гурӯҳҳо ҷудо шуда, барои машғул шудан бо фаъолияти эҷодӣ.
-  7. Маълумоти таърихӣ оид ба мавзӯ.
-  8. Супоришҳо оид ба амалиёт.
-  9. Матнҳо барои шарҳ додан, иқтибосҳо, моддаҳои иборат аз ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ.
-  10. Маълумоти иловагӣ ва иқтибосҳо оид ба мавзӯ.



Моддаҳои, ки аз
Конститутсияи Республикаи
Ўзбекистон оварда
шудаанд.



Моддаҳои, ки аз
Кодекси меҳнати
Республикаи Ўзбекистон
оварда шудаанд.



Моддаҳои, ки аз
Кодекси ҷиноии
Республикаи Ўзбекистон
оварда шудаанд.



Саволҳо ва супоришҳои фаъолкунанда

1. *Аз расмҳои боло истифода бурда, фикри зеринро эзоҳ диҳед:*
“солҳои охир ислохотҳои оламшумул, ки дар мамлакатамон татбиқ шуда истодаанд, бо назардошти манфиатҳои инсон, халқ ба амал бароварда мешаванд”.
2. *Агар мамлакатамон давлати мустақил нашуда, ба давлати дигар тобеъ мебуд, манфиатҳои халқамон, ҳар як инсон, мову шумо, ҳуқуқу озодиҳоямон, арзишҳои миллиамон оё ин қадар*

- эъзоз мешуд? Мустақилӣ ба халқамон чиҳо дод?
3. Сабаби дар ҳамаи ҳудудҳои диёрамон кушода шудани якчанд Қабулхонаҳои халқ чист? Оид ба фаъолияти онҳо чиҳо ме-донед? Онҳо ба киҳо хизмат мерасонанд? Ба он ҷо кӣ, чаро мууроҷиат мекунад?
 4. Зери ибораи «Бесаводии ҳуқуқӣ» чиро мефаҳмед?
 5. Аз надонистани қонунҳо боре ё ягон вақт афсӯс хӯрдаед?
 6. Вазъиятҳоро ба ёд оваред, ки донистани ҳуқуқатон нафъ овардааст.

Дар диёрамон солҳои охир чунин тағйирот, навсозиҳо ба амал омаданд, ки аз шиддат ва микёс, оламшумулии ин дигаргунсозиҳо дар ҳайрат мемонед. Дар муддати кӯтоҳ қад рост кардани бино ва иншоотҳо, заводу фабрикаҳои ба кор даромада, муассисаҳои таълим ва ҳифзи саломатӣ, озоишгоҳҳо, масканҳои варзиш, санъат, маданият ҳама барои халқ, барои мову шумо бунё карда мешаванд.

Солҳои охир, дар замони баъди эълон истиқлол бори аввал ғояи моҳияти куллии мустақилиро дарккунанда—ғояи бар маркази фаъолияти давлатамон қарор додани манфиатҳои инсон ба миёна гузошта шуд.

Аз қадимулайём башарият орзу кардааст дар ҷое умр ба сар барад, ки дар он ҳар як шахс озод, ҳаёти мустақилона гузаронида, барои пурра намоён кардани имконият ва қобилияташ ҳамаи шароит муҳайё бошад. Барои ҷомаи амал пӯшидани ин орзуи инсон дар кишваре, ки вай иқомат дорад, дар роҳи расидан ба таъмини зиндагии ҳақиқатан озод ва саодатманд пеш аз ҳама шароити муайяни иқтисодию иҷтимоӣ ва сиёсӣ ҳуқуқӣ бояд бошад. Дар ин ҷой эътибор ба ҳуқуқу озодиҳо ба дараҷаи олитарин буданаш лозим. Зеро барои он, ки инсон худро мустақилу хушбахт ҳис намояд, пеш аз ҳама ҳуқуқу озодиҳои вай ҳатман бояд таъмин шуда бошад. Дар садсолаи охири пешрафти ҷамъияти инсонӣ эътибор ба ҳуқуқу озодиҳои инсон вусъат ёфт.

Ҳуқуқҳои инсон, ки меъёри асосии ҳар як ҷамъият ба ҳисоб меравад, ҳамчун объекти ҳуқуқи байналмилалӣ баробари қабули «Баёнияи умумичаҳонии ҳуқуқҳои инсон» дар соли 1948 расман шинохта шуд. Аҳамияти таърихӣ ин ҳуҷҷати таърихӣ, ки Ассамблеяи генералии СММ қабул кардааст, аз он иборат аст, ки он бори нахуст ҷамъияти ҷаҳонӣ ҳимояи инсон ва ҳуқуқҳои онро ҳамчун муаммои байналмилалӣ эътироф кард. Дар қатори давлатҳои мустақил Републикаи Ўзбекистон низ ҳуқуқу

вазифаҳои муайянро дорад. Аз байни онҳо дар ҳудуди мамлакатамон таъмин кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон, ба маънои том ба шахси озод ва мустақил таъдил додани шахрванд вазифаи муҳим ва волотарин ба шумор мераванд.

Қабулхонаҳои халқ, ки дар ҳамаи ҳудудҳои диёрамон ғайриқарор мебаранд, оиди муаммо ва аризаҳои халқ дар маҳалҳо қор бурдани идораҳои давлатӣ, ба оилаҳои камтаъмин расонда шудани ғамхории алоҳида, эътибор ба таълиму тарбияи ҷавонон, бо қор таъмин намудани онҳо, ин ҳама далели равшани дар ватанамон устувор будани манфиатҳои халқ аст. Муҳимтар аз ҳама, таъмин кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ҳамчун сарғоя, мақсади ислоҳоти оламшумул дар мамлакатамон муқаррар карда шуд.

Байни таъмини манфиатҳои инсон, ҳуқуқу озодиҳои он ва мустақилии мамлакат вобастагии бевосита ва узвӣ мавҷуд аст.

Республикаи Ўзбекистон дар натиҷаи қомеъ шудан ба мустақилии ба ҳуқуқҳои зерин ноил шуд:

- даҳлатнопазирӣ, ҳуқуқи соҳиби ҳудуд ва сарҳадоти худ шудан;
- ҳуқуқи қабул кардани шахсон ба шахрвандӣ ва аз шахрвандӣ маҳрум кардан;
- ҳуқуқи қабул кардани Қонуни асосӣ — Конституция, кодексҳо ва қонунҳои худ шудан;
- ҳуқуқи муяссар шудан ба ҳокимиятҳои қонунбарор, иҷроия ва суд;
- ҳуқуқи ташкил кардани қувваҳои мусаллаҳи худӣ;
- ҳамчун субъекти ҳуқуқи байналмилалӣ ҳуқуқи мустақилона ба роҳ мондани робитаҳо ба кишварҳои хориҷӣ;
- ҳуқуқи соҳибӣ намудан ба мулк, ҳуқуқи ташкили бучет ва сохтори молияи худ;
- ҳуқуқи доштани ҳазина ва қорӣ кардани воҳиди пул—валютаи миллий;
- ҳуқуқи ташкил намудани низоми судӣ ва мустақил ба роҳ мондани қор суд;
- ҳуқуқи соҳиб шудан ба герб, байрақ, гимн ва пойтахти худ;
- ҳуқуқи доштани забони давлатӣ;
- ҳуқуқи муқаррар кардани роҳи пешрафт, номи худ, низоми маъмурии худ;
- ҳуқуқи гузаронидани ҳамапурсӣ (референдум) ва тартиби органҳои ҳокимият ва идорақунӣ.

Тавре ки аён шуд, мустақилии ба Республикаи Ўзбекистон қандин ҳуқуқҳои қудонапазир дод. Онҳо ҳуқуқҳои мебошанд, ки дар миқёси кишвар эътибор доранд.

Истиклол ба муносибатҳои Республикаи Ўзбекистон ва ҳар як шахрванди он низ таъсири худро расонд. Ҳис ва идрок намудани ин ҳол барои шумо осон нест. Зеро шумо дар шароити мустақили ба дунё омадед ва камол ёфтед. Аммо агар шумо аз падару бобоёнотон, ки дар шароити мустабиди то замони истиклол зиндагӣ кардаанд, пурсон шавед, баъд мефаҳмед, ки он замон давлат ба шахрвандони худ чӣ гуна муносибат мекард, моҳияти асли ҳукуку озодиҳои инсон бошад танҳо дар шароити мустақили имконпазир аст.

Зери мафҳуми инсон мустақил мо шахсро мефаҳмем, ки дар ватани худ барои ҳаёти озоди хушбахтона ҳуқуқ дошта, аз онҳо бемалол баҳраманд шуда метавонад. Аммо ҳеҷ касе ҷудо аз одамони атроф, ҷамъият зиндагӣ карда наметавонад. Аз ин боис вай дар аснои эҳтироми мустақили ва истифода аз ҳуқуқҳояш дар бораи таъминкунии ҳукуку озодиҳои атрофиёнаш низ фикр бояд намояд. Ҳукуку озодиҳои баробарро ба ҳамаи инсонҳо, ҳамаи шахрвандон давлат таъмин мекунад. Лекин барои он, ки ҳукуку озодиҳои шахрвандон таъмин шаванд, онҳо ба маънои том мустақил бошанд, пеш аз ҳама худ давлат мустақил бояд бошад. Зеро фақат давлати мустақил аз манфиатҳои шахрвандони худ бар омада, барои зиндагии ошошта ва саодатманди онҳо шароити иҷтимоӣ ҳукукиро барпо карда метавонад. Маҳз давлати ҳақиқатан мустақил қонунҳое меофарад, ки ҳукуку озодиҳои инсонро устувор медонад. Танҳо давлати ҳақиқатан мустақил зиндагии шахрвандони худро бар асоси ин қонунҳо дар роҳи ояндаи нек таъмин карда метавонад.

Бо ташаббуси Президентамон Шавкат Мирзиёев қабул шудани Стратегияи ҳаракатҳо оиди 5 самти устувори тараққи додани Ўзбекистон дар солҳои 2017—2021 барои татбиқи амалии ислоҳоти кулӣ дар бобати таъмини зиндагии беҳин, ҳукуку озодиҳо барои мову шумо, ҳар як шахрванд, тамоми мардуми Ўзбекистон омил гардид. Дар самти 2-юми Стратегияи ҳаракатҳо, ки “Таъмин намудани устувори қонун ва боз ҳам ислоҳ кардани низоми суду ҳуқуқ” ном дорад, мустаҳкам намудани кафолатҳои ҳимояи бовариноки ҳуқуқ ва озодиҳои шахрвандон” алоҳида қайд шудааст, ки ин ҳам исботи эътибори баланди давлатамон ба манфиатҳои инсон ва ҳукуку озодиҳои он аст.

Давлати мустақиламон ба дигар давлатҳо мутеъ нашуда агар ба ҳуқуқи сиёсати худро пеш бурдан, тақдири худро ҳудаш ҳал кардан соҳиб бошад, мо, ҳар як шахрванд аз ҳуқуқҳое, ки ба туфайли ин истиклол дастрас шуд, истифода бурда, ба имконияти зиндагии озоду фаровон ноил мегардем.

Ба шарофати истиклол барои шумо имконияти таълим гирифтани, истироҳат кардан, ба фаъолияти эҷодӣ машғул шудан, бо варзиш шуғл

варзидан, аз хизмати тиббии бомалака баҳрааманд гаштан офарида шуд. Яъне шумо дорои имконияти дар ватани мустақил фаровон зистан ва аз ҳуқуқҳои худ истифода бурдан ҳастед. Давлат бошад ин имкониятҳоро фароҳам оварда, кафолат медиҳад.

Шарҳ диҳед!



Шаҳрвандон зимни ба амал баровардани ҳуқуқу озодиҳои худ ба манфиатҳои қонунӣ, ҳуқуқҳо ва озодиҳои дигар шахсон, давлат ва ҷамъият набояд футур расонанд.

Моддаи 20-ум.

Фаъолияти эҷодӣ

1. Рӯйхати ҳуқуқҳоятунро тартиб диҳед.
2. Рӯйхати ӯҳдадорихоятунро тартиб диҳед.
3. Таърифи калимаи «Мустақилӣ»-ро дар дафтар нависед ва онро эзоҳ диҳед.
4. Оё аз дараҷаи саводи ҳуқуқии худатон қаноатманд ҳастед?
5. Чаро таъмин намудани ҳуқуқҳои инсон барои давлат вазифаи асосӣ ба ҳисоб меравад? Барои иҷрои ин вазифа давлатамон кадом тадбирҳоро дар амал татбиқ менамояд?

Саволу супоришҳо барои мустақам ва такрор кардани мавзӯ

1. Гоя, мақсади асосии ислохотҳое, ки дар диёрамон солҳои охир дар амал татбиқ мешаванд, чӣоянд?
2. Ба қорҳое, ки аз тарафи давлат оид ба манфиатҳои инсон амалӣ карда мешаванд, аз ҳудуде, ки дар он зиндагӣ мекунед, мисолҳо оред.
3. Аз чӣ сабаб ба ҳуқуқ ва озодиҳои инсон эътибор зиёд шуда истодааст?
4. Ба «Баёнияи умумичаҳонии ҳуқуқҳои инсон» ҳамроҳ шудани мамлакатамон ба қонунгузори миллии мо чӣ гуна таъсир расонд?
5. Мустақилӣ ба Республикаи Ўзбекистон кадом ҳуқуқҳоро дод?
6. Вакте ки «Инсони мустақил меғӯем» шумо чӣ гуна инсонро мефаҳмед?
7. Мустақилии кишвар барои ҳар як шаҳрванди он чӣ аҳамият дорад?
8. Дар бораи кафолати ҳуқуқу озодиҳои инсон дар Конститутутсияамон чӣҳо зикр шудааст?

Фаъолияти мо ба гояи муҳимтарини конституциявӣ – ба таъмини принсипи адолати иҷтимоӣ бояд равона карда шавад. Адолати иҷтимоӣ сарфи назар аз назари сиёсӣ, ҷинс, миллат, забон ва эътиқоди динӣ таъмин кардани баробарии ҳамаи шаҳрвандон дар назди қонун аст.

Шавкат Мирзиёев

БОБИ I

ШАХС, ҶАМЪИЯТ ВА ДАВЛАТ



Шахс
Ҷамъият
Давлат
Вазифаҳои давлат
Шаклҳои идоракунии давлат
Низоми сиёсӣ





Саволҳо ва супоришҳои фаъолкунанда

1. Ба фикри шумо, одамони дар расмҳо тасвируда аз ҷиҳати ҷисмонӣ, моддӣ, ақлӣ, маънавӣ аз якдигар чӣ қадар фарқ мекунанд?
2. Ба фикри шумо одамони дар расм тасвируда чӣ гуна ҷиҳатҳои умумӣ доранд?

3. *Чаро инсонҳо вақти таваллуд шудан як хел имконияту сифатҳо доранд, лекин баробари калон шудан аз якдигар фарқ карда мераванд?*
4. *Барои дар оилаи худ, мактаб, мактаби олий ғарзона пайдо кардани обрӯю эътибор, нуфуз ба чиҳо вобаста аст?*
5. *Барои инсон кадом чизҳо аз ҳам арзишманданд, номбар кунед.*
6. *Ба он чизҳое, ки ба инсонҳои тоифаи алоҳида қадрманд, лекин барои дигарон чандон аҳамиятнок набуда мисол оред.*
7. *Оид ба арзишҳои миллӣ ва умумиинсонӣ мисолҳо оред. Баланд будани ин арзишҳо барои инсон дар бораи ҳамон инсон чӣ гуна тасаввурот ҳосил мекунад?*

Инсон як аъзо, як унсури (элементи) табиати зинда аст. Лекин инсон аз дигар мавҷудоти табиат бо бисёр ҷиҳатҳояш фарқ мекунад. Вай мисли дигар ҷонзотҳо соҳиби танаи зиндааст. Дар он низ ҷуноне, ки дар ҳайвонҳо ҳаст, барои қонеъ намудани эҳтиёҷ кӯшиш ҳаст, ин кӯшиш инстинкт ҳаст. Лекин ҷиҳатҳои умумии инсон бо ҳайвонҳо дар ҳамин ҷо тамои мешавад. Яъне одам мавҷудоти бошуур, боақл будан барин ҷиҳатҳояшро намоён мекунад, ки ин ҷиҳатҳо танҳо ба намоёндаи як қисми табиат, ки онро одамизот мегӯянд, ба инсон хос аст.

Ҳар як одами алоҳида индивид аст. Вай зан ё мард, ҷавон ё пир, қадбаланд ё пастқомат, лоғар ё фарбеҳ барин хусусиятҳои умумӣ, ба ҳӯрок, об, сарпаноҳ, либос барин эҳтиёҷи умумӣ, вобастагӣ ба падару модар, ба хонаи худ, пазмон шудан, муҳаббат барин эҳсосот дорад. Ин ҷиҳатҳои инсон ба ҳамаи одамон як хел барин хосанд. Яъне ба инсон баъди таваллуд дар давоми камолёбии ин ҷиҳатҳо худ аз худ, бисёр ё кам ташаккул меёбад. Ба ҳамин индивид, ба ҳамин одам, инсон ҳамчун шахс табиалёбии вай, ҷараёни ҳамчун шахс ташаккул ёфтани инсон аз қадим таваҷҷӯҳи инсониятро ҷалб карда меояд.

Хӯш, инсон чӣ гуна ба шахс табиал меёбад? Чӣ гуна инсонро мо шахс гуфтаишон мумкин?

Шахс ҳам, албатта, одам, инсон, индивид. Аммо дар он ғайр аз хусусиятҳои табиӣ, эҳтиёҷот, ҳиссу ҳаяҷон, эҳсосот боз якчанд ҷиҳатҳои пураҳамият мавҷуд. Масалан, барои шахс як қатор арзишҳо (қадриятҳо) муҳиманд. Ба ин арзишҳо мисол карда, оила, ҳонаи вай, мамлакаташ—Ватанаш, маҳаллааш, ҳамсоҳояш, даргоҳи таълим—ҳамсинфонаш ё ҳамкурсонаш, корхонааш—ҳамкасбонаш баринҳоро овардан мумкин. Расидан ба ин арзишҳо, онҳоро ҳифз ва эъзоз намудан мақсад ва мазмуни ҳаёти вай шуда хизмат мекунад. Принсипҳои зиндагии шахс, қонун ва қоидаҳои муносибат бо атрофиён, ноил шудан ба обрӯву эътибор дар муҳити зист, фаъолият ба хоҳиши ӯ хос аст.

Шахс ҳиссу ҳаяҷон ва эҳтиёҷоти худро ҷилавгирӣ карда метавонад. Дар он шуур ва ирода пурзӯр аст. Шахс дунёи дохилиашро медонад, мефаҳмад ва ба низомии муайян дароварда метавонад.

Шахс ҳудахро ва ҳаёти ҳудахро месозад. Барои ин ӯ ҳудахро ва шароити атрофашро дигар мекунад, ташаккул медиҳад. Шахс фақат бо худ овора нест. Вай дар бораи атрофиёнаш, ҳаёт, маҳалла, мамлакат, ватан ҳамеша фикр мекунад, ғам меҳӯрад, ғамхорӣ менамояд. Ҳамчун андоза, меъёри ба дараҷаи шахс шаклёбии инсон бо шахсияти худ чӣ гуна таъсиррасонии вайро ба атрофиён, дигар одамон, ба ватанаш ва ба ҳаёт овардан мумкин.

Мо ҳангоме, ки номи Амир Темур, Ҷалодиддин Мангубердӣ, Алишери Навоӣ, Заҳириддин Муҳаммад Бобур барин аҷдодонамонро ба забон мегирем, онҳро шахсони бузург гуфта, мафҳуми шахс ин қадар салобатнок буданахро ифода менамоям.

Барои ҳамчун шахс ташаккул ёфтани инсон таъсири оила, мактаб, ҳамсоҳо, маҳалла ва дӯстон калон аст. Агар оила ба бача аввалин асосҳоро офарад, кӯдакистон, мактаб ё дигар муассисаҳо таълим дониши зарурӣ, маҳорату малакаҳоро медиҳад. Ҳамсоҳгон ва маҳалла ба ӯ урфу одатҳоро мешиносонад, муносибат бо атрофиёнро ёд медиҳад. Ба чӣ гуна шахс табдил ёфтани инсон аз бисёр ҷиҳат ба сиёсати давлат ба насли ҷавон ва таълиму тарбияи он вобаста аст. Солҳои охир дар Ўзбекистон яке аз самтҳои муҳимтарини ислоҳот, ки бо ташаббуси Президентамон Шавкат

Мирзиёев амалӣ мегардад, айнан ба таълиму тарбияи насли ҷавон, ба воя расонидани шахсони бунёдгари зиндагии хушу фаровон ва мамлакати мутараққӣ равона карда шудааст. Дар маркази ислоҳот айнан шахс, озодӣ, манфиатҳо, орзуву хоҳиш, кӯшишҳои вай истодаанд.



Вақте шахс мегӯем, инсоне дар назар дошта мешавад, ки хусусиятҳои ба худ хос, хоҳишу ирода, орзуву ниятҳо, дониш, маҳорат ва малакаҳо буда, олами маънавияш бой аст.

Инсоне, ки ба сифати шахс ташаккул ёфтааст, ба дараҷаи кофӣ ақлу идрок, дониш, заковат, қувват, таҷриба, маҳорати касбӣ, салоҳияти илмӣ, саломатии ҷисмонӣ ва маънавӣ дорад, яъне соҳиби сарватест, ки онро капитали инсонӣ мегӯянд.

Сарвати маънавии инсон ҷаҳонбинӣ, ҳулку одоб, маданият барин ғазилатҳои вобаста бо дунёи руҳӣ аст, ки асоси капитали инсониро ташкил медиҳанд.

Беҳуда нест, ки мақсади асосии ислоҳотҳо дар кишварамон айнан инкишофи капитали инсонӣ муқаррар шудааст. Зеро капитали инсонӣ омилест, ки мамлакати моро дар миқёси байналмилалӣ қобили рақобат таъмин менамояд.

Шумо ҳам камол ёфта, ҳамчун шахс ташаккул ёфта истодаед, бояд муҳаббататонро нисбат ба ватан тарбия намоед. Рӯҳи ватанпарварии шумо ва ғамхӯрии давлат барои камолоти шахсии шумо аз муштарак будани мақсаду ниятҳои шумо ва ватан дарак медиҳанд. Ҳамин муштаракот кафолати равнақи шахсияти шумо, камол ёфтани шумо барин насли ҷавон, инҳо дар навбати худ тараққиёти ояндаи ватан аст. Чунки ояндаи Ватан дар дасти шумо—насли ҷавон аст.

Фаъолияти эҷодӣ

Роҳи тайнамудаи умратонро таҳлил кунед. Зимнан:

1. Умри гузарондаатонро ба даврҳо ҷудо кунед: а) даври кӯдакӣ; б) даври томактабӣ; в) даври синфи ибтидоӣ; г) даври синфи болоиатон.

2. Имкониятатонро дар ҳар як давр баҳо дода навишта бароед. Дар ҳар як давр шумо ба дараҷаи шахс расидан чӣ қадар лоиқ шудед?
3. Барои он, ки шуморо шахси баркамол гӯянд, чиҳа намерасад?
4. Ҳаёти ояндатонро ба даврҳо тақсим намоед: а) даври мактабӣ; б) даври таълими баъд аз мактаб (коллеҷ, мактаби олий ва ҳоказо); в) даври меҳнат; г) даври пирӣ.
5. Оид ба ин даврҳо низ мисли дар боло таҳлил ва баҳоятонро хаттӣ навишта монед.
6. Шумо худатонро кай шахси баркамол ҳисоб мекунед?
7. Барои расидан ба камолот шумо дар кадом давр чиҳоро бояд амалӣ кунед?
8. Натиҷаҳои фаъолиятро бо фаъолияти ҳамсинфатон муқоиса кунед.

Саволҳо ва супоришҳои фаъолкунанда

1. Қиҳатҳоро номбар кунед, ки инсонро аз дигар мавҷудоти зинда фарқ мекунонад?
2. Ҳиссу ҳаяҷон ва эҳтиёҷот дар ҳаёти инсон чӣ гуна нақш дорад?
3. Барон он, ки инсон чун шахс ташаккул ёбад, кадом омилҳо таъсир мекунанд?
4. Барои шахс арзишҳо чӣ аҳамият доранд?
5. Аз арзишҳое, ки барои шахс бозътиборанд, мисолҳо оред.
6. Дар роҳи ташаккулёбии шахс аҳамияти давлат чӣ гуна аст?
7. Давлатамон барои шахси баркамол шудани насли ҷавон чӣ гуна имкониятҳо фароҳам овардааст? Аз ин имкониятҳо мисолҳо оред.
8. Дар маркази ислохотҳои оламшумуле, ки бо ташаббуси Президенти Ўзбекистон дар амал татбиқ мешаванд, қарор гирифтани инсон, манфиатҳои он, ҳамчун шахси баркамол ба воя расонидани насли наврас шумо, ҳамсинфони шуморо ба чӣ роҳнамун менамояд?
9. Аҳамияти капитали инсониро барои ба шахс табдилёбии инсон фаҳмонед.
10. Кадом шахси таърихро “шахси бузург” номидан мумкин? Шумо аз ин гуна шахсон кӣҳоро номбар карда метавонед?

Мавзӯи 3

Чамъият



Саволҳо ва супоришҳои фаъолкунанда

1. Шумо зери калимаи «ҷамъият» чиро мефаҳмед?
2. Оё худатонро аъзои ҷамъият меҳисобед?
3. Фарқи байни калимаҳои «ҷамъият» ва «ҷамоа»-ро чӣ гуна эзоҳ медиҳед?
4. Одамоне, ки дар расмҳо инъикос ёфтаанд, ҳамаашонро оё аъзои ҷамъият гуфтан мумкин аст? Зимнан баъзе аз онҳо шахрванди кишварҳои хориҷӣ буданашонро ба инобат гиред.
5. Ба расмҳо нигоҳ карда, кӯшиши кунед ҳар як шахсро тавсиф намоед. Зимнан умумият ва тафовути байни онҳоро алоҳида қайд кунед.
6. Агар кӯдаке таваллуд шавад, мо одатан «аъзои нави ҷамъият ба дунё омад» мегӯем. Ин эътироф то чӣ андоза дуруст аст? Фикратонро асоснок намоед.
7. Оё медонед: истилоҳҳои «Ҷамъият» ва «аҳолӣ»-ро дар ка-

дом ҳолат истифода мебаранд? Агар донед, оид ба ин ҳолат мисолҳо оваред.

8. *Инсонҳои гуногунтоифа, ки дар расм мебинед, онҳоро чӣ ва кадом восита муттаҳид кардааст?*

Шумо калимаи «чамъият»-ро дар ҳаёт борҳо шунидаед. Масалан, дар паҳлӯи номи аксар фирмаҳо «чамъияти масъулиятш маҳдудшуда» навишта мешаванд. Ин гуна фирмаҳо барои дар як ҷо фаъолият бурдани чандин нафар тадбиркорон ташкил карда мешаванд. Яъне онҳо барои бурдани фаъолияти якҷоя чамъият ташкил мекунанд. Эҳтимол «Чамъияти истеъмоличӣ», «Чамъияти нобиноӣ», «Чамъияти файласуфон» барин ибораҳо шунидаед. Ба ин чамъиятҳо дар навбати худ бо мақсади якҷоя ҳимоя кардани ҳуқуқи истеъмоличӣ, бо мақсади якҷоя фаъолияти истеҳсолӣ ё эҷодӣ бурдани нобиноӣ, олимони файласуф барои ёфтани ҷавобҳо ба саволҳои мураккаби соҳаи фалсафа бурдани тадқиқоти илмӣ муттаҳид шудаанд.

Агар ҳар кадоме аз ин чамъиятҳо мисол оваред, мебинед, ки ҷамоаи одамони муайян барои амалӣ кардани мақсади аниқ муттаҳид шудаанд. Аммо ҳар яки онҳо чамъиятҳои мебошанд, ки барои чамъиятҳои доираи танг мисол шуда метавонанд.

Барои пурра фаҳмидани истилоҳи «чамъият» боз аз ҳаёти шумо мисол меорем. Шумо борҳо гувоҳ шудаед, ки калонсолон ба шумоён «Чун аъзои муносиби чамъияти ороиштаи фаровоне, ки дар он калон шудаед, ба камол расед» мегӯянд. Хӯш, дар ин ҳолат дар бораи кадом чамъият сухан меравад? Мову шумо айнан бо чамъияте, ки ба маънои васеъ ҳама, хурду калон аъзои он ҳастем, шинос мешавем.

Дар замонҳои қадимтарин- даври сохти ҷамоаи ибтидоӣ дар байни одамон қоидаҳои ба худ хос мавҷуд буд. Одамон даставвал ба гурӯҳ, ҷамоаҳои авлодӣ ва қабилавӣ муттаҳид шуда, барои худ раҳнамо, сарвари авлод ва қабиларо таъин кардаанд. Қараёни тақмилёбии олоии меҳнат ба тақсимоии меҳнат оварда расонд ва одамон ба табақаҳо ҷудо шуданд. Аз ин сабаб онҳое, ки мақсад ва машғулоии

асосиашон ҳимояи муносибатҳои хусусии мулкӣ ва мулкдорон буд, гурӯҳҳои махсус ташкил карданд.

Айнан ин гурӯҳҳои бавучудодада ё ҷамоаи одамон шакли аввалин ва аз ҳама соддаи ҷамъият буданд.

Ҷамъият сохтори муайян ва мураккаби одамон аст, ки дар ҷараёни фаъолияти якҷояи ҳаёти муттаҳид шудаанд. Ин сохтор гурӯҳи оддии иборат аз аъзоён нест, балки ҷамоаест, ки бар асоси қоидаҳои муайян муттаҳид гаштаанд. Одамон ашёҳоро барои истеъмол заруриро тайёр карда, истеҳсол мекунад ва барои зистани худ шароити зарурии иҷтимоӣ фароҳам меоваранд. Инсон аъзои ҷамъият шуда, дар оғӯши ҳамин шарту шароити иҷтимоӣ зиндагӣ мекунад.



Ҷамъият – ҷамоаест, ки аз одамони дар ҳудуди муайян зиста, аз рӯйи эҳтиёҷ ва манфиатҳо муттаҳид гаштаанд, иборат аст.

Ҷамъият гурӯҳи одамони гуногун ё ҷамоае нест. Ҷамъият сохтори мураккаби иҷтимоӣ аст. Вай маҳсули муносибатҳо ва робитаҳои байниҳамдигарии одамон аст. Ҳаёти одамон, истеҳсолот, фаровонии зиндагиро офаридани чизҳои истемолӣ ва байни худ иваз намудани онҳо дар заминаи фаъолияти муайяни муштарак ҷараён мегирад.

Бо таъбири дигар, ҷамъият ҳолати биологӣ набуда, ягонагии олии ташаккулёфтаи одамон аст, ки дар он қонунҳои иҷтимоӣ устувор мебошад.



Ҷамъият – мефаҳмонад аз калимаи арабӣ буда маънояш ҷамоа, ҷамъшуда, якишударо.

Ҳар кадом ҷамоа ҳам ҷамъият шуда наметавонад. Аммо ҳар як ҷамъият ҷамоа ба ҳисоб меравад. Ҷамъият организми зиндаи мураккаб буда, муттасил дигар шуда, инкишоф меёбад.

Одамоне, ки ҷамъиятро ташкил медиҳанд, бисёр ё кам, бой ё камбағал, баробарҳуқуқ ё нобаробарҳуқуқ набудаанд, сарфи назар аз он, ки монанд ё ҳар хеланд, аъзоёни ҷамъияти муайян ба ҳисоб мераванд. Яъне ҷамъият бе инсон, инсон бошад бе ҷамъият вучуд дошта наметавонад.



1. *Се то таърифе, ки ба ҷамъият дода шудааст, хонед ва:*

- 1) фарқи байни онҳоро ёбед;
 - 2) ҷиҳатҳои умумии онҳоро ифода намоед;
 - 3) ба фикри шумо, чаро ба ҷамъият се хел таъриф дода шуд?
- А) Ҷамъият — ҷамоаи одамонест, ки дар ҳудуди муайян зиста, бо мақсади ҳимоякунии манфиатҳо ва яққоя таъминкунии эҳтиёҷоти худ муттаҳид шудаанд.
- Б) Ҷамъият — ҷамоаи одамонест, ки аз рӯи мавқеъ, баромади иҷтимоӣ ва завқ муттаҳид шудаанд.
- В) Ҷамъият — ташкилотест, ки дар роҳи ягон мақсад доимо дар ҳаракат аст.

2. *Аз унсурҳои зерин кадомаш иштирок накунад ҳам ҷамъият ташкил шуданиш мумкин?*

– *Халқ, иқтисодиёт, маданият, давлат, ғоя, ҳуқуқ, қонун.*

Ҷавобатонро асоснок кунед. Зимнан ба таърифҳои ҷарҳелае, ки ба ҷамъият дода шуд, муроҷиат кунед.

Оё гурӯҳи одамонро, ки дар расм ҳастанд, ҷамъият номидан мумкин аст?



Абуалӣ ибни Сино
(980-1037)

Абуалӣ ибни Сино олими машҳури энциклопедист, табиатшинос, файласуф, забоншинос, математик, мусиқашинос, ҳуқуқшинос, нависанда ва шоир аст.

Ибни Сино дар ҷаҳон бо номи «Шайх-ур-раис» («Раҳбари олимони») низ машҳур аст.

Ибни Сино муаллифи чандин ғояҳо ва фикрҳои оид ба ҳуқуқшиносӣ аст. Ғояҳои ӯ оид ба идоракунии ҷамъият, шахрвандӣ, давлат хеле ғуҷуришанд.

Мероси илмӣ адабии Ибни Сино беш аз 450 асарро ташкил мекунад. Аз онҳо қариб 160 тояш то мо расидааст.

Шарҳ диҳед!



Оила ҳалкаи асосии ҷамъият аст ва ҳукуки дар муҳофизати ҷамъият ва давлат буданро дорад.

Никоҳ ба розигии ихтиёрии тарафҳо ва баробарҳуқуқӣ асос меёбад.

Моддаи 63-юм.

Фаъолияти эҷодӣ



Ба гурӯҳҳои иборат аз 5-6 нафарӣ тақсим шавед.

1. Шаклро ҳар як гурӯҳ алоҳида таҳлил намояд.
2. Якдигарро буридани ду доира чиро мефаҳмонад?
3. Буридани се доира чӣ?
4. Ҳар кадоме аз гурӯҳҳо аз нақша истифода бурда ба таъриф додани истилоҳи «ҷамъият» ҳаракат намояд.

Саволу супоришҳо барои мустаҳкам ва такрор кардани мавзӯ

1. Одамон дар замони сохти ҷамоаи ибтидоӣ чӣ гуна зистаанд?
2. Фикри «Ҳар кадом ҷамъият ҷамоа аст»-ро асоснок намоед.
3. Фикри «Ҳар кадом ҷамоа ҷамъият шуда наметавонад»-ро асоснок намоед.
4. Барои ҷамъият муносибатҳои иқтисодӣ чӣ гуна аҳамият дорад?
5. Барои пурзӯр кардани роли худатон дар ҷамъият оянда ба чӣ ҳолат мурасид?
6. Шумо ба мулоҳизаи «Ҷамъиятро бе идоракуни тасаввур наметавон кард» чӣ муносибат баён мекунед. Фикратонро асоснок кунед.
7. Зери ҳуҷуми «Ҷамъият маҷмӯаи муносибатҳои иҷтимоӣ, ҷамъи он аст» чӣ фикрҳо ҳаст?



1



2



3



4



5



Саволҳо ва супоришҳои фаъолкунанда

1. Дар расмҳо ҷавононе, ки Гимни давлатии Республикаи Ўзбекистонро иҷро мекунанд, Байрақ ва Герби давлатии Республикаи Ўзбекистон тасвир ёфтаанд. Аз чӣ сабаб баъди калимаҳои гимн (мадҳия), байрақ, герб сухани давлат истифода мешавад. Фикратонро аз ин хусус бо ҳамсинфонатон гӯед.
2. Дар он ҷое, ки шумо иқомат доред, муаммоҳои хоҳ иқтисодӣ бошад, хоҳ иҷтимоӣ дар ҳокимияти он ҷо ҳал мешаванд. Ба фикри шумо, чаро? Дар аснои ҷавоб ҳокимият органи идоракунии маҳаллӣ буданаширо ба инобат гиред.
3. Қонунҳое, ки дар мамлакатамон амал мекунанд, аз ҷониби кӣ эҷод карда мешаванд? Мавҷуд будани ин қонунҳо ва итоат кардан ба онҳо то чӣ андоза зарур аст? Бе ин қонунҳо оё зистан мумкин аст? Ҷавобатонро асоснок кунед.
4. Пулро кӣ ба муомила мебарорад ва ин муомилаи пулро кӣ назорат мекунанд? Ин назорат то чӣ андоза зарур аст, гуфта

- фикр мекунед?
5. Шумо дар ҳаёти ҳаррӯза таъсири давлатро чӣ гуна ҳис кардаед?
 6. Бе давлат зиндагӣ карданро тасаввур карда бинед. Дар он ҳолат шумо аз кадом вазифа ва масъулият соқит мегардед ва ба кадом муаммоҳо дуч меоед?
 7. Оё калимаи «давлат» ва «ҷамъият» маънои яхела доранд ё гуногун? Аз ин мафҳумҳо кадоме васеътар аст?
 8. Чаро ибораи «давлати мо»-ро истифода мебарем?

Дар фанни «Ҳуқуқшиносӣ» мафҳумҳои «давлат» ва «ҷамъият» мавҷуд аст. Аммо мафҳумҳои давлат ва ҷамъият як хел нест. Давлат институти сиёсии ташаккулёфтаи ҷамъият аст. Дар даври муайяни камолёфтаи тараққиёти ҷамъият ба вучуд омадааст. Пас, ҷамъият чӣ гуна бошад, давлат ҳам чунон мешавад ё баръакс. Ҷамъият дар роҳи ривочи худ аз кадом марҳилаҳо гузарад, давлат ҳам мутаносибан дигар шуда, такмил меёбад. Ин қонуният аст.

Ташкил ёфтани давлат ин дар роҳи аз ҷамъияти ибтидоӣ ба сӯи тамаддун (сивилизатсия) гузаштани инсон гардиши калон аст. Дар дунё пайдоиши аввалин давлатҳои мутамаддин дар Шарқи Қадим, ба ҳазорсолаҳои IV–III-юми пеш аз милод рост меояд. Дар ҳудуди Осиёи Марказӣ дар ибтидои ҳазорсолаи I-уми пеш аз милод нахустин иттиҳодияҳои давлатӣ ба пайдошавӣ сар кардаанд.

Ҷамъият аввал ҳокимияти иҷтимоиро, яъне онро ба сӯи ҳокимияти ҳамаи одамон идора кардааст. Одамон ба қабилаҳои гуногун як шуда,



Дар нимаи якуми ҳазорсолаи I-уми пеш аз милод, дар асрҳои VII–VI дар ҳудуди Ўзбекистон аввалин давлатҳои Хоразми Қадим, Бохтари Қадим пайдо шудаанд. Аз он давр сар карда дар кишварамон асосҳои давлатдорӣ комилан ташкил ёфтанд.

Дар ҳудуди иттифоқ — иттиҳодияҳои давлатҳои Хоразм ва Бохтари Қадим заминҳои аз Сирдарё то Афғонистони миёна дохил мешуданд. Пойтахти давлати Хоразм шаҳри Кӯзалиқир (Хоразм) будааст.

масъалаҳои муҳимеро, ки дар он қabila пайдо мешуданд, якҷоя ҳал менамуданд. Дар идоракунии қорҳои қabila ҳама иштирок мекард. Ин шакли аввалин ва оддии демократия, ҳокимияти халқ буд. Дар оқибати болоравии истеҳсолот, тараққиёт оҳиста-оҳиста дар ҷамъият муносибатҳои сиёсӣ пайдо шуданд.

Ба ҷои ҳокимияти ҷамоа(демократияи ибтидоӣ) ҳокимияти одамони алоҳида пайдо шуд. Ҷамъият ба бойҳо ва камбағалон, баъдтар идоракунандагон ва идорашавандагон тақсим шуданд.

Ҳамин тавр, давлат ҳамчун ҳокимияти сиёсии идоракунандагон пайдо шуд. То он инсоният даври дуру дарози тарихиро аз сар гузаронд. Баробари пайдоиши давлат ҳаёти одамон тамоман дигар шуда рафт.

Давлат дар зинаи муайяни инкишофи ҷамъият ба вучуд омада, он дар ташаккул ва ривочи худ роҳи дароз ва мураккабро тай кард. Идоракунии давлат дар марҳилаи аввал ба усули маҷбуркунӣ асос ёфта буд.

Бо мурури замон иттифоқи одамони барои манфиати умумӣ муттаҳидшуда барои расидан ба он мақсадҳо, якҷоя фаъолият нишон додан ба қоида ва талабҳои муайян зарурат пайдо шуд. Айнан ин зарурат сабабгори пайдошавии қоидаҳои ҳуқуқӣ тартибот — қонунҳои барои ҳамаи аъзоёни иттифоқ маҷбурӣ гардид. Ин дар навбати худ барои ҳукмронии одилона бар одамони дар як ҳудуд муттаҳидгашта имконият фароҳам овард. Такмили ин ҳуқуқӣ тартибот ба такмилёбии ҳокимият оварда расонд. Дар натиҷа шакли давлати намудаш замонавӣ ташаккул ёфт. Ин давлатро бо тарзи зерин, содда баён кардан мумкин: давлат иттифоқи одамонест, ки дар асоси ҳуқуқӣ тартиботи муайян ва дар ҳудуди ягона ҷоришуда ва ба ҳокимияти ягона итоат мекунад.

Лекин ин таъриф ҳамаи нишонаҳои давлати имрӯзаро дар бар намегирад. Барои додани таърифи пурра ба давлат нишонаҳои алоҳидаи онро омӯختан зарур аст.

Нишонаҳои давлат, ки онро аз ҷамъияти ибтидоӣ, авлодӣ фарқ мекунонад, чунин аст:

1. Дар ҷамъияте, ки давлат пайдо шудааст, шахрвандон дар як ҳудуди муайян муттаҳид мешаванд.
2. Давлат барои амалӣ кардани фаъолият ба аппарати идоракунии иборат аз сохтори мураккаб соҳиб мешавад ва бо ёрии ҳамон сохтори

идоракуни ҳокимияти давлатии барои ҳамаи шаҳрвандон маҷбуриро татбиқ менамояд.

3. Барои пурра татбиқ кардани ҳокимияти давлатӣ қонунҳо ва ҳуҷҷатҳои гуногуни нормативӣ қабул мешавад. Яъне, он ҷое, ки давлат мавҷуд аст, ҳуқуқ ҳам вуҷуд дорад.

4. Барои баровардани хароҷоти зарурии ба ғайрияти муҳим ба манбаъҳои молиявӣ соҳиб мешавад. Андоз ва дигар пардохтҳо қорӣ мекунад ва ҷамъ менамояд. Яъне вай соҳиби буҷет мешавад.

5. Давлат барои он, ки ғайрияти худро пурра татбиқ намояд, ба соҳибхитории (суверенитети) худ муваффақ шуданаш лозим.

Яъне, давлат ба нишонаҳои ба худ хос соҳиб аст. Агар яке аз онҳо набошад, мо он ташкилотро давлат гуфта наметавонем.



Давлат – ташкилоти мустақили сиёсӣ, ки қувваи маҷбурикунонда, яъне дорои ҳокимият буда, шаҳрвандони худ, инчунин, манфиати тамоми онҳое, ки дар ҳудудаш истиқомат доранд, ҳимоя карда метавонад, бо дигар давлатҳо алоқаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, маданиро ба амал мебарорад.



**Амир Темур
(1336-1405)**

Он давлате, ки дар асрҳои миёна бобокалонамон Амир Темур барпо карда буд, нишонаҳои аз ҷамъияти оддӣ фарқкунандаро дар худ дошт.

Амир Темур Қўрағонибн Амир Тарагай Баҳодур – арбоби бузурги давлатӣ, сарлашқари мағлубнопазир, бунёдкори яке аз давлатҳои бузург дар асрҳои миёна, раҳбаре, ки дар муносибатҳои хориҷӣ роҳҳои оқилтаринро ёфта тавонистааст, сарлашқари машҳуре, ки санъат ва қонунҳои ҷангро фикр карда баромадааст.

Аз хазинаи ҳикматҳо!

Давлату салтанат аз се чиз: мулк, хазина ва бо лашқар зинда аст. Донои вазир ҳар сеи онро ба тадбирҷӯй хуб ва саранҷом нигоҳ медорад

(Амир Темур)



Халқ на ба идораҳои давлатӣ, идораҳои давлатӣ бояд ба халқ хизмат кунанд.

Шавкат Мирзиёев

Дар фикри мухтасар ва лўндаи мазкури Президентамон моҳияти давлат, шартӣ мавҷудияти он, мақом ва вазифаҳои идораҳои давлатӣ таҷассум ёфтаанд. Бо назардошти ин:

1. Аз калонсолони оилаатон пурсида бидонед, ки то чанд соли охир ба идораҳои давлат муроҷиат карда, чӣ қадар ба мушкилиҳо дучор омада буданд.
2. Оид ба вазифаҳои “Қабулхонаҳои халқ”, ки дар ҳамаи ҳудудҳои диёрамон фаъолият оғоз намудаанд, маълумот ҷамъ кунед.
3. Фаъолияти Марказҳои хизматҳои давлатӣ исботи амалии суҳанони болоии Президентамон буданашро асоснок кунед.

Фаъолияти эҷодӣ

1. Давлати шартӣ таъкил кунед. Ба он ном гузоред.
2. Давлататонро аз рӯи 5 нишонае, ки дар боло гуфта шуд, тавсиф намоед.
3. Агар аз он нишонаҳо як ё дутояш набошад, имконияти чӣ гуна вазъият ба вуҷуд омаданаширо моделӣ карда бинед ва барои дарки оқибатҳои он кӯшиш намоед.

Саволу супоришҳо барои мустаҳкам ва такрор кардани мавзӯ

1. Тарафҳои умумӣ ва фарқкунандаи мафҳумҳои давлат ва ҷамъиятро номбар кунед.
2. Оё ҷамъият бе давлат буда метавонад? Ва баръакс, давлат бе ҷамъият вучуд дошта метавонад?
3. Таъкилҳои давлат ба инсоният чӣ дод?
4. Дар ҳудуди давлатамон иттиҳодияҳои аввалини давлат кай ба пайдошавӣ сар карданд?
5. Аввалин давлатҳоро тавсиф намоед.
6. Ба инкишофи давлатдорӣ чӣ таъсир мерасонад?
7. Давлатҳо дар марҳилаи аввал фаъолияти худро бар асоси чӣ пеш бурдаанд?
8. Нишонаҳои асосии давлатро номбар кунед. Ин нишонаҳоро аз рӯи дараҷаи муҳимӣ оё ҷудо кардан мумкин аст?

Мавзӯи 5

Вазифаҳои давлат



1



2



3



4



2



5

Саволҳо ва супоришҳои фаъолкунанда

1. Дар оилаи шумо ононе, ки аз нафақаи пиронсолӣ, стипендияҳо ва қўмақпулии давлатӣ мегиранд, ҳастанд? Ин пардохтҳоро кӣ амалӣ менамояд?
2. Ҳоло дар маҳалҳо Марказҳои хизматҳои давлатӣ фаъолият мебаранд. Оё медонед, ин марказҳо кадом хизматҳоро нишон медиҳанд? Аз хусуси ба воситаи ин марказҳо аз тарафи давлат ба аҳоли расонидани хизматҳо мисолҳо оред.
3. Сабаби як қисми хароҷотҳои шифоҳона аз тарафи давлат дода шуданаширо гуфта диҳед.
4. Ҳангоме, ки дар кӯчаҳои шаҳратон (деҳаатон) гапту гузур мекунад, оё фикр кардаед, ки сохтан ва таъмири ин роҳҳоро кӣ ба сомон мерасонад? Ин корҳо аз чӣ сабаб ба амал бароварда мешаванд?
5. Агар органҳои (мақомоти) корҳои дохила, суд, прокуратура набошанд, кадом муаммоҳо сар заданашон мумкин? Шумо дар чунин вазъият зистанро хоста будед?
6. Аз ҳолат ва вазъиятҳое, ки дар зиндагии ҳаррӯзаатон вобаста бо давлат аст, мисолҳо оваред.
7. Аз муаммоҳое ҳарф занед, ки ҳалли онҳо бе давлат амалӣ шудааст.

Ҳар як давлат тамоилҳои асосии фаъолияти худро муқаррар мекунад. Ин тамоилҳо аз вазифаҳои асосии он бармеоянд.

Мавҷудияти давлат, зарурии он дар вазифаҳои давлат инъикос мегарданд. Давлат дар фаъолияти худ чандин функсияҳоро (тамоилҳои фаъолиятро) амалӣ менамояд.



Функсияҳои давлат *тамоилҳои асосии фаъолияти давлат буда, бар онҳо ҷиҳатҳои иҷтимоии давлат ба рӯи об мебароянд*

Барои омӯختани функсияҳои (вазифаҳои) давлат онҳоро ба гурӯҳҳо (тасниф) кардан ба мақсад мувофиқ аст. Таснифро бар асоси ин нишонаҳо ба амал баровардан беҳтар аст:

1. Аз рӯи маҳалли нишон додани фаъолият:
 - дохилӣ;
 - берунӣ.
2. Аз рӯи муддати фаъолият нишон додан:
 - доимӣ;
 - муваққатӣ.
3. Аз рӯи муҳимияти иҷтимоӣ:
 - асосӣ;
 - ғайриасосӣ.
4. Аз рӯи шакли ҳуқуқи ба амал баровардан:
 - эҷоди қонун;
 - иҷрои ҳуқуқ;
 - суд.

Мо ҳоло фаъолият нишон доданро аз рӯи ҷои фаъолият муфассал меомӯзем. Зеро дар фанни ҳуқуқшиносӣ айнан маҳз ба ҳамин таснифкунӣ хеле муҳим гуфта баҳо додаанд.

Ба функсияҳои дохилии давлат вазифаҳои вобаста ба амалӣ шудани онҳо дар дохили мамлакат медароянд. Он функсияҳое, ки дар хориҷи кишвар амалӣ мешаванд, функсияҳои берунии давлатро ташкил медиҳанд.

Давлат дар аснои иҷрои функсияҳояш чандин вазифаҳоро иҷро менамояд. Иҷрои ин вазифаҳо дар навбати худ ба иҷрои функсияҳо оварда мерасонад. Вазифаҳои иҷрокунандаи давлатро аз рӯи соҳаҳо ба

намудҳо ҷудо кардан мумкин. Дар бобати амалӣ кардани функцияҳои дохилӣ вазифаҳои иҷрошавандаро ба намудҳо ҷудо карда муфассал меомӯзем. Вазифаҳои оид ба функцияҳои дохилии давлат зерин ҳастанд:

Вазифаҳои иқтисодӣ:

- ◆ Таҳияи сиёсати иқтисодӣ ва таъсиррасонӣ ба иқтисодиёт;
- ◆ Идоракунии сектори давлатии иқтисодиёт (заводу фабрикаҳо, киштзорон, конҳо);
- ◆ Ба роҳ мондани асосҳои ҳукукии муносибатҳои бозор ва сиёсати нарх.

Вазифаҳои иҷтимоӣ:

- ◆ Ҳимоякунии қисми ба ёрӣ мӯҳтоҷи аҳоли;
- ◆ Ҳифзи саломатӣ ва дастгирии системаи таълим;
- ◆ Таъминкунии аҳоли бо неъматҳои иҷтимоӣ.

Вазифаҳои сиёсӣ ҳукукӣ:

- ◆ Ҳимоякунии ҳукуку озодиҳои шахрвандон;
- ◆ Таъминкунии қонуният ва тартиб;
- ◆ Ҳифзи оромӣ ва тифоқи байнимиллӣ.

Вазифаҳои маданият маърифӣ:

- ◆ Инкишоф додани илму фан, таълим;
- ◆ Инкишоф додани маданияти миллӣ.


Вазифаҳои молиявӣ:

- ◆ Назорати низоми андоз ва гумрук (боч);
- ◆ Назорат аз болои муомилаи пул;
- ◆ Дигар фаъолияти соҳаи молия.

Вазифаҳои амният ва ҳимоякунии:

- ◆ Таъмини ҳукуку озодиҳои аҳоли;
- ◆ Муҳофизати табиат;
- ◆ Таъминкунии дахлатнопазирии мулк;
- ◆ Барқароркунии тартиботи ҳукук.

ФУНКСИЯҲОИ ДАВЛАТ



Бурдани муносибатҳои тарафайн бо дигар давлатҳо функсияҳои берунии давлатро муайян мекунад.

Ҳар кадом давлат маҷбур аст, ки бо дигар давлатҳо алоқаҳои гуногунро ба роҳ монад. Дар он сурат онро ҷамъияти ҷаҳонӣ эътироф мекунад. Ба ин алоқаҳо дохил шуданашон мумкин:


1. Алоқаҳои дипломатӣ;
2. Алоқаҳои тиҷоратӣ;
3. Алоқаҳои маданӣ;
4. Алоқаҳои ҳарбӣ ва ҳоказо.

Давлат инчунин бояд бо ташкилотҳои байналмилалӣ низ алоқаҳояшро ба роҳ монад. Ба зумраи ташкилотҳои байналмилалӣ Созмони Милали Муттаҳид, Ташкилоти умумиҷаҳонии савдо ва дигаронро дохил кардан мумкин.

Республикаи Ёзбекистон аъзои комилҳуқуқи бонуфузтарин ташкилотҳои байналмилалӣ шудааст.

Шарҳ диҳед!

Мавҷудияти давлат, зарур будани он дар функсияҳои вай инъикос мешавад.



1. Ҳаракат карда, ба кадом табақа мансуб будани одамони дар расм тасвиришударо аниқ кунед.

2. Айнан нисбати ҳамин табақаи одамон давлат кадом функцияҳоро амалӣ кардааст?



3. Дар ин бобат давлат кадом вазифаҳоро иҷро мекунад?

Фаъолияти эҷодӣ

1. Ба давлате, ки худатон шартан таъшиқ кардед, барои шаҳр-вандон кадом шароитҳоро фароҳам меовардед?
2. Барои фароҳам овардани ин гуна шароит давлати шумо кадом вазифаҳоро бояд анҷом диҳад?
3. Иҷро кардани ин вазифаҳо барои давлататон дар иҷрои кадом функцияҳо имкон медиҳад?
4. Давлататонро ба кадом таъшиқоти байналмилалӣ аъзо мекардед? Чаро?

Саволу супоришҳо барои мустаҳкам ва тақрор кардани мавзӯ

1. Моҳияти ибораи «функцияи давлат»-ро маънидод кунед.
2. Намудҳои функцияҳои давлатро ҷудо карда нишон диҳед.
3. Вазифаҳои асосии давлатро номбар кунед.
4. Вазифаҳои давлатро «муҳим» ва «на он қадар муҳим» гуфта ҷудо кардан мумкин аст?
5. Шумо аз ҳаёти худ аз иҷрои вазифаҳои давлат мисол оваред.
6. Барои он, ки давлат функцияҳояшро иҷро намояд, шумо чӣ гуна ёрдам расондатон мумкин аст?



Саволҳо ва супоришҳои фаъолкунанда

1. Байрақҳои дар расм буда аз они кадом давлатҳоянд?
2. Раҳбарони давлат дар ин давлатҳо чӣ гуна ном доранд?
3. Ба сохти идоракунии давлатҳои мамлакатҳое, ки байрақашон аз чап ҷой гирифтаанд, кадом умуимият хос аст? Дар мамлакатҳои тарафи рост чӣ?
4. Бо истилоҳҳои монархия ва республика шинос ҳастед? Ин истилоҳҳо чӣ маъно доранд?
5. Ин истилоҳҳо бо номи кадом мамлакатҳое, ки шумо медонед, илова карда истифода мешаванд?
6. Давлатҳои монархия ва республикаро, ки аз ҷанни таърих ба шумо маълум аст, ба ёд оварда, барои номбар намудани онҳо ҳаракат кунед.
7. Нисбати идоракунии давлати Ёзбекистон кадоме аз истилоҳҳои дар боло зикришуда истифода бурдан мумкин? Чаро ин гуна аст? Аз ин хусус ҳеҷ фикр кардаед? Агар фикр карда бошед, ҳулоса бароред.

Давлат аз рӯи асосҳои зерин ба **намудҳо** чудо мешаванд: шакли идоракунии; сохти ҳудудӣ, тартиби (режими) сиёсӣ.

Давлатҳо аз рӯи **шакли идоракунии** ба намудҳои **монархия** ва **республика** чудо мешаванд.



Шаклҳои давлат гуфта, аз ҷиҳати идоракунии давлат, сохти ҳудудӣ ва низоми сиёсӣ ба кадом шаклҳо ҷудо шудан фаҳмида мешавад.

Шакли идоракунии гуфта, муносибатҳои ҳокимияти давлатӣ, идораҳои он бо аҳолии, дараҷаи иштироки аҳолиро дар ташаққули ин идораҳоро мефаҳманд.

Монархия – шакли идоракунии давлате, ки дар он ҳокимияти олии давлати ҳокими якка, сарвари давлат аст. Дар он ҳолат ҳокимият аксар вақт ба фарзандони ҳокими якка (монарх), баъзан бо қарори ҳокими якка ба дигар шахс мерос шуда мегузарад.



Монархия аз калимаи юнонӣ гирифта шуда, маънояш **ҳокимияти як кас аст.**

Аз таърих дар ҳудуди Ўзбекистон чун давлати идоракуниаш монархӣ давлатдорӣи даври Темуриҳоро мисол овардан мумкин.

Даври Соҳибқирони бузург Амир Темур ва Темуриҳо дар бобати инкишофдиҳии идоракунии давлат ва ҳуқуқ даври нав гардидааст. Амир Темур дар соҳаи идоракунии давлат аз таҷрибаи идоракунии сиёсии то давраи мавҷудбуда васеъ истифода бурдааст. Хизмати таърихӣ ӯ иборат аз он аст, ки вай дар шароити нави таърихӣ сохти идоракунии давлат, тартибу қоидаҳои сиёсати дохилию хориҷӣ, асосҳои ҳуқуқиашро тақмил дод. Сохти идоракунии давлат ба қонун қоидаҳои ислом асос ёфта буд. Қозихо шахсан ба ҳуди Амир Темур ҳисобот медоданд. Темур тартиботи қатъӣ ва қонунҳояшро дар тузукоти худ ифода кардааст.

Аломатҳои асосии монархия чунинанд:

- 1) монарх давлатро шахси менамояд, дар сиёсати дохилию хориҷӣ ҳамчун сарвари давлат ба майдон мебарояд;
- 2) монарх давлатро танҳо ҳудудҳои идора мекунад;
- 3) ҳокимияти монарх муқаддас ва илоҳӣ эълон карда мешавад;
- 4) монарх дар фаъолияти худ мустақил аст;
- 5) тартиби алоҳидаи қорӣ қардани ҳокимият ва қабули он мавҷуд аст;

6) идоракунии якумра;
7) монарх барои натиҷаи идоракуниаш аз нигоҳи юридикӣ ҷавобгар нест.

Монархия ба шаклҳои **мутлақ** ва **маҳдуд** (ё **парламентӣ**) ҷудо мешавад.

Агар монарх дар давлати худ идоракуниаш бо дигар идора маҳдуд нашуда бошад, он **монархияи мутлақ** номида мешавад.

Агар ҳукмронии монарх бо ягон идораи конституциявӣ маҳдуд карда шуда бошад, он монархия **монархияи маҳдуд, конституциявӣ, монархияи шаклаш идоракунии парламентӣ** номида мешавад (масалан, Британияи Кабир, Дания, Норвегия, Шветсия).

Республика чунин шакли идоракунии давлат аст, ки дар он идораҳои олии ҳокимият ба мӯҳлати муайян интиҳоб мешаванд.

Аломатҳои асосии давлатҳои идоракуниашон шакли республика чунин аст:



«Республика» калимаи юнонӣ буда, маънояш «кори умумӣ» аст.

- ◆ интиҳоб шудани идораҳои олии ҳокимият;
- ◆ тақсимшавии ваколати ҳокимият;
- ◆ дар муддати интиҳобшуда қабул шудани қарорҳо аз тарафи идораҳои олии ҳокимият;
- ◆ болоравии нуфузи судҳое, ки адолати судиро дар амал татбиқ мекунанд;

◆ иштирок кардани шаҳрвандон дар қорҳои идоракунии давлат.

Республикаҳо ба **республикаҳои президентӣ** ва **республикаи парламентӣ** ҷудо мешаванд.

Дар республикаи президентӣ давлатро Президенте идора мекунад, ки он аз тарафи халқ бевосита интиҳоб шуда, ваколати зиёд дорад. Вай бевосита идоракунандаи ҳокимияти иҷроия ба ҳисоб меравад.

Ба республикаи президентӣ чун мисоли равшан давлатҳои ШМА, Бразилия, Аргентина ва Мексикаро гуфтан мумкин аст.

Дар республикаи парламентӣ сарвари давлат — президент шахси ба ла-возим интиҳобшаванда буда, асосан аз тарафи парламент интиҳоб мешавад.

Ба республикаи парламентӣ давлатҳои Италия, Германия, Португалия, Юнон, Ирландия ва Ҳиндустонро мисол овардан мумкин аст.



Давлати фозил бояд ба якдигар ёрирасони аҳолиаш, ба инсонпарварӣ, меҳру оқибати инсонӣ, ба сарвати олитарин будани онро дарк намудан, ба некӣ асос намояд.

Фаробӣ



Ҷадвали зеринро ба дафтаратон кӯчонед ва пур кунед.

Номҳои давлатҳо	Монархия	Республика
Ўзбекистон		
Россия		
Мексика		
Франсия		
Қувайт		
Польша		
Нигерия		
Эрон		
Афғонистон		
Белгия		
Исландия		
Дания		
Арабистони Саудӣ		
Марокаш		
Чили		
Куба		

Шарҳ диҳед!

Дарк кардам, ки нӯҳ ҳиссаи корҳои давлат маслиҳат, тадбир ва машварат буда, як ҳиссааш бо шамшер ба иҷро расондан будааст.

(Амир Темур)

Аз хазинаи ҳикматҳо!

Агар дар атрофи ҳокимият адолат ҳукм наронад, вай ба инкироз рӯ меоварад.
(Абубакр Хоразмӣ)

Фаъолияти эҷодӣ

Ҷадвали зеринро ба дафтарадон кӯчонед ва дар асоси аломатҳои идоракунии давлат пур кунед.


<i>Идоракунии монархӣ</i>	<i>Идоракунии республика</i>
<i>Намуна:</i> – монарх давлатро шахсӣ мекунонад. Дар сиёсати хориҷӣ ва дохилӣ ҳамчун сарвари давлат ба майдон мебарояд.	<i>Намуна:</i> – идораҳои олии давлат интихоб карда мешаванд.

Саволу супоришҳо барои мустаҳкам ва такрор кардани мавзӯ

1. Дар ҷудо кардани давлат ба намудҳо ҷиҳат асос карда гирифта шуданд?
2. Шакли идоракунӣ гуфта ҷиро мефаҳмед? (Ба маънои луғавии ибораҳо эътибор диҳед).
3. Маънои луғавии «монархия» ба моҳияти ин истилоҳ мувофиқ меояд?
4. Аломатҳои асосии монархияро номбар кунед.
5. Тафовут ва умумияти «монархияи мутлақ» ва «монархияи маҳдуд»-ро номбар кунед.
6. Дар давлати Темуриён идоракунӣ бар чӣ асос ёфта буд?
7. Маънои луғавии «республика» то чӣ андоза ба моҳияти ин истилоҳ мувофиқ аст?
8. Аломатҳои асосии давлатҳои шакли идоракунӣ республикаро номбар кунед.
9. Қадом намудҳои республика ҳафт?
10. Ҷиҳатҳои фарқкунанда ва умумияти онҳоро номбар кунед.

Мавзӯи 7

Шакли сохти давлатӣ




Унитар



Федератив



Конфедератив



Саволҳо ва супоришҳои фаъолкунанда

1. Ба тасвир нигоҳ карда ба эзоҳ додани истилоҳи «унитар», «федератив» ва «конфедератив» ҳаракат намоед.
2. Оё дар бораи Федератсияи Россия ном гирифтани ин давлат фикр кардаед? Нисбат ба ин савол фикратонро баён намоед.
3. Оё ибораи «Иттифоқи Европа»-ро шумидаед? Ба шарҳи маънои ин ибора ҳаракат кунед.
4. Вақте номи Венгрия, Латвия, Полия барин давлатҳо ба забон гирифта мешавад, чаро истилоҳи федератсия ва конфедератсия илова карда намешавад. Сабаби онро аниқ кунед.
5. Республикаи Ўзбекистонро шумо ба сафи кадом давлатҳо мегузоштед? Барои чӣ?

Давлатҳои аз ҷиҳати сохти давлатӣ оддӣ (**унитар**) ва мураккаб (**федеративӣ, конфедеративӣ**) шуданашон мумкин.

Дар давлати **унитар** дар миқёси тамоми мамлакат қонунгузорӣ, идораҳои иҷроия ва суд ягона, умумӣ мешаванд.

Аломатҳои давлати унитар:

- ◆ мавҷуд будани конституцияи ягона, сохти ягонаи қонунгузорӣ;
- ◆ мавҷуд будани армияи ягона;
- ◆ амал кардани воҳиди ягонаи пул;

- ♦ қисмҳои таркибӣ, яъне ба сохтори маъмурию ҳудудӣ тақсим шудан;
- ♦ қорӣ будани сиёсати ягонаи андоз ва кредит дар ҳамаи воҳидҳои маъмурию ҳудудӣ:
- ♦ мавҷуд будани шахрвандии ягона.



Шакли сохти давлат ташикли маъмурию ҳудудии онро ташикл кардан аст.



Унитар — калимаи латинӣ буда, маънояш оддӣ, ягона аст.

Конститутсияи ягона
Қонунҳои ягона
Шахрвандии ягона
Пули ягона
Сиёсати ягонаи пулу кредит
Армияи ягона

Дар тафовут аз давлати унитар давлати федеративӣ сохти мураккаби давлат аст. Давлати федеративӣ аз иттифоқи якчанд давлат ҳосил мешавад. Субъектҳои онҳо штат, кишвар, республика, амирӣ шуданаш мумкин. Субъектҳои федератсия ба қисмҳои маъмурию ҳудудии худ соҳибанд.

Ин давлатҳо баъди муттаҳид шудан аъзои федератсия ба ҳисоб мераванд, ваколати асосии ҳокимият ба органҳои марказӣ дода мешавад.



Давлати федеративӣ давлати мураккаб, иттифоқи маҳсули муттаҳид шудани якчанд давлатҳо аст.

Аломатҳои асосии давлати федеративӣ:

- ♦ ҳудуди федератсия аз ҷамъи ҳудуди субъектҳо иборат аст;
- ♦ ҳокимияти олии қонунбарор, иҷроия ва суд ба идораҳои давлати федералӣ мансуб мешавад.
- ♦ конститутсияи умумии федератсия муносибатҳои ҳуқуқии субъектҳо ва ҳуди федератсияро муқаррар мекунад;

- ◆ ҳар кадом субъекти федератсия алоҳида конституцияи худ, органҳои худии олии қонунбарор, иҷроия ва суд доранд;
- ◆ идораи олии қонунгузории федератсия одатан аз ду палата иборат мешавад. Дар ин асно палатаи болоии федератсия манфиатҳои аъзоёнашро ифода мекунад



Ҳоло дар дунё беш аз 20 давлати федеративӣ мавҷуд аст. Муносибатҳои федератсия ва субъектҳои он на ҳам вақт эҷобӣ мешаванд. Инро пароканда шудани Иттифоқи Шӯравӣ, Чехословакия, Югославия барин федератсия.




Конфедератсия (лотинӣ—иттифоқ, иттиҳодия) иттифоқи давлатҳост, ки барои расидан ба ягон мақсад дар баробари нигоҳ доштани суверенитети худ муттаҳид шудаанд.

Давлатҳо бо нигоҳ доштани мустақилӣ ва суверенитети худ бо назардошти ин ё он мақсад муттаҳид шуданашон мумкин. Дар он сурат ин иттифоқ **конфедератсия** номида мешавад. Дар конфедератсия ҳудуди ягона, шаҳрвандии ягона намешавад. Ҳар як давлат субъекти баробарҳуқуқи ҳуқуқи байналмилалӣ мешавад.

Аломатҳои конфедератсия чунинанд:

- ♦ давлатҳои мустақил барои расидан ба мақсадҳои муайян муттаҳид мешаванд;
- ♦ конфедератсия сохтори мустаҳкамнабуда;
- ♦ ҳудуди ягона намешавад (ҳудуди конфедератсияро ҳудуди умумии аъзоёни он ташкил медиҳад);
- ♦ шаҳрвандии умумӣ намешавад;
- ♦ аъзоёни конфедератсия озодона аз он баромада метавонанд;
- ♦ аъзоёни конфедератсия ҳукуқи эътироф накардан ё умуман истифода накардани (нулификатсия кардани) ҳуҷҷатҳои қонунии ҳокимияти иттифокро доранд;
- ♦ ба ваколати конфедератсия ҳал кардани масъалаҳои наҷандон зиёд дохид мешавад;
- ♦ сармои конфедератсия аз ҳисоби аъзобадали ихтиёрии аъзоёни он ташкил мешавад



Шарҳ диҳед!

Шакли сохти давлат ташкил ёфтани маъмурию ҳудудии он аст.

Фаъолияти эҷодӣ

1. Шакли давлати шартан ташикл кардаатонро қайд кунед.
2. Бо ҳамсинфатон давлатҳои сохташон гуногунро ташикл диҳед.
3. Донишомӯзони соҳиби давлатҳои аз нигоҳи шакли ташикл якхела як шуда, сето гуруҳ ташикл намоед.
4. Хар як гуруҳ афзалияти шакли ташикли интихобнамудаашро гуфта диҳад.
5. Гуруҳҳои муқобил, баръакс, камбудииҳои онҳоро гӯянд.


Фаъолияти эҷодӣ

Чадвали зеринро ба дафтарадон кашед, бо ёрии падару модар ё калонсолон онро пур кунед.

Давлатҳо	Шакли идоракунии	Шакли сохташон
Ўзбекистон	республика	унитар
Россия		
ШМА		
Эрон		
Испания		
Бразилия		
Қазоқистон		
Британияи Кабир		

Саволҳо ва супоришҳо барои мустаҳкам кардан ва такрор

1. Шаклҳои сохти давлатҳоро номбар кунед.
2. Аз чӣ сабаб давлатҳо аз нигоҳи шакли сохташон хар хел мешаванд?
3. Чихатҳои умумӣ ва фарқкунандаи хар се шакли давлатҳоро гуфта диҳед.
4. Ба давлатҳои унитар мисолҳо оред.
5. Ба давлатҳои федеративӣ мисолҳо оред
6. Ба давлатҳои конфедеративӣ мисолҳо оред
7. Аз чӣ сабаб давлатҳои федеративӣ ва конфедеративӣ дар баъзе ҳолатҳо пароканда шуда мераванд?



Саволҳо ва супоришҳои фаъолкунанда

1. Эҳтимол калимаи демократияро бисёр шунидаед. Дар бораи моҳияти ин калима ҳеҷ фикр кардаед? Фикратонро ба ҳамсинфонатон ҳавола намоед.
2. Мағзи истилоҳи «ғайридемократӣ»-ро кушоед. Ба таркиби ин калима эътибор диҳед.
3. Оид ба фашистҳо бисёр хондаед ва филмҳо дидаед. Аз хулқу атвори фашистҳо баромада, дар бораи фашизм фикратонро баён кунед.
4. Эҳтимол шунидаед, ки собиқ иттифоқро «давлати тоталитар» мегуфтанд. Он чӣ маъно дорад? Аз ин хусус фикр кардаед? Фикратонро баён кунед.
5. Ба нақшаи боло нигоҳ карда, барои тавсиф намудани шакли ҳар як давлат ҳаракат кунед.
6. Аз истилоҳҳои дар нақшабуда баромада, барои тавсиф кардани ҳар як шакли давлат ҳаракат кунед.

Сохти усулҳо ва услубҳои амалӣ намудани ҳокимияти давлатиро **тартиботи сиёсӣ** мегӯянд. Вазъи сиёсӣ, яъне дараҷаи озодии сиёсиро айнан тартиботи сиёсӣ муайян мекунад. Вақте сухан дар бораи тартиботи сиёсии ягон давлат меравад, пеш аз ҳама чӣ тавр ташкил шудани ҳокимияти давлатӣ дар ин мамлакат, таъминшавии ҳуқуқи озодиҳои инсон, ҳолати гуногунандешии сиёсӣ, фаъолиии иҷтимоии аҳоли ба эътибор гирифта мешавад.



*Системаи ягонаи усулу услубҳое, ки қувваҳои сиёсии дар сари ҳокимият будагӣ дар идоракунии давлат истифода мебаранд, **тартиботи сиёсӣ** номида мешавад.*

Тартиботи сиёсӣ асосан ду хел мешавад:

1. Демократӣ;
2. Ғайридемократӣ.

Дар шароити тартиботи демократӣ ҳуқуқҳои сиёсӣ шаҳрвандии инсон ҳурмат мешавад. Шаҳрвандон барои ташкили идораҳои давлатӣ ва дар фаъолияти он фаъол иштирок мекунад. Манбаи ягонаи ҳокимияти демократӣ халқ ба ҳисоб меравад.



«Демократия» калимаи юнонӣ буда, маънояш «ҳокимияти халқ» аст.

Агар дар давлат тартиботи демократӣ ҳукмрон бошад, дар ин давлат одамон аз ҳуқуқи озодиҳои умумэътирофӣ пурра истифода мебаранд, давлат онҳоро ҳамаҷониба кафолат медиҳад ва ҳимоя мекунад.



*Тартиботи сиёсӣ, ки зимни он ҳуқуқҳои сиёсӣ ва шаҳрвандии инсон эътироф шуда, ҳурмат мешавад, идоракунии давлат бар асоси принципи ба аксарият иттиҳоди қардани аққалият татбиқ мегардад ва манфиатҳои аққалият ҳимоя мегардад, тартиботи сиёсӣ **демократӣ** номида мешавад.*

Аломатҳои тартиботи демократӣ:

- 1) аз нигоҳи иқтисодӣ озод будани шахс;
- 2) эътироф шудан ва кафолати ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрвандон;
- 3) аз рӯи принципи иттиҳоди аққалият ба аксарият амалӣ гардидани идоракунии давлат;
- 4) тақсим шудани ваколати ҳокимият;
- 5) мавҷудияти гуногунандешӣ (плюрализм) дар ҳаёти иҷтимоӣ, бисёр будани иттиҳодияҳои иҷтимоӣ сиёсӣ;
- 6) устувор будани қонун.

Дар давлати демократӣ гуногунандешии ғоявӣ ва сиёсӣ аз тарафи конститутсия дастгирӣ крада, ба ғаёлияти хизбҳои сиёсӣ рухсат дода мешавад. Ҳизбҳои сиёсӣ ба воситаи иштирок намудан дар интиҳоб кардани депутатҳо ба идораҳои ҳокимияти олий ва маҳаллӣ то имкон доранд ба идораҳои ҳокимият депутатҳои худашонро барои дохил намудан ҳаракат мекунанд. Ҳизбҳои сиёсии дар интиҳоботи демократӣ интиҳобшуда ғолибшуда ба ҳуқуқи ташкил кардани ҳукумат ва ҷорӣ кардани сиёсати худ соҳиб мешаванд.

Демократияҳои бевосита ва намояндагӣ фарқ мекунанд. Зимни демократияи бевосита қарорҳои асосӣ аз тарафи ҳамаи шаҳрвандон бевосита баъди референдумҳо, интиҳобот ва ҷамъомадҳо қабул карда мешаванд. Зимин демократияи намояндагӣ бошад, қарорҳо ба воситаи органҳои сиёсӣ – органҳои қонунгузор (Сенат, Палатаи қонунгузорӣ), шӯроҳои маҳаллӣ, ки онҳо ба воситаи интиҳобот ташкил намудаанд, қабул карда мешаванд.

Тартиботи зидди демократия **тартиботи ғайридемократӣ** номида мешавад. Зимни ин тартибот идораҳои давлатӣ ба принципҳо ва қоидаҳои демократия риоя намеkunанд. Баръакс, онҳоро доимо ва зуд-зуд вайрон мекунанд. Аён аст, ки дар чунин тартиботи сиёсӣ ҳуқуқи озодиҳои шаҳрвандон поймол мешаванд, дағалона вайрон мегарданд, баъзан муҳолифат бо бешафқатии саҳт бартараф карда мешавад. Баъзан парламент барин институти демократӣ нест мегардад.



Тартиботи зидди демократӣ тартиботи ғайридемократӣ номида мешавад.

Аз байни тартиботи ғайридемократӣ тартиботи фашистӣ ва тоталитарро алоҳида қайд кардан мумкин.

Ҳангоми тартиботи **фашистӣ** ҳар гуна муҳолифати ҳукмронӣ карда аз байн нест карда мешавад. Ҳукмронии наҷоди ягона эълон мешавад. Ниҳоят, барои забти ҳудудҳои дигар ҳаракат сар мешавад. Германияи фашистии солҳои 1933–1945 ва Италияи фашистии он солҳо барои давлатҳои тартиботашон фашистӣ мисол шуда метавонанд.

Тартиботе, ки дар он як хизб ҳукмрон шуда, ба он поймолкунии ҳуқуқи озодиҳо барин хусусиятҳо хос аст, **тартиботи тоталитарӣ** номида мешавад. Зимни тартиботи тоталитарӣ ба зидди дигар андешаҳо мубориза бурда мешавад. Интиҳобкунандагон аз ҳуқуқи интиҳоби алтернативӣ маҳрум мешаванд. Собиқ Иттифоқи Шӯравиро ҳамчун давлати тоталитарӣ мисол овардан мумкин аст.

Амалӣ намудани идоракунии давлат аз тарафи идораҳои махсус татбиқ мешавад ва ин идораҳо дар фанни ҳуқуқшиносӣ **органҳои (мақомоти) давлатӣ** номида мешаванд.



***Органи давлатӣ** идора ё муассисаи давлатиест, ки мувофиқи қонун ба сохти худ, дар бобати идоракунии соҳаи муайяни ҳаёти иҷтимоӣ дорои ваколати аниқ пешбинишуда мебошад.*

а) Органҳои намоёндагӣ: органҳои қонунгузор, ҳокимияти маҳаллӣ;

б) Органҳои иҷроия: сарвари давлат (президент, монарх), ҳукумат, вазорат ва кумитаҳои давлатӣ, идораҳои ҳифзи ҳуқуқ (прокуратура, вазорати корҳои дохилӣ ва органҳои он, вазорати адлия ва дигарон);

в) Органҳои маҳаллӣ (ҳокимияти вилоятҳо, ноҳия ва шаҳрҳо);

г) Суд ва идораҳои назорати конституциявӣ: Суди конституциявӣ, Суди олий ва зинаҳои вилоятӣ (шаҳрии) он.

Сохтори ягонаи ҳамаи органҳои давлатиро, ки идоракунии давлатро татбиқ мекунанд, ҳосил менамояд ва ин сохтор **механизми давлатӣ** номида мешавад.



***Механизми давлатӣ** сохтори ягонаи органҳои давлатие, ки идоракунии ҷамъият ва ҳимоякунии манфиатҳои халқро ба амал мебарорад.*

Хуллас, органҳои давлатӣ қисми таркибии механизми давлатӣ буда, онҳо барои идоракунии соҳаи муайяни ҳаёти иҷтимоӣ ба ваколати зарурӣ соҳибанд. Ҳар кадом органи давлатӣ бо дигар органҳои давлатӣ, яъне бо қисмҳои таркибии механизми давлатӣ узван алоқаманд аст.



Дар Республикаи Ўзбекистон демократия ба принципҳои умуминсонӣ асос меёбад, тибқи онҳо инсон, ҳаёт, озодӣ, шайн, қадру қимати он ва дигар ҳуқуқҳои дахлнопазирӣ он арзиши олий ҳисоб мешавад.

Ҳуқуқҳо ва озодиҳои демократӣ бо Конституция ва қонунҳо ҳимоя мешаванд.

Моддаи 13

1. Мазмуни моддаи Конституцияамонро, ки дар боло зикр шуд, барои бо ёрии мисолҳои ҳаёти шарҳ додан ҳаракат кунед.

2. Дар ҳудуде, ки худатон зиндагӣ мекунед, фаъолият бурдани Қабулхонаҳои халқ, ташиқ шудани "Қабулҳои сайёр"-ро органи давлатии республика ва вилоят намунаи ислохоти демократӣ дар кишварамон буданашонро барои асоснок намудан ҳаракат кунед.

Аз хазинаи ҳикматҳо!

Подшоҳон ҳудро бояд бо адолат зеб диҳанд, халқ бояд нисбати ин подшоҳон эҳтиром ба ҷо оранд.

(Абдуллоҳ Муқнӣ)

Фаъолияти эҷодӣ

1. Ба давлати шартан ташиқ кардаатон чӣ гуна тартиботи сиёсӣ ҳос аст, аниқ кунед. Дар ин ҳол ба ҳар ҳел будани тартиботи сиёсӣ дар давлатҳое, ки ҳамсинфатон ташиқ кардаанд, таъмин карда шаванд.
2. Гурӯҳи давлатҳое, ки шартан ташиқшуда, дар онҳо тартиботи сиёсӣ як ҳел аст, ба тартиботи сиёсии давлатҳои гурӯҳи муқобил тавсиф намоед.
3. Гурӯҳи муқобил камбудҳои ин давлатро ёбад. Ба таркиби механизми давлатии давлати шартатон кадом органи давлатиро дохил кардед? Нависта, нишон диҳед.
4. Ба таркиби механизми давлатии давлати шартатон кадом органи (мақомоти) давлатӣ дохил шуданашон навишта нишон диҳед.

Саволу супоришҳо барои мустаҳкам ва такрор кардани мавзӯ

1. Тартиботи сиёсӣ чист?
2. Намудҳои тартиботи сиёсиро гӯед.
3. Маънои луғавии калимаи «демократия»-ро бо моҳияти истилоҳи «демократия» қиёс намоед.
4. Аломатҳои асосии тартиботи демократиро номбар кунед.
5. Аҳволи шаҳрвандоне, ки дар давлаташон тартиботи демократӣ ҳукмрон аст, тавсиф намоед. Аз хусуси ин давлатҳо мисол оред.
6. Тартиботи ғайридемократӣ чист?
7. Оид ба тартиботи тоталитарӣ чӣҳо медонед?
8. Аҳволи озодинҳои сиёсии шаҳрвандони собиқ Иттифоқи Шӯравӣ дар кадом сатҳ буд? Ҳуқуқҳояшон...?
9. Шумо вақте ки органи давлатӣ мегуянд, чиро мефаҳмед?
10. Намудҳои органи давлатиро номбар кунед.

Савол ва супоришҳо барои такрор кардани умумӣ оид ба боб

Таърифҳои ба истилоҳҳо муносибро қайд кунед.

1. Тартиботи сиёсӣ

5. Органи давлат

2. Давлат

6. Шаклҳои давлат

3. Қамъият

7. Шакли сохти давлатӣ

4. Функсияҳои давлат

8. Механизми давлатӣ

а) – ташиқилкунии маъмурию ҳудудии он аст.

б) – сохти усулҳо ва услубҳои амалӣ намудани ҳокимияти давлатӣ.

в) – ҷамоае, ки онро одамони дар ҳудуди муайян зиста, аз рӯи эҳтиёҷ ва манфиатҳо бо тарзи маълум муттаҳид гаштаанд.

г) – ҳокимияти оммавии давлат, идораҳои он, дараҷаи иштироки аҳоли дар таъаққули ин идораҳо.

д) – тамоили асосии фаъолияти давлат буда, дар онҳо ҷиҳатҳои иҷтимоии давлат ба рӯи об бароварда мешаванд.

е) – идора ё муассисаи давлатие, ки мувофиқи қонун оид ба идоракунии соҳаи муайяни ҳаёти иҷтимоӣ ваколати аниқ зикришуда ва сохтори худашро дорад.

ж) – сохтори яқлукти органҳои давлатӣ, ки идоракунии қамъият ва ҳимоя намудани манфиатҳои халқро амалӣ менамояд.

з) – ташиқилоти мустақили сиёсие, ки дорои ҳокимият буда, манфиатҳои инсонҳои дар ҳудудаи зиндагикунандаро ҳимоя мекунад, муносибатҳои байналмилалиро амалӣ менамояд.

Тестҳои намунавӣ оид ба боб

1. «Баёнии умумичаҳони ҳуқуқҳои инсон» кай қабул шудааст?
а) 10-уми декабри соли 1948; б) 10-уми декабри соли 1946;
в) 18-уми ноябри соли 1991; г) 18-уми ноябри соли 1945.
2. Қисми муқаддимавии Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон чӣ номида мешавад?
а) Принципҳои асосӣ; б) Муқаддима;
в) Фасли 1-ум; г) Хотима.
3. Истилоҳи юридикӣ, ки низоми усулҳо ва услубҳои амалӣ намудани ҳокимияти давлатиро ифода мекунад, нишон диҳед.
а) Шакли демократии давлат б) Шакли сохти давлат;
в) Функсияи давлат; г) Тартиботи сиёсӣ.
4. Калимаи «суверенитет» чӣ маъно дорад?
а) Мустақилии давлат дар бобати ҳаёти дохилӣ аз дигар давлатҳо;
б) Мустақилии давлат дар бобати ҳаёти дохилӣ ва муносибатҳои хориҷӣ аз дигар давлатҳо;
в) Мутеъгии давлат дар ҳаёти дохилиаш ва дар муносибатҳояш бо дигар давлатҳо;
г) Дар таркиби дигар давлат будани давлат.
5. Мустақилии Республикаи Ўзбекистон кай эълон шудааст?
а) 20-уми июни соли 1990;
б) 31-уми августи соли 1991;
в) 10-уми декабри соли 1992;
г) 8-уми декабри соли 1992.
6. Калимаи «демократия» чӣ маъно дорад?
а) Ҳокимияти халқ; б) Яккаҳокимӣ;
в) Идоракунии президентӣ; г) Мустақилӣ.
7. Чуноне ки дар Конститутсия мустаҳкам зикр шудааст, Ўзбекистон ин – ...
а) республикаи суверени демократӣ;
б) республикаи мустақили демократӣ;
в) республикаи халқию демократӣ;
г) республикаи суверен, мустақили демократӣ.
8. Аз рӯи шакли идоракунии чӣ гуна намудҳои давлат мавҷуд аст?
а) Монархия, Унитар; в) Республика, Федератсия;
б) Монархия. Республика; г) Федератсия. Конфедератсия.

Принципи “Халқ на ба органҳои давлатӣ, органҳои давлатӣ бояд ба халқ хизмат кунанд” бояд дар фаъолияти раҳбарони ҳамаи зинаҳо ба қоидаи асосӣ таъдил дода шаванд.

Шавкат Мирзиёев

БОБИ II

ҶАМЪИЯТИ ШАҲРВАНДӢ ВА ДАВЛАТИ ҲУҚУҚӢ



Давлати ҳуқуқӣ

Ҷамъияти шаҳрвандӣ

Асосҳои ҷамъияти шаҳрвандӣ дар Республикаи Ўзбекистон

Илоҳоти ҳуқуқӣ дар Республикаи Ўзбекистон

Шуур ва маданияти ҳуқуқии шахс





Абунаسر Форобӣ дар асараш «Шаҳри одамони фозил» ба асари «Талхис-у навомиси Афлотун» («Моҳияти қонунҳои Афлотун») асос карда, чунин гуфтааст: «Бино ба гуфти Афлотун, қонунро ҷорӣ кардан кори аз ҳама мушкил аст. Ба қонун бо шубҳа нигоҳ кардан ва аз болои қонун арз намудан ҳам кори аз ҳама осон аст. Халқ бояд ба қонун эҳтиёҷ ҳис карда, онҳоро бояд омӯзад, зеро онҳо баъдтар ба ҳуди халқ нафъ меоварад».

Рохҳои асосии чамъияти боадолатро Форобӣ ин гуна баён кардааст:

- ♦ Будани раҳбари фозили давлат (12 то ҳислатро дар худ дошта) ва аъзоёни фозили давлат;
- ♦ Мавҷудияти қонуни қоидаҳо ва ба онҳо итоат кардани раҳбарони давлат ва тамоми аҳоли;
- ♦ Тараққӣ кардани илму фан;
- ♦ Ташаққул додани ҳулуқи ахлоқи нек дар инсонҳо;
- ♦ Ба муқобили ҷанг ва истилоҳо истодани давлат ва дар мамлакат барқарор будани сулҳу ороиш.

Саволҳо ва супоришҳои фаъолкунанда

1. Агар аломатҳои асосии чамъиятро, ки дар асари «Шаҳри одамони фозил»-и Абунаسر Форобӣ қайд шудааст, дар чамъияти ҳозиразамон мавҷуд бошад, одамонero, ки дар ин чамъият зиндагӣ мекунанд, шахрвандони хушбахт гуфтан мумкин аст?
2. Истилоҳи «чамъияти шахрвандӣ»-ро бисёр шундаед. Ин истилоҳ чӣ маъно дорад, оё аз ин хусус фикр кардаед? Агар фикр карда бошед, дар бораи мазмуни ин истилоҳ тахминҳои худро баён кунед.
3. «Чамъияти шахрвандӣ орзуи азалии аъзоёни ҳар кадом чамъият аст». Ин фикр борҳо гуфта мешавад. Ҳаққонӣ будани ин фикрро аз порчае, ки аз китоби мазкури Абунаسر Форобӣ оварда шудааст, истифода бурда, исбот кунед.

Аз он замоне, ки дар бораи шахрванд ва шахрвандӣ тасаввурҳо пайдо шудаанд, ҳамчун иттиҳодияи умумии шахрвандон мафҳуми ҷамъият пайдо шуд. Ин мафҳум, пеш аз ҳама, дар Шарқ, аз ҷумла, дар «Қонунҳои Хаммурапи»-и Бобулистон, дар Тӯрони қадим дар «Авесто», дар оташпарасти, яъне дар даври зардуштия, ки бо таълимоти сиёсӣ ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ алоқаманд аст, инчунин минбаъд дар Эллада ва Рими қадим пайдо шуд.

Барои осон кардани тасаввурот оид ба ҷамъияти шахрвандӣ номбар кардани аломатҳои асосии он ба мақсад мувофиқ аст. Аломатҳои асосии ҷамъияти шахрвандӣ зайланд:

- мавҷудияти шаклҳои гуногуни мулкдорӣ;
- муносибати яхела ба ҳамаи шаклҳои мулкдорӣ, яъне баробарии шаклҳои мулкдорӣ;
- имконияти озодона меҳнат кардан ва касб интихоб намудан;
- фароҳам овардани имкониятҳои васеъ барои тадбиркорӣ;
- мавҷуд будани озодиҳои сиёсӣ;
- мавҷуд будани гуногунфирӣ ва озодии ахборот;
- кафолатнок будани ҳуқуқи озодиҳои инсон;
- инкишоф ёфтани органҳои худидоракунии;
- мавҷудияти ҳокимияти ҳуқуқии адолатнок;
- таъмин будани устувории қонун.



Ҷамъияти шахрвандӣ ҷамъиятест, ки аз шахрвандони комил, яъне аз одамоне, ки бо ҳамдигар алоқаманд буда, маданияти ахлоқӣ, ҳуқуқӣ ва сиёсӣ доранд, иборат мебошад.

Ҷамъияти шахрвандӣ ҷамъиятест, ки аз шахрвандон комил, яъне аз одамоне, ки бо ҳамдигар алоқаманд буда, маданияти ахлоқӣ, ҳуқуқӣ ва сиёсӣ доранд, иборат мебошад. Ҷамъияти шахрвандӣ на танҳо бо қудрати давлат, балки бо аъзоёнаш, яъне шахрвандонаш ҷамъиятро идора карда метавонанд ва он хеле қатъӣ қарор ёфтааст. Ин гуна ҷамъият бо ҳудро ба дараҷаи баланд ташкил намудан фарқ мекунад. Ба ҷамъияти шахрвандӣ таъсири пурзӯри давлат зарур нест. Баръакс, давлат бояд зерӣ назорати ин ҷамъият бошад, чунки давлат «хизматгори кироӣ»-и ҷамъияти шахрвандӣ аст. Ин гуна ҷамъият на фақат ҳаёти сиёсӣ маданияшро, балки ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоиашро ҳудаш идора карда меистад.

Ҳамаи ҷамъиятҳо ҳам ҷамъияти шахрвандӣ шуда наметавонанд.

Чамъияти шахрвандӣ нишонаи инкишофи иҷтимоии дар дараҷаи баланд гӯем, муболиға намешавад.

Барои пурра тасаввур намудани чамъияти шахрвандӣ донишони хусусиятҳои онро донишдон муҳим аст. Хусусиятҳои чамъияти шахрвандӣ дар соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва маънавӣ равшан ифода ёфтаанд.

Хусусиятҳои чамъияти шахрвандӣ чунинанд:

Дар соҳаи иқтисодӣ бо мавҷуд будани: ташкилотҳои нодавлатию нотиҷоратӣ, ширкатҳо, компанияҳои аксиядорӣ (саҳҳомӣ), мавҷуд будани фирмаҳо ва барои фаъолияти бомуваффақияти онҳо фароҳам овардани тамоми шароитҳо.

Дар соҳаи иҷтимоию сиёсӣ: шахрвандон, оилаҳо, ҳизбҳои сиёсӣ, ташкилотҳои чамъиятӣ, ҳаракатҳои иҷтимоӣ, органҳои худидоракунии, воситаҳои ахбори оммавии ғайридавлатӣ, имкониятҳои ҳалли муқобилиятҳои иҷтимоӣ дар доираи қонун, омӯштани афкори аҳоли, мавҷуд будани шароит барои ташаккул додан ва ифода намудан.

Дар соҳаи маънавӣ: озодии суҳан ва афкор, озодии вичдон, мустақилии иттиҳодияҳои эҷодӣ, мустақилии иттиҳодияҳои илмӣ, таъмин будани ҳимояшавӣ аз таҳдидҳои маънавӣ.

Дар замони ҳозира ҳаёти дар шароити чамъияти шахрвандӣ буда бояд ҳаёти ба ҳуқуқ асосёфта бошад. Зеро дар чамъияти шахрвандӣ ҳуқуқ ба дараҷаи баланд бояд инкишоф ёфта бошад. Аз ин боис дар шароити чамъияти шахрвандӣ муносибати як шахс бо шахси дигар ё бо давлат бар асоси нормаҳои ҳуқуқӣ сурат гирифта, ин муносибатҳо дар майдони ҳуқуқӣ бояд амалӣ шаванд.

Чамъияти шахрвандӣ гуфта, чамъияти муайяни инсониро, ки дар доираи қонун, бидуни таъйиқи давлат ба вучуд омада, идоракуниаш ихтиёрӣ, худидоракунии фаҳмида мешавад. Айнан инкишоф додани чамъияти шахрвандӣ дар республикаамон мақсади асосии ислоҳотҳои амалишаванда мебошад.

Дар Ўзбекистон аломатҳои зерини чамъияти шахрвандӣ мавҷуданд:

1. Ҳизбҳои сиёсӣ (партияҳо) ва ҳаракатҳои иҷтимоию сиёсӣ.
2. Сохторҳои чамъиятӣ.
3. Ташкилотҳои нодавлатию нотиҷоратӣ.
4. Муассисаҳои таълиму тарбия.
5. Ташкилотҳои динӣ.
6. Марказҳои миллию маданӣ.
7. Ташкилотҳо оиди омӯштани афкори чамъиятӣ.
8. Оила ва ташкилотҳои махсуси манфиати онро ҳимоякунанда.
9. Органҳои худидоракунии шахрвандон.
10. Воситаҳои ахбори

оммавӣ. 11. Сохтори интиҳоботи демократӣ.

Ҳоло дар мамлакати мо қабул шудани ҳуҷҷатҳои қонунии оиди пурзӯр намудани рол ва ҷамъияти шаҳрвандӣ, ҳалли муаммоҳои муҳимтарини иҷтимоӣ иқтисодии шаҳрвандон, фаъолият нишон додани ҳазорон ташкилотҳои нодавлатию нотичоратӣ, аз ҷумла, фаъолияти ҳизбҳои (партияҳои) сиёсӣ, иттифокҳои касаба, Кумитаи занони Ўзбекистон, ҳазинаҳои “Соғлом авлод учун”, “Нуронӣ”, фонди “Эҷод”, Иттифоқи ҷавонони Ўзбекистон дар мамлакатамон исботи равшани инкишоф ёфта истодани ҷамъияти шаҳрвандӣ мебошанд. Дар ҳолати 1-уми июли соли 2018 9.478 ташкилотҳои ҷамъияти шаҳрвандӣ дар Вазорати адлия ба рӯйхат гирифта шудааст.

Дар Ўзбекистон сохторҳои худидоракунии шаҳрвандон мавҷуд буда, дар онҳо **махалла** аҳамияти алоҳида дорад. Маҳалла ҳамчун модели ба худ хоси миллии худидоракунии дар маҳалҳо ба анъанаҳои бисёрасрӣ ва урфу одатҳои халқамон таъям намуда, функцияҳои муҳими ташкилию иқтисодӣ ва тарбиявиро иҷро мекунад.

Ташкилотҳои оид ба **ҳуқуқҳои инсон**, ки дар мамлакатамон фаъолият нишон медиҳанд, низ ба институтҳои ҷамъияти шаҳрвандӣ мисол шуда метавонанд. Онҳо зеринанд: Омбудсман; Маркази миллии оид ба ҳуқуқҳои инсон; Маркази ҷамъиятии “Иҷтимоӣ фикр” ва монанди инҳо.

Дар асоси Фармони Президент Шавкат Мирзиёев “Дар бораи чораву тадбирҳои ба таври кулӣ бардоштани роли институтҳои ҷамъияти шаҳрвандӣ дар ҷараёни навсозии демократии мамлакат” ташкил карда шудани Шӯрои (кенгаши) маслиҳат оид ба инкишоф додани ҷамъияти шаҳрвандӣ дар бобати дастгирӣ кардани институтҳои ҷамъияти шаҳрвандӣ, ки “сектори сеюм” ном гирифтаанд ва ба зинаи нав баровардани инкишофи ҷамъияти шаҳрвандии мамлакатамон қадами муҳим шуд.

Солҳои охир оид ба ташаккул ва инкишоф додани ҷамъияти шаҳрвандӣ як қатор ҳуҷҷатҳои қонун қабул карда шуданд. Қабул шудани ин ҳуҷҷатҳои қонун:

- ташкил ва инкишоф додани институтҳои ҷамъияти шаҳрвандӣ;
- фароҳам овардани шароити қонунгузорӣ барои таъмини мустақилии ва фаъолияти комили онҳо; ба роҳ мондани таъминоти моддию техникаи онҳо;
- пурзӯр намудани фаъолиии иҷтимоии онҳо;
- ба пурзӯр кардани роли онҳо барои татбиқи амалии назорати таъ-

сирнок бар фаъолияти сохторҳои давлатӣ ва ҳокимият хизмат мекунад.

Устувории қонун унсури муҳими инкишоф додани ҷамъияти шаҳрвандӣ дар Ўзбекистон аст.

Таҳаммул ва дар ҳамкорӣ фаъолият бурдан хоси менталитети халқи ўзбек аст. Бо боварӣ гуфтан мумкин, ки дар бобати инкишоф додани ҷамъияти шаҳрвандии Ўзбекистон айнан ин хусусиятҳо ҷои муҳим доранд.

Дар Ўзбекистон дар самтҳои зерин тараққӣ додани ҷамъияти шаҳрвандӣ ба мақсад мувофиқ аст:

- 1) Аз тасарруфи давлат баровардани мулк;
- 2) Инкишоф додани низоми бисёрхизбият;
- 3) Боло бурдани истеҳсолот;
- 4) Таҳияи барномаҳои мақбули иҷтимоӣ.

Дар Ўзбекистон ҷавонон маҳаки иҷтимоии ҷамъияти шаҳрвандиро ташкил медиҳанд.

Дар шароити ҷамъияти шаҳрвандӣ давлат ва шахс ҳамчун субъектҳои баробари ҳуқуқ фаъолият мебаранд. Ин дар навбати худ ҳолатест, ки фақат дар давлати демократии ҳуқуқӣ рӯй доданаш мумкин.

Аз ин чунин ҳулоса бармеояд, ки дар ҷамъияти шаҳрвандӣ аз тарафи давлат низоми муайяни кафолатҳо бояд ташкил карда шавад. Ҳоло дар Республикаи Ўзбекистон низоми қабули қонунҳо, фармону фармоишҳо ба он низоми мисол шуда метавонанд.

Аз ҳазинаи ҳикматҳо!

Адолат – дар охираш наҷот, дар дунё сари саодат аст.

(Али ибни Абутолиб)

Саволу супоришҳо барои мустаҳкам ва такрор кардани мавзӯ

1. Ҷамъияти шаҳрвандиро чӣ гуна таъриф додан мумкин?
2. Ҷамъияти шаҳрвандӣ бо кадом аломатҳояш фарқ мекунад?
3. Хусусиятҳои ҷамъияти шаҳрвандиро номбар кунед.
4. Дар шароити ҷамъияти шаҳрвандӣ роли давлат чӣ гуна мешавад?
5. Дар Ўзбекистон кадом аломатҳои ҷамъияти шаҳрвандӣ мавҷуд аст?
6. Дар Ўзбекистон кадом институтҳои ҷамъияти шаҳрвандӣ мавҷуданд?
7. Дар Ўзбекистон барои инкишоф додани ҷамъияти шаҳрвандӣ кадом корҳо амалӣ карда мешаванд?

Мавзӯи 10**Давлати ҳуқуқӣ**

Дар зер таърифи се хел давлатро хонед ва супоришҳои додашударо иҷро намоед.

Дар давлати 1-ум: Сохти ягонаи сиёсӣю иқтисодӣ мавҷуд аст. Дар ин давлат идоракунии дар асоси фармони қатъӣ, амр ва нақшаҳое, ки аз марказ фиристода мешавад, амалӣ мешавад. Дар ин ҳуҷҷатҳо дар соҳаи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ тамоми шахрвандон ва ташкилотҳо чӣ гуна бояд машғул шаванд, аниқ нишон дода шудааст. Дар ҳолати риоя накардан ба он нишондодҳо чӣ гуна ҷазо гирифтани онҳо ҳам аниқ қайд шудааст.

Дар давлати 2-юм: Барномаҳои тараққиёт дар парламенте, ки аз тарафи халқ интихоб шудааст, муҳокима мегардад ва тасдиқ мешавад. Дар баробари фармону амрҳо қонунҳое, ки ин парламент қабул намудааст, низ мавҷуданд. Лекин бар изрон ин қонунҳо надарати халқ ба роҳ монда нашудааст.

Дар давлати 3-юм: Ҳокимияти давлатӣ ба се тақсим шудааст:

- 1) Қонунгузор;
- 2) Иҷроия;
- 3) Ҳокимияти суд.

Давлат фаъолиятро ба назардошти фаровонҳолӣ инсон ва ҷамъият бар асоси принципҳои адолати иҷтимоӣ ва қонуният пеш мебарад

Саволҳо ва супоришҳои фаъолкунанда

1. Шумо ҷиҳатҳои умумии ин се давлатро нишон дода метавонед? Фарқашро чӣ? Онҳоро ҷудо карда нависед.
2. Барои пурсамар ва одилона фаъолият нишон додани ҳокимияти ин давлатҳо, ба назари шумо, кадом асосҳо мавҷуданд?
3. Шумо барои истиқомат кадом давлатро интихоб мекардед? Чаро?
4. Дар бораи маънои истилоҳи «давлати ҳуқуқӣ» чӣ мегӯед?

5. Ба фикратон, барои он, ки ҳуқуқҳоятон вайрон нашаванд, шумо ба чиҳо соҳиб шуданатон лозим?
6. Дар бораи интиҳобот аз калонсолон шундаед. Чаро ба интиҳобот эътибори калон медиҳанд ва калонсолон гарчанде касе онҳоро маҷбур намеkunанд, ба таври ихтиёрӣ ба интиҳобот мераванд?

Давлатҳои дар дунё мавҷудбуда аз якдигар аз бисёр ҷиҳатҳо фарқ мекунанд. Дар баробари фарқият онҳо тарафҳои бисёр монанд ҳам доранд. Айнан бар асоси ҳамин монандӣҳо, яъне хусусиятҳои умумӣ давлатҳоро тасниф кардан мумкин.

Давлатҳоро аз рӯи муносибаташон ба ҳуқуқ ба намудҳои зерин ҷудо кардан мумкин:

1. Этатикӣ;
2. Давлати ҳуқуқӣ.

Дар давлати этатикӣ:

- 1) Ҷои қонунро аксар вақт амру фармоишҳои қатъӣ мегиранд;
- 2) Давлат озодиҳои иттиҳодия ва ташкилотҳои сиёсии шаҳрвандонашро қатъиян маҳдуд карда мемонад;
- 3) Давлат барои зери таъсири идоракунии худ гирифтани муносибатҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва ҳатто ҳаёти шахсии шаҳрвандонашро қўшиш мекунад;
- 4) Ба органҳои давлатӣ ва шахсони мансабдор ваколати аз ҳад зиёд дода мешавад.

Куба, собиқ Иттифоқи Шӯравиро барои давлати этатикӣ мисол овардан мумкин аст. Инчунин, ҳамаи давлатҳои сохташон тоталитарӣ ва авторитарӣ барои он мисол шуда метавонанд.

Дар давлати ҳуқуқӣ идоракунии давлат ба устувории ҳуқуқ асос менамояд. Зимнан идоракунии давлатӣ бо назардошти таъмин кардани ҳуқуқҳо, озодиҳо ва манфиатҳои шаҳрвандон ва субъектҳои муносибатҳои иҷтимоӣ сиёсатро пеш мебарад.



Давлати ҳуқуқӣ давлати демократияест, ки устувории ҳуқуқ ва мустақилии судро таъмин намуда, ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсонро кафолат дода, бар асоси тақсим кардани ваколати ҳокимияти давлатӣ фаъолият менамояд.

Аломатҳои асосии давлати ҳуқуқӣ чунинанд:

1. Устувории ҳуқуқ.

Ҳамаи шахсони мамлакат — шаҳрвандон, шаҳрвандони хориҷӣ, шахсони ғайритабаа, мансабдорон ба талабҳои қонун итоат меkunанд. Дар ин асно Конститутсия дар низоми нормаҳои ҳуқуқӣ эътибори олии юридикӣ дорад.

2. Таъмин кардан ва ҳимоя намудани ҳуқуқу озодиҳои инсон.

Инсон, ҳаёти он, шаън, қадру қимат, ҳуқуқу озодиҳояш ва манфиатҳояш арзиши олии мебошанд

3. Масъулияти дучонибаи давлат ва шаҳрвандон дар назди якдигар.

4. Қонуният ҳокимият.

Ҳокимият бо роҳи интихоботи демократӣ ташкил карда мешавад. Ҳокимияти давлатӣ дар дохили мамлакат ва дар миқёси байналмилалӣ эътироф мегардад.

5. Тақсим шудани ваколатҳои ҳокимият.

Ҳокимияти давлатӣ ба ҳокимиятҳои қонунгузор, иҷроия ва суд ҷудо мешавад. Ваколатҳои ҳокимияти давлатӣ байни ин се ҳокимият тақсим мешавад.

6. Мустақилии суд.

Ба ғаёлияти суд касе даҳолат карда наметавонад. Судҳо фақат ба талаботи қонун итоат меkunанд.

7. Самаранок қор кардани механизми муҳофизат кардани ҳуқуқ.

Онҳо бояд ҳуқуқу озодиҳои инсонро ба дараҷаи лозим ҳимоя кунанд.

8. Дараҷаи баланди маданияти ҳуқуқӣ.

Маданияти ҳуқуқӣ дар дониستاني қонунҳои дар амалбуда, ҳурмат кардани онҳо ва ба онҳо риоя намудан намоён мешавад.

9. Инкишофи демократия ва тақмилибии он.

Халқ дар идоракунии давлат иштирок мекунад, ҳуқуқҳои сиёсӣ ва озодиҳо қафолат дода мешаванд.

Агар ба таври ҳулосаӣ бигӯем, дар давлати ҳуқуқӣ:

- ҳамаи субъектҳои ҳуқуқ, аз ҷумла, органҳои давлатӣ, шахсони мансабдор ва шаҳрвандони оддӣ ба қонун бояд қатъӣ риоя кунанд;
- ҷавобгариҳои шаҳрвандон ва давлат дар доираи қонун дар назди якдигар;
- гуногунфигурии сиёсӣ мафкураӣ ва иқтисодӣ аз тарафи давлат қонунӣ гардонида, қафолат дода мешавад;
- таъмин шудани ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон афзалияти ин намуди давлат аст

Аз ин сабаб дар мамлакатҳои пешқадамтарини дунё барпо кардани давлати ҳуқуқӣ ҳамчун вазифаи устувор гузошта мешавад.

Намуди сеюми (мобайнии) давлат ҳам мавҷуд аст, ки он хусусиятҳои ин ҳар ду давлатро дар худ таҷассум мекунад. Баъзе аз ин давлатҳо бо хусусият, табиат ва тамоилашон ба давлатҳои этатикӣ, баъзеашон ба давлати ҳуқуқӣ наздик бошанд ҳам, бо баъзе ҷиҳатҳояшон аз онҳо фарқ мекунанд.



Шаҳрвандони Республикаи Ўзбекистон барои иштирок дар идора намудани корҳои ҷамъият ва давлат бевосита ва ба воситаи намоёндагони худ ҳуқуқ доранд. Ин гуна иштирок кардан бо роҳи худидоракунии, гузаронидани референдумҳо ва бо тарзи демократӣ ташкил кардани органҳои давлатӣ, инчунин бо роҳи инкишоф ва такмил додани назорати ҷамоатӣ бар ҷаъолияти органҳои давлатӣ ба амал бароварда мешавад.

Моддаи 32-юм.

1. *Моддаи болоии конституция аз назари шумо ба кадом намуди давлат хос мебошад?*
2. *Қисмҳои якум ва дуҷуми ин модда ба кадом хусусияти давлати ҳуқуқӣ мувофиқ меоянд?*



Ҷаъолияти мо ба қоидаи асоситарини конституциявӣ – ба таъмини принципи адолати иҷтимоӣ ҳатман равона карда шавад.

Вазифаи асосии мо дар бобати қарор ёфтани таъмини адолати иҷтимоӣ дар ҷамъият ин аз қабул кардани қонунҳои адолатнок иборат аст.

Шавкат Мирзиёев

1. *Дар фикри болоии Президентамон кадом аломати асосии давлати ҳуқуқӣ инъикос ёфтааст?*
2. *Оид ба аҳамияти адолати иҷтимоӣ дар шароити давлати ҳуқуқӣ фикратонро баён кунед.*
3. *Аз ҳаёти атрофатон суханони болоии Президентамонро тасдиқкунанда мисолҳо оред.*

Саволҳо ва супоришҳо барои такрори умумӣ оид ба боб

1. Аз рӯи муносибат ба ҳуқуқ давлатҳо ба кадом намудҳо чудо мешаванд?
2. Чигунагии давлати этатикиро тавсиф намоед.
3. Нисбати кадом давлат истилоҳи давлати ҳуқуқиро истифода бурдан мумкин?
4. Аломатҳои асосии давлати ҳуқуқиро номбар кунед.
5. Дар давлатҳои намууди мобайнӣ кадом хусусиятҳои ба худ хос мавҷуд аст?
6. Истилоҳи «чамъияти шахрвандӣ» аз истилоҳи «чамъият» чӣ фарқҳо дорад?
7. Абунаср Форобӣ дар асараш «Шаҳри одамони фозил» чамъияти боадолатро чӣ гуна тавсиф намудааст?
8. Дар Республикаи Ўзбекистон кадом унсурҳои (элементҳои) чамъияти шахрвандӣ ташақкул меёбанд?
9. Дар Ўзбекистон кадом ҷиҳатҳои ба худ хоси ташаққулёбии чамъияти шахрвандӣ мавҷуд аст?

Таърифҳои ба истилоҳҳо муносибро қайд кунед.

1. Давлати ҳуқуқӣ

2. Давлати этатикӣ

3. Намуди мобайнии давлат

4. Чамъияти шахрвандӣ

а) – давлатест, ки идоракунии давлат ба амру фармоишҳои асос ёфтааст, озодиҳои шахрвандон ва ташиқлотҳо маҳдуд карда шудаанд.

б) – давлатест, ки ҳукмронии ҳуқуқ таъмин шудааст, ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсон кафолат дода шудааст, ваколатҳои ҳокимият тақсим гардидаанд.

в) – намууди давлатест, ки дар он аломатҳои ҳам давлати ҳуқуқӣ, ҳам давлати этатикӣ ба дараҷаи маълум муҷассам шудаанд.

г) – чамъиятест, ки аз шахрвандони комил, яъне аз одамони узван ба якдигар алоқаманд буда, дорои маданияти ахлоқӣ, ҳуқуқӣ ва сиёсӣ иборат аст.

Тестҳои намунавӣ оид ба боб

1. «Барномаи миллии боло бурдани маданияти ҳуқуқии ҷамъият» дар Ҷумҳурии Ўзбекистон қай қабул карда шудааст?
а) 29-уми августи соли 1997; б) 4-уми январи соли 2001;
в) 29-уми августи соли 1998; в) 18-уми январи соли 2001.
2. Таъсиси ҳизбҳои сиёсӣ ва иштирок дар кори онҳо ба кадом ҳуқуқи шаҳрвандон тааллуқ дорад?
а) Ҳуқуқҳои иқтисодӣ; б) Ҳуқуқҳои иҷтимоӣ;
в) Ҳуқуқҳои сиёсӣ; д) Ҳуқуқҳои шахсӣ.
3. Қонуни Ҷумҳурии Ўзбекистон «Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ» қай қабул шуда буд?
а) 1-уми ноябри соли 1991; б) 18-уми феввали соли 1994;
в) 26-уми декабри соли 1997; д) 26-уми декабри соли 1996.
4. Дар қатори ташкилоти давлатӣ дар мамлакат боз иттиҳодияи ҷамъиятии аз ҳама оммавӣ, ки ҳуқуқҳои аҳолии меҳнаткунандаро ҳимоя мекунад, чӣ ном дорад?
а) Ҳизби сиёсӣ; б) Иттиҳодияи эҷодӣ;
в) Иттифокҳои касаба; г) Ташкилотҳои собиқадорон.
5. Нисбати муносибати давлат ба ҳуқуқ нигоҳ карда намудҳои зерини давлат мавҷуд:
а) эътиқодӣ, қонунӣ ва ҳуқуқӣ; б) ҳуқуқӣ, шаҳрвандӣ ва эътиқодӣ;
в) эътиқодӣ, ҳуқуқӣ ва мобайнӣ; в) шаҳрвандӣ, эътиқодӣ ва мобайнӣ.
6. Бе фишори давлат, худидоракунии ихтиёрии ҷамъоми муайяни одамон, ки дар доираи қонун ба вуҷуд омадааст... ро мефаҳмонад?
а) давлати ҳуқуқӣ; б) ҷамъият;
в) ҷамъияти шаҳрвандӣ; г) мамлақати озод.
7. Идоракунии давлати ҳуқуқӣ... асос меёбад:
а) ба қонунҳои қатъӣ; б) назорати парламентӣ;
в) ба қарорҳои ҳокимияти иҷроия; г) устувории ҳуқуқ
8. Қонуни асосӣ чист?
а) Конституция;
в) Қарори ҳукумат; б) Фармони Президент;
г) Қонуни Олий Мажлис.

Мақсади мо ҳокимияти халқро на дар суҳан, балки дар амал таъмин намудан аст. Ин мақсад талаби асосии даври мураккабест, ки ҳоло мо ҳаёт ба сар мебарем.

Шавкат Мирзиёев

БОБИ III

ТАШКИЛ КАРДАНИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТӢ ДАР РЕСПУБЛИКАИ ЁЗБЕКИСТОН



Идоракунии давлатӣ дар Республикаи Ёзбекистони мустақил


Президенти Республикаи Ёзбекистон

*Органи қонунгузори
ҳокимияти давлатии Республикаи Ёзбекистон*

Органҳои ҳокимияти иҷроияи Республикаи Ёзбекистон

Ҳокимияти суд дар Республикаи Ёзбекистон





Саволҳо ва супоришҳои фаълқунанда

1. Ба фикри шумо бино ба расмҳои 1-3 идораҳои давлатӣ бо кадом намуди фаъолият машғуланд?
2. Ин идораҳо бо назардошти манфиати кӣ фаъолият мебаранд?
3. Оид ба Қабулхонаҳои халқӣ ва Қабулхонаи виртуалии Президенти Республикаи Ўзбекистон чӣҳо шундаед? Ба фикри шумо ба онҳо кӣҳо, аз рӯи кадом масъалаҳо муроҷиат мекунад?
4. Агар шахрванд ба мушкилии иҷтимоӣ ё ҳуқуқӣ дуч ояд, пеш аз ҳама ба кадом идора бояд муроҷиат кунад? Ба ин мушкилиҳо мисол оред ва дар ҳар як ҳолати аниқ шахрванд ба кадом идора бояд муроҷиат карданиширо таҳлил намоед.
5. Боз кадом идораҳои давлатиеро медонед, ки ба ҳали муаммоҳои шахрвандон машғул мешаванд?

6. Агар ҳамин гуна идораҳо набошанд, шахрвандон ва ташик-лотҳо ба кадом душвориҳо дуч омаданаи мумкин аст?

Дар Республикаи Ўзбекистон «манбаи ягонаи ҳокимият-халқ» буданаш дар конститутсия муқаррар карда шудааст. Ин давлат ба мазмуни фаъолияти ҳуқуқӣ, ба принципҳои конститутсиявӣ асос ёфтааст. Бо назардошти манфиатҳои халқ ба роҳ мондани фаъолияти ҳокимияти давлатӣ дар конститутсия қатъӣ пешбинӣ гардидааст, он вазифаи асосӣ бар дӯши ҳокимияти давлатӣ аст.

Фаъолияти ҳокимияти давлатӣ яке аз шаклҳои асосии амалӣ шудани ҳокимияти халқ аст. Ин фаъолият, пеш аз ҳама, мувофиқи конститутсия ва қонунҳо аз ҷониби органҳо ва шахсони мансабдоре, ки дар Конститутсия нишон дода шудаанд, татбиқ карда мешаванд. Онҳо низ дар навбати худ бо мурури вақт ба туфайли интиҳоботҳои гузаранда таркибан ташаккул меёбанд ё иваз шуда меистанд.

Асоси ҳуқуқии соҳибхитиёрии (суверенитети) Ўзбекистон – Қонуни асосиаш – **Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон** буда, ин ҳуҷҷат дар сессияи XI-уми Шӯрои Олии Республикаи Ўзбекистон даъвати дувоздаҳум 8-уми декабри соли 1992 қабул гардид.

Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон ҳуҷҷатҳои байналмилалии оиди ҳуқуқу озодиҳои инсон, аз ҷумла, «Баёнии умумичаҳони ҳуқуқҳои инсон», принципҳо ва арзишҳои, ки дар давлатҳои мутараққии демократӣ мавҷуданд, анъанаҳои ҳоси таърихи чандин ҳазорсолаи ватанамон оид ба идоракунии давлати миллию шарқонаро дар худ мучассам кардааст.

Конститутсияи мамлакатамон тарафҳои муҳими ҳаёти иҷтимоии Республикаи Ўзбекистонро бо ҷиҳатҳои конститутсиявӣ ва бо принципҳои умумии ба тартибдорӣ мустаҳкам кард, моҳияти идоракунии давлатиро муқаррар намуд.

Бе ба назаргирии тартиби конститутсиявӣ ваколати ҳокимияти давлатиро дигар намудан, қатъ сохтани фаъолияти идораҳои ҳокимият ё барҳам додан, таъсис додани таркиби нави ҳокимият ҳилофи Конститутсия ба ҳисоб меравад ва мувофиқи қонун барои ба ҷавобгарӣ кашидан асос мешавад.

Аз номи халқи Ўзбекистон фақат Олий Мажлис ва Президенти интиҳобшуда кор бурда метавонад.

Давлат фаъолиятро бо назардошти фаровонии инсон ва ҷамъият, бар

асоси принципҳои адолати иҷтимоӣ ва қонунӣ будан ба амал мебарорад.


Конститутсия ҳокимиятдории халқро ҳамчун яке аз шартҳои асосии сохти конститутсиявӣ мустаҳкам карда медиҳад.

Дар конститутсия сохти органҳои олии ҳокимияти давлатии Республикаи Ўзбекистон, принципи тақсими ҳокимият асоснок карда шудааст.



**Сохти ҳокимияти давлатии Республикаи Ўзбекистон
ба принципи тақсим шудани ҳокимият ба ҳокимияти
қонунгузор, иҷроия ва суд асос меёбад.**

Моддаи 11-ум.



Принципи тақсимкунии ваколатҳои ҳокимият яке аз нишонаҳои муҳимтарини давлати ҳуқуқӣ мебошад. Ин принцип дар тамоми давлатҳои пешрафтаи демократӣ яке аз қоидаҳои асосии конститутсиявии амалкунанда аст. Аммо ин қоида дар конститутсияҳои мамлакатҳои гуногун барои қоғаз ҳамчун қоидаи оддии демократӣ навишта нашудааст, балки чунин қоидаи конститутсиявӣ мебошад, ки пеши роҳи ба дасти як орган гузаштани ҳокимиятро мегирад. Зеро таҷрибаи бисёрасраи тараққиёти давлатдорӣ нишон медиҳад, ки агар ҳокимият дар даст як орган ҷамъ шавад, боиси сар задани суиистеъ-молкунии ҷиддӣ мешавад.

Дар тақсимои ҳокимият принципи конститутсиявӣ истифода шуда, ислоҳоти идоракунии давлат татбиқ гардида, дар мамлакатамон ба қоидаҳои зерин амал карда шуд:

1. Дар мамлакатамон соҳаҳои қонунгузорӣ, иҷроия ва суд ба сифати механизми ягонаи давлатӣ дар алоқамандии якдигар амал мекунанд, лекин дар айни вақт онҳо нисбатан мустақил мебошанд.

2. Функсияҳои қонунгузорӣ, иҷроия ва судро иҷро кардан дар миқёси республика байни органҳои давлатӣ нисбати муайяни ваколати ҳокимиятро таъмин мекунад. Яъне ваколатҳои онҳо ба ҳолати мувозанат оварда мешавад. Айнан барои нигоҳ доштани ин мувозанат ислоҳоти ҳуқуқӣ ба амал бароварда мешавад.



Дар Республикаи Ўзбекистон ҳокимияти судӣ нисбат ба ҳокимиятҳои қонунгузор ва иҷроия, аз ҳизбҳои сиёсӣ, дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар ҳолати мустақил кор мебаранд.

Моддаи 106-ум.



Девони Вазирони Республикаи Ўзбекистон ҳокимияти иҷроияро ба амал мебарорад... Девони Вазирон дар фаъолияти худ дар назди Президенти Республикаи Ўзбекистон ва Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон ҷавобгар мебошад...

Аз моддаи 98-ум.

Органҳои болоии миқёси республика низ бо органҳои поёний-маҳаллии худ дар алоқамандии узвӣ кор мебаранд. Аҳамияти фаъолияти органҳои маҳаллии идоракунии давлатӣ дар он аст, ки онҳо бевосита бо шаҳрвандон, органҳои худидоракунии маҳаллӣ ва ташкилотҳо бевосита кор мекунанд. Аз ин боис дар мамлакатамон ба фаъолияти органҳои маҳаллии идоракунии давлатӣ эътибори алоҳида дода мешавад.

Боз як ҷиҳати демократии Конститутсиямон аз он иборат аст, ки масъалаҳои муҳимтарини ҷамъият ва давлат ба муҳокимаи халқ тақдим мешавад, ба овози умумӣ (референдум) гузошта мешавад.

Дар Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон ва қонунҳои ҷорӣ алоқаи доимии сиёсӣ ҳуқуқии байни давлат ва шаҳрванд муқаррар карда шудааст.

Солҳои охир дар идоракунии мамлакат ислоҳоти беназир татбиқ карда мешавад. Ҳар як қарор оид ба ҳаёти кишвар пас аз муҳокима бо халқ қабул мегардад. Зимнан муҳокимаҳо ба тарзи мулоқот гузашта-наш сазовори диққат аст.

Дар идоракунии давлатии мамлакат чунин амалиёт ба роҳ монда шуд, ки ходимони давлатӣ аз раҳбари якум сар карда дар кабинетҳои

худ наништа, ба маҳалҳо рафта, бо ҳалли амалии масъалаҳои дарднок ва муҳим машғул мешаванд.

Дар кишвар мулоқот бо халқ, оид ба ҳалли муаммоҳои ҳаётии он низоми мутлақо нав ба вучуд омад, ин тартиб яке аз ҳалқаи муҳими идоракунии давлат ба ҳисоб меравад. Қабулхонаҳои халқӣ ва Қабулхонаҳои виртуалии Президенти Республикаи Ўзбекистон асоси ин низом шуда хизмат мекунад.

Аз хазинаи ҳикматҳо

Мамлакати бесарвар ба ҳасади бе сар монанд аст.

Аҳволи тани бечон ба вайронагӣ наздик аст. (Амир Темур)

Фаъолияти эҷодӣ


Сохти идоракунии давлатии давлати шартан таъкил кардаатонро бар асоси принципи тақсими ҳокимиятҳо ба таври схемавӣ тасвир намоед. Дар ин асно, баробари органҳои болоии идоракунии давлатӣ байни ҳам алоқаманд будани органҳои маҳаллиро нишон диҳед. Сохти идоракунии давлати шартанатонро бо сохтори идоракунии давлатҳои шартии ҳамсинфонатон муқоиса кунед.

Саволу супоришҳо барои мустаҳкам ва такрор кардани мавзӯ

1. Идоракунии давлатӣ чист?
2. Идоракунии давлатӣ барои шахрвандони мамлакат чӣ аҳамияте дорад?
3. Дар Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон дар бораи идоракунии давлатӣ чӣҳо навишта шудааст?
4. Дар бораи принципи конститутсиявии тақсимшавии ҳокимиятҳо чӣхоро медонед?
5. Дар ислохотҳои сохти идоракунии давлатии мамлакатамон ба кадом қоидаҳо бояд амал кардан лозим?
6. Таркиби ҳокимияти қонунгузорию гуфта диҳед. Ҳокимияти иҷроияро чӣ? Ҳокимияти судиро чӣ?
7. Вазифаҳои асосии онҳоро номбар кунед.
8. Ўзбекистон аз нуқтаи назари ҳокимияти давлатӣ оё ба талабҳои давлати ҳуқуқӣ ҷавоб медиҳад? Ҷавобатонро асоснок кунед.

Мавзӯи 12

Президенти Республикаи Ўзбекистон



Саволҳо ва супоришҳои фаъолкунанда

1. Ба фикри шумо, раҳбар ба давлат чаро зарур аст? Агар ягон мамлакат раҳбар надошта бошад, оё тасаввур мекунед, дар он мамлакат чӣ гуна ҳолат рӯй доданаиш мумкин аст? Ин гуна ҳолатро ба рафиқонатон муҳокима кунед ва дар давоми муҳокима аз фикрҳои гуфташуда истифода бурда, барои

ҷавоб додан ба саволи «Дар мамлакат раҳбари давлат чаро зарур?» ҳаракат кунед.

2. Дар боло расми китобҳои Президентамон дода шудааст. Номии китобҳоро бодикҳат хонед. Аз номии ҳамин китобҳо низ муносибат, ниятҳои неки ва кӯшишҳои Президентамонро ба мову шумо, ба халқ, ба Ватан ҳис кардан мушкил нест. Шумо аз сабъи ҳаракатҳо, фаъолияти Президентамон чӣ гуна маълумотҳо медонед?
3. Президентамон фаъолияти худро пеш чашми мову шумо, ошкоро амалӣ менамояд. Аз ин истифода бурда доираи фаъолияти ӯ кадом соҳаҳои ҳаёти мамлакатро дар бар мегирад, номбар кунед. Зимни он аз маълумоти воситаҳои ахбори оммавӣ истифода баред.
4. Шумо дар бораи интихоботи Президент чӣҳоро медонед? Ҳар чӣ медонед, бо ҳамсинфонатон муҳокима кунед.
5. Ба фикри шумо Президент фаъолияти худро дар асоси кадом ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ пеш мебарад?

Дар мамлакатаи мо **Президент сарвари давлат** ба ҳисоб меравад. Аз сабаби он ки Президент аз ҷониби халқ бевосита интихоб мешавад, аз номии давлату халқ кор бурдан ваколати аввалиндараҷаи Президентамон ба ҳисоб меравад.



Калимаи «Президент» аз забони латинӣ гирифта шуда, маънои луғавии он «дар пеш нишаста» аст.

Президенти Республикаи Ўзбекистон аз тарафи шаҳрвандони Республикаи Ўзбекистон дар асоси ҳуқуқи интихоботии умумӣ, баробар ва бевосита бо роҳи овоздиҳии пинҳонӣ ба муддати панҷ сол интихоб мешавад. Тартиби интихоби Президент мувофиқи қонуни Республикаи Ўзбекистон муқаррар мешавад.

Президенти Республикаи Ўзбекистон бо маслиҳат фаъолият бурдани органҳои ҳокимияти давлатиро ва ҳамкориҳои онҳоро таъмин мекунад. Президент аз вақте, ки дар ҷамъомади Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон савганд меҳӯрад, эътиборан ба лавозим дохилшуда ба ҳисоб меравад.



Президент аз ҳини қабул кардани савганди зерин дар чамъомади Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон ба лавозими худ дохилшуда ба ҳисоб меравад:

«Барои бо садоқат хизмат кардан ба халқи Ўзбекистон, ба риояи қатъии Конституция ва қонунҳои республика, ба кафолат додани ҳуқуқҳо ва озодиҳои шаҳрвандон, барои вичдонан иҷро кардани вазифаҳои бар дӯши Президенти Республикаи Ўзбекистон гузошташуда тантанавор савганд меҳӯрам».

Моддаи 92-юм.

Президент шахси дахлатнопазир аст ва бо роҳи қонун муҳофизат карда мешавад.

Президенти Республикаи Ўзбекистон ба Конституция ва қонунҳо асос намуда, фармонҳо, қарорҳо ва фармоишҳо мебарорад, ки иҷрои онҳо дар тамоми ҳудуди республика маҷбурӣ аст.

Ваколатҳои Президенти Республикаи Ўзбекистон:

- кафили таъмин шудани ҳуқуқи озодиҳои шаҳрвандон ва ҳуҷҷатҳои қонунии Республикаи Ўзбекистон аст;
- оид ба таъмини мустақилии ва амнияти мамлакат чораҳо мебинад;
- аз номи Республикаи Ўзбекистон дар дохил ва дар миқёси байналмилалӣ музокираҳо мебарад, шартнома ва созишномаҳои имзо мекунад ва иҷрои онҳоро таъмин менамояд;

– номзади Сарвазирро барои тасдиқ намудан ба Олий Мажлис тақдим мекунад, таркиби Девони Вазиронро тасдиқ менамояд;

– Прокурори генералӣ ва муовинони онро ба лавозим таъин мекунад ва аз лавозим озод менамояд;

– Ба Сенати Олий Мажлис номзадҳои раисони Суди конституционӣ, Суди олий, муовинони онро, раиси Банки марказиро тақдим мекунад;

– Масъалаи қабул кардан ба шахрвандии Республикаи Ўзбекистонро ва аз он бароварданро ҳал мекунад;

– бо мукофотҳои давлатӣ ва унвонҳои фахрӣ тақдир менамояд;

– Якчанд ваколатҳои дар Конститутсия ва қонунҳо муқарраршударо ба амал мебарорад. Президент баъди ба охир расидани ваколаташ умрбод дар лавозими аъзои Сенат мемонад.

Президент Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои Мусаллаҳи Республикаи Ўзбекистон ба ҳисоб меравад. Ӯ қумондонҳои олии Қувваҳои Мусаллаҳро ба вазифа таъин ва аз вазифа озод мекунад, унвонҳои ҳарбӣ медиҳад.

Президент ҳуқуқ дорад, ки дар вақти зарурӣ дар саросари мамлакат ё дар баъзе ҳудудҳо вазъияти фавқулодда ё ҳолати ҷанг ҷорӣ намояд. Зимни он ин гуна қарор дар муддати се рӯз барои тасдиқ ба Олий Мажлис тақдим карда мешавад.

Агар дар таркиби Палатаи қонунгузорӣ ё Сенат ихтилофҳои ҳалнашаванда ва ба фаъолияти муқаррариашон таҳдидкунанда ба амал ояд ё худ онҳо агар чандин бор ҳилофи Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон қарорҳо қабул кунанд, дар асоси қарори бомаслиҳати Президенти Республикаи Ўзбекистон бо Суди конститутсиявӣ Палатаи қонунгузорӣ, Сенати Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон пароканда шуданаш мумкин.



Президенти дар ҳоле, ки вазифаи ҳудро иҷро карда истодааст, дигар лавозими маошдиҳанда ишғол карданаш, депутати мақомоти намоёндагӣ шудан, бо тадбиркорӣ машғул шуданаш мумкин нест.

Моддаи 91-юм.

Аз хазинаи ҳикматҳо!

Агар ба қудрати мо шубҳа дошта бошед, ба биноҳои бунёдкар-
даи мо нигоҳ кунед. (Амир Темури)

Фаъолияти эҷодӣ

*Аз Конституцияи Республикаи Ўзбекистон истифода бурда
ҷадвали зеринро пур кунед.*

<i>Ваколатҳои Президенти Республикаи Ўзбекистон</i>	<i>Ба Президенти Республикаи Ўзбекистон кадом шахсон интиҳоб мешаванд?</i>

Саволу супоришҳо барои мустаҳкам ва такрор кардани мавзӯ

1. Президенти Республикаи Ўзбекистон аз кай сар карда ба фаъолияти худ оғоз карданиш мумкин?
2. Ба лавозими Президенти Ўзбекистон кадом шахрвандон интиҳоб шуданишон мумкин?
3. Интиҳоботи Президенти Республикаамон чӣ гуна мегузарад?
4. Ваколатҳои Президенти Республикаи Ўзбекистонро номбар кунед.
5. Аз тарафи Президенти Республикаи Ўзбекистон кадом ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ имзо мешаванд?
6. Президент баъди ба охир расидани ваколаташ бо кадом фаъолият машғул мешавад?
7. Президент дар Қувваҳои Мусаллаҳи Республикаи Ўзбекистон чӣ гуна мақом дорад?
8. Агар вазъиятҳои ғайриқонуниро пайдо шаванд, Президент аз кадом ваколатҳояш истифода бурданиш мумкин?
9. Дар кадом вазъиятҳо ва чӣ гуна Палатаи қонунгузорӣ ва Сенати Олий Мажлисро пароканда кардан мумкин?



Саволҳо ва супоришҳои фаъолкунанда

1. Истилоҳҳои парламент, парламентаризмро бисёрҳо бор шундаед. Барои баён кардани ҳар чизе, ки онд ба онҳо медонед, ҳаракат кунед.
2. Оё фикр кардаед, ки истилоҳҳои Конгресс ва Сенати ШМА, Думаи давлатӣ ва Шӯрои Федератсияи Федератсияи Россия чӣ маъно доранд? Донишатонро онд ба ин истилоҳҳо ё фарзҳоятонро ба ҳукми ҳамсинфонатон ҳавола кунед.
3. Ба фикри шумо, қонунҳои заруриро депутатҳои касбӣ, ки кори асосиашон тайёр кардани қонунҳо аст, бояд нависанд, ё он депутатҳое, ки аз ҷои асосии қонун сола чанд маротиба, муваққатан бо эҷоди қонун машғул мешаванд, бояд нависанд? Ҷавобатонро асоснок намоед.
4. Интиҳоботи охирин ба Олий Мажлиси мамлакатамон кай шуда гузашта буд, дар ёд доред? Дар он аз оилаи шумо кӣҳо иштирок карда буданд? Онҳо киро ба сифати депутат интиҳоб намуда буданд?

Идоркунии давлат ва ҷамъият ба воситаи интиҳобот дар асоси демократия ташкил меёбад, бо роҳи интиҳобот халқ органҳои намоёндагиро ташкил карданад, ба онҳо намоёндагони худро интиҳоб кардан, имконияти муқаррар намудани тамоилҳои фаъолияти ин органҳои интиҳобшаванда мазмуну моҳияти аслии ҷамъияти шаҳрвандиро ифода мекунад. Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон органи олии намоёндагӣ буда, вай ҳокимияти қонунгузорию дар амал татбиқ мекунад.

Мақсади асосӣ аз ташкили Олий Мажлиси дупалатагӣ – Палатаи қонунгузорӣ ва Сенат, ки **ҳокимияти қонунгузориро** татбиқ мекунад, чунинанд:



Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон органи олии намояндагӣ буда, вай ҳокимияти қонунгузориро ба амал мебарорад.

Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон аз дупалата – Палатаи қонунгузорӣ (палатаи поёни) ва Сенат (палатаи болоӣ) иборат аст.

Муддати ваколати Палатаи қонунгузорӣ ва Сенати Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон панҷ сол аст.

Моддаи 76-ум.

- дар чараёни фаъолияти Олий Мажлис нисбати якдигар таҳаммул намуда ва ташкил додани мувозинати манфиатҳо;
- ба таври ҷиддӣ беҳтар кардани сифати **эҷодкунии қонунҳо**;
- расидан ба мутаносибии манфиатҳои умумидавлатӣ ва ҳудудӣ.

Дар Қонуни конститутсиявии «Дар бораи Палатаи қонунгузори Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон» ва дар Қонуни конститутсиявии «Дар бораи Сенати Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон» мақом, ваколатҳо ва механизмҳои ин ҳар ду палата муқаррар карда шудаанд.

Таркиб ёфтани ин палатаҳо бо мақсаду вазифаҳояшон бо роҳи қонунии мутаносибан ташаккул додан муқаррар гардидааст.

Зимни он бо назардошти он, ки **Сенат** манфиатҳои ҳудудҳоро ифода мекунад, таркиби асосии он аз намояндагони депутатҳои халқии Шӯроҳои маҳаллӣ ташкил меёбад. Сенат ба таври дигар **палатаи болоии парламент** номида мешавад. **Палатаи қонунгузорӣ** дар асоси профессионализм фаъолияти доимии ҳудро татбиқ мекунад ва таркиби он барои офаридани қонунҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои қонунӣ асосан аз мутахассисони савияноки донишманд, соҳиби таҷриба ва малаканок иборат мешавад. Палатаи қонунгузорӣ дигар хел карда **палатаи поёнии парламент** ҳам номида мешавад.

Муддати ваколати Палатаи қонунгузорӣ ва Сенати Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон панҷ сол аст.

Мувофиқи моддаи 77-уми Конституцияи давлатамон Палатаи қонунгузори Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон аз саду панҷоҳ нафар депутати бо роҳи қонун интихобшуда иборат аст.

Депутатҳои Палатаи қонунгузорӣ яқсаду сӣ нафарашон дар округҳои яқмандатии ҳудудӣ дар асоси бисёрҳизбӣ бо роҳи интиҳоботи умумии бевосита ва баробар, бо овоздиҳии пинҳонӣ интиҳоб мешаванд.

Аъзоёни Сенати Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон аз байни депутатҳои Жуқорғи Кенгеси Республикаи Қароқалпоқистон, органҳои намояндагии ҳокимияти давлатии вилоятҳо, ноҳияҳо ва шаҳрҳо дар маҷлисҳои муштаракӣ он бо роҳи овоздиҳии пӯшида аз Республикаи Қароқалпоқистон, вилоятҳо ва шаҳри Тошкент баробар — шаш нафарӣ интиҳоб мешаванд. Шонздаҳ нафар аъзои Сенати Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон аз тарафи Президенти Республикаи Ўзбекистон аз байни кормандони соҳаи илм, санъат, адабиёт, истеҳсолот ва аз ҷумлаи онҳое, ки дар дигар соҳаҳои фаъолияти давлатӣ ва ҷамъиятӣ таҷрибаи калони амалӣ доранд ва барои хизматҳои алҳидаашон обрӯи калон доранд, таъин карда мешаванд.

Шаҳрвандоне, ки дар рӯзи интиҳобот бисту панҷ солро пур карда, камаш панҷ сол дар ҳудуди Республикаи Ўзбекистон муқим зиндагӣ кардаанд, депутати Палатаи қонунгузори Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон, инчунин аъзои Сенати Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон шуданашон мумкин. Талабҳое, ки дар назди номзадҳо ба депутатӣ гузошта мешаванд, бо роҳи қонунҳо муқаррар мешаванд.

Як нафар дар як вақт ҳам депутати Палатаи қонунгузорӣ, ҳам аъзои Сенати Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон шуда наметавонад.

Палатаи қонунгузори Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон аз таркиби худ Спикери Палатаи қонунгузорӣ ва муовинҳои онро интиҳоб мекунад. Сенати Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон аз таркиби худ Раиси Сенат ва муовинҳои онро интиҳоб мекунад. Раиси Сенат бо тақдими Президенти Республикаи Ўзбекистон интиҳоб мешавад.

Депутати Палатаи қонунгузорӣ ва аъзои Сенати Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон аз ҳуқуқи даҳлатнопазирӣ истифода мебарад. Онҳоро бе розигии Палатаи қонунгузорӣ ё Сенат ба ҷавобгарии

чиной кашидан, дастгир кардан, ҳабс намудан ё ба роҳи суд ба чораи ҷазои маъмурӣ кашидан мумкин нест.

Шакли ташкили кори Олий Мажлис сессия аст. Асоси сессияи Олий Мажлисро маҷлисиҳои он ташкил медиҳад. Дар байни маҷлисиҳои сессия маҷлисиҳои кумитаҳо, комиссияҳо ва дигар органҳои Олий Мажлис гузаронида мешаванд. Сессияи Олий Мажлис соле на кам аз ду маротиба даъват карда мешавад.

Қонунҳо ба Олий Мажлис аз тарафи органҳои, ки ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорию доранд, тақдим мешаванд. Пас аз он Олий Мажлис ин қонунҳоро дида баромада, ислоҳҳо медароранд ва қабул меkunанд.

Олий Мажлис, инчунин, органҳои давлатӣ ва дигар мақомот, ташкилот, корхона, муассисаҳо ваколати назорати иҷроии Конституция ва қонунҳои Республикаи Ўзбекистонро, қарорҳои Олий Мажлисро доранд.



Ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорию Президенти Республикаи Ўзбекистон, ба воситаи органи намоёндагии олии ҳокимияти давлатии худӣ Республикаи Қароқалпоқистон, депутатҳои Палатаи қонунгузорию Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон, Девони Вазирони Республикаи Ўзбекистон, Суди конституционӣ, Суди олий, Прокурори генералии Республикаи Ўзбекистон доранд ва ин ҳуқуқ аз тарафи субъектҳои ҳуқуқии ташаббуси қонунгузорӣ лоиҳаи қонунро ба Палатаи қонунгузорию Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон дароварда, ба амал мебарорад.

Моддаи 83-ум.

Шарҳ диҳед!

Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон органи олии намоён-дагӣ ва қонунбарор аст. Дар он манфиатҳои ҳизбҳои асосии сиёсӣ, ҳамаи табақаҳои иҷтимоӣ ва қувваҳои иҷтимоӣ сиёсӣ ифода мегардад. Умуман гӯем, парламент манфиатҳои халқи Ўзбекистонро ифода менамояд.

Фаъолияти эҷодӣ

Парламенти давлати шартан ташиқ кардаатонро ташиқ кунед. Дар бораи ҷандпалата будани парламент, ҷанд нафар будани депутатҳои интихобшаванда (аз шумораи аҳолии давлататон баромада), дар бораи вазифаю ваколатҳои он нависед.

Рӯйхати қонунҳои муҳимтаринеро, ки парламенти шумо қабул мекунад, тартиб диҳед.

Саволу супоришҳо барои мустаҳкам ва такрор кардани мавзӯ

1. Олий Мажлис кадом ҳокимиятро иҷро мекунад?
2. Чаро Олий Мажлис иборат аз ду палата ташиқ карда шудааст?
3. Дар Қонуни конституциявии “Дар бораи Палатаи қонунгузории Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон” чӣ баён шудаанд?
4. Дар Қонуни конституциявии “Дар бораи Сенати Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон” чӣ?
5. Ба таркиби Палатаи қонунгузорӣ кӣҳо мебароянд?
6. Ба таркиби Сенат?
7. Палатаи қонунгузорӣ чӣ гуна интихоб мешавад?
8. Фаъолияти Олий Мажлис чӣ гуна ташиқ карда мешавад?
9. Дар байни маҷлисҳои сессияҳо кадом фаъолият амалӣ мешавад?
10. Олий Мажлис кадом қорхоро амалӣ менамояд?
11. Олий Мажлис аз болои чӣҳо назорат мебарад?

Мавзӯи 14

Органҳои ҳокимияти иҷроияи
Республикаи Ўзбекистон

Саволҳо ва супоришҳои фаъолкунанда

Дар расмҳои 1-2-юм биноҳои органҳои марказии ҳокимияти иҷроияи Республикаи Ўзбекистон, дар расми 3-юм бинои ҳокимияти ноҳия, дар расми 4-ум органи ҳудудоракунии шаҳрвандон тасвир шудаанд.

1. Шумо дар бораи фаъолияти ин органҳо чӣ ҳоро медонед? Он чизе, ки медонед, ба ҳамсинфонтон нақл кунед.
2. Шумо аз даҳони калонсолон истилоҳи «ҳукумат»-ро борҳо шунидаед. Истилоҳи «ҳукумат» чӣ маъно дорад?
3. Иҷро намудани қонунҳои қабулишуда, қарорҳои имзошударо ташкил кардан зарур аст ё шарт нест?
4. Шумо номи кадом вазоратҳоро медонед? Оё бо кадом фаъолият машғул шудани онҳоро ҳам медонед?
5. Оё кори аъзоёни оиладон ба ҷамоати шаҳрвандони маҳалла

*афтидааст? Агар афтида бошад, дар бораи фаъолият ва
ваколатҳои он кадом маълумотҳоро медонед?*

*6. Зери иборати органҳои (мақомоти) маҳаллии ҳокимият чиро
мефаҳмед ва онҳо ба фикри шумо кадом вазифаҳоро иҷро мекунанд?*

Тахти сарварии ҳукумати Республикаи Ёзбекистон сохтори ягонаи ҳокимияти иҷроия амал мекунад. Ба ин сохтор:

- 1) Девони Вазирон;
- 2) вазоратҳо;
- 3) кумитаҳои давлатӣ;
- 4) агентҳо, консерн ва иттиҳодияҳое, ки функцияҳои идоракуниро иҷро мекунанд;

5) ҳокимиятҳои вилоятҳо, ноҳияҳо ва шаҳрҳо дохил мешаванд.

Мувофиқи Конститутсияи Республикаи Ёзбекистон ҳокимияти иҷроияро дар Ёзбекистон Девони Вазирони Республикаи Ёзбекистон дар амал татбиқ мекунад.

Таркиби Девони Вазирон аз байни номзадҳое, ки Сарвазир тақдим мекунад, интиҳоб мегардад ва аз тарафи Президенти Республикаи Ёзбекистон тасдиқ мешавад. Номзади Сарвазирӣ Республикаи Ёзбекистон бино ба тақдими Президенти Республикаи Ёзбекистон дар палатаҳои Олий Мажлиси Республикаи Ёзбекистон дида баромада мешавад ва тасдиқ мегардад. Аъзоёни Девони Вазирон бино ба тақдими Сарвазирӣ Республикаи Ёзбекистон аз тарафи Президенти Республикаи Ёзбекистон тасдиқ карда мешавад.

Ба таркиби Девони Вазирони Республикаи Ёзбекистон шахсони зерини мансабдор дохил мешаванд: Сарвазирӣ Республикаи Ёзбекистон; муовинҳои Сарвазир; вазирон; раисони кумитаҳои давлатӣ; сарвари ҳукумати Республикаи Қароқалпоқистон.

Девони Вазирон якчанд вазифаҳоро бар дӯш дорад, яъне раҳбарӣ намудани фаъолияти пурсамари соҳаи иқтисодиёт, иҷтимоию маънавӣ, иҷрои қонунҳои Республикаи Ёзбекистон, қарорҳои Олий Мажлис, фармонҳо, қарорҳо, фармоишҳои Президенти Республикаи Ёзбекистонро таъмин мекунад.

Ғайр аз ин, Девони Вазирон мувофиқи ҳуҷҷатҳои қонунии амалкунанда қарору фармоишҳоеро, ки иҷрояшон барои ҳамаи органҳо,

корхонаҳо, муассисаҳо, шахсони мансабдор ва шахрвандон дар тамоми ҳудуди Республикаи Ўзбекистон маҷбурӣ аст, мебарорад.

Девони Вазирон дар қараёни амалӣ намудани фаъолияти худ дар назди Президенти Республикаи Ўзбекистон ва Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон ҷавобгар мебошад.

Баъди интиҳоботи Олий Мажлиси нав Девони Вазирон пурра ба истеъфо мебарояд.

Девони Вазирон мувофиқи тартиби дар қонунгузорӣ пешбинишуда фаъолият мебарорад.



...Сарвазирӣ Республикаи Ўзбекистон:

1) Фаъолияти Девони Вазиронро ташкил мекунад ва ба он раҳбарӣ менамояд, барои самаранок кор кардани он шахсан ҷавобгар мешавад;

2) Ба маҷлисиҳои Девони Вазирон раисӣ мекунад, қарорҳои онро имзо мекунад;

3) Дар муносибатҳои байналмилалӣ аз номи Девони Вазирони Республикаи Ўзбекистон кор мебарорад;

4) Дигар вазифаҳоеро, ки дар қонунҳои Республикаи Ўзбекистон дар назар дошта шудаанд, иҷро мекунад.

Аз моддаи 98-ум.

Девони Вазирон боз вазифаҳои зеринро иҷро мекунад:

- ◆ буҷети давлатиро кор карда мебарорад ва ба Олий Мажлис тақдим намуда, иҷрои онро таъмин мекунад;
- ◆ дар бораи иҷрои буҷети давлатӣ ба Олий Мажлис ҳисобот медиҳад;
- ◆ пеш бурдани сиёсати ягонаи молия, пулу кредитро таъмин мекунад;
- ◆ татбиқи сиёсати ягонаи давлатиро дар соҳаи маданият, илм, маориф, таъминоти иҷтимоӣ, экология таъмин менамояд;
- ◆ чораву тадбирҳои оиди таъмини амалӣ намудани мудрофияи мамлакат, амнияти давлат, сиёсати хориҷиро мебинад;
- ◆ оид ба таъмини қонун, ҳуқуқу озодиҳои шахрвандон, муҳофизат намудани мулкӣ хусусӣ ва тартиботи ҷамъиятӣ, муборизаи зидди ҷиноятгарӣ чораҳо мебинад.

Ҳукумат дар асоси Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, қонунҳо, фармонҳо, дигар ҳуҷжатҳои нормативӣ ҳуқуқӣ ва барои

ичрои онҳо қарору фармоишҳои иҷрояшон барои ҳамаи органҳо, корхонаҳо, муассисаҳо, шахсони мансабдор ва шаҳрвандон дар тамоми ҳудуди Республикаи Ўзбекистон маҷбурӣ аст, мебарорад. Президент ҳуқуқи дар маҷлиси ҳукумат раисӣ карданро дорад.



Мутафаккири бузург Ибни Сино дар офаридану инкишоф додани таълимот оид ба ҷамъият ва давлати адолатро ҳимоякунанда, дар асоси қонунҳои ҳуқуқӣ идорашаванда, ба беадолатӣ роҳ доданашаванда ва қонун устуворбуда ҳиссаи калон гузоштааст.

Ваколатҳои ҳокимияти марказии иҷроияро ба тамоилҳои бозор мувофиқ кардан ва дар идоракунии иқтисодиёт иштироки органҳои идоракунии давлатиро кам кардан тақозо намуд, ки вазифаҳои сохтори идоракунӣ ва органҳои маъмурии ҳокимияти иҷроияи марказӣ аз сари нав дида баромада шавад.

Дигар кардани вазифаҳои сохтори идоракунӣ ва органҳои маъмурии ҳокимияти иҷроияи марказӣ:

- ваколатҳои онҳоро дар бобати идоракунӣ ихтисор кардан;
- ваколати онҳоро дар бобати ба тартиб даровардан кам намудан;
- ваколати онҳоро дар бобати тақсимкунӣ кам кардан;
- дахлат намудани онҳоро бевосита ба фаъолияти сохтори хоҷагӣ хеле зиёд ихтисор намудан.

Аз ҳисоби ихтисор намудани ваколатҳои органҳои **идоракунии вертикалии** идоракунии давлатӣ ваколатҳои органҳои **идоракунии горизонталӣ** васеъ, ҳамин тариқ дар соҳаи идоракунии давлатӣ ба маҳдуд намудани мутамарказ қунонидан имконият пайдо шуд. Дар ин асно як қисми вазифаҳои идоракунӣ аз дараҷаи **республика** ба миқёси **маҳаллӣ (вилоят, ноҳия, шаҳр)** гузаронида шуд, ки он аҳамияти калон дорад. Хусусан, сохтори маҳалла, ки шакли ноёби худидоракунии маҳаллӣ аст, танҳо дар Ўзбекистон бо хусусияти хос ба илму амалиёти идоракунии давлатӣ ҳамчун навигарӣ дохил шуд.

Аз ҳазинаи ҳикматҳо!

Ҳукумат қонуни гӯянда, қонун бошад ҳукумати беэбон аст.

(Ситсерон Марк Тилий)

Фаъолияти эҷодӣ

Дар давлати шартан ташиқилкардаатон сохтори органҳои иҷроияро ташиқил кунед. Дар ин асно лавозимҳои аъзоёни ҳукумат, ваколатҳои ва функсияҳои ба зиммадошташонро хаттӣ баён кунед. Шумо худатонро сарвари ин ҳукумати ташиқилкардаатон тасаввур намоед ва он супоришҳои аввалин ва муҳимтаринеро, ки ба шахсони зердастатон медиҳед, нависед. Як то қарор ва як фармоиши ҳукумататонро низ қайд кунед.

Саволу супоришҳо барои мустаҳкам ва такрор кардани мавзӯ

1. Ҳокимияти иҷроияи Республикаи Ўзбекистонро кӣ ба амал мебарорад?
2. Вазифаҳои асосии Девони Вазирон аз чӣ иборат аст?
3. Девони Вазирон чӣ тавр ташиқил карда мешавад?
4. Ба таркиби Девони Вазирон кӣҳо дохил мешаванд?
5. Ваколатҳои асосии Девони Вазирон аз чӣ иборат аст?
6. Ҳангоми ба амал баровардани фаъолияти ҳукумат ба кадом ҳуҷҷатҳои нормативӣ ҳуқуқӣ таъяс карда мешавад?
7. Ҳукумат барои баровардани кадом ҳуҷҷатҳои нормативӣ ҳуқуқӣ ваколат дорад? Ин ҳуҷҷатҳо чӣ гуна эътибори юридикӣ доранд?
8. Мамлақати бе ҳукуматро тасаввур карда бинед. Он вақт чӣ гуна аҳвол рӯй доданаиш мумкин?
9. Мувофиқ намудани фаъолияти ҳокимияти марказии иҷроия ба тамоилҳои бозор аз чӣ сабаб муҳим шуда монд?
10. Барои тағйир додани вазифаҳои онҳо ба конститутисия чӣ гуна диқаргунӣ пешниҳод шуд?
11. Як қисми вазифаҳои идоракунии давлатиро аз дараҷаи республика ба миқёси вилоят, ноҳия, шаҳр гузаронидан аҳамияти эҷодӣ дошта бошад, онро асоснок карда баён намоед.
12. Сохтори органи идоракунии маҳаллаатонро, кадом вазифаҳоро иҷро намуданаишро омӯхта бинед. Омӯхтаатонро дар дафтаратон нависед. Фикрҳоиатонро оид ба идоракунии ҷамоати шаҳрвандони маҳалла бо ҳамсинфатон муҳокима кунед.

Моддаҳо аз Конститутсияи Республикаи Ёзбекистон

Моддаи 106-ум. Дар Республикаи Ёзбекистон ҳокимияти суд аз ҳокимияти қонунгузорӣ ва иҷроия, аз ҳизбҳои сиёсӣ, дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар ҳолати мустақил қор мебаранд.

Аз моддаи 112-ум. Судяҳо мустақиланд, фақат ба қонун итоат мекунанд. Барои ба амал баровардани адолати судӣ ба фаъолияти судяҳо бо ҳеҷ ягон тарз ба даҳолат қардан роҳ дода намешавад ва ин гуна даҳолат мувофиқи қонун ба ҷавобгарӣ сабаб мешавад. Даҳолатнопазирии судяҳо бо қонун қафолат дода мешавад ...

Моддаи 113-ум. Дар ҳамаи судҳо қорҳо ошқоро дида баромада мешаванд. Ба муқофияи пӯшидаи қорҳо дар сурати дар қонун муқаррар қарда шуда роҳ дода мешавад.

Моддаи 116-ум. Айбдоршаванда бо ҳуқуқи ҳимоя шудан таъмин мешавад. Дар ҳар қадом марҳилаи бурдани тафтиш ва қори суд ҳуқуқи гирифтани ёрии малаканоқи юридикӣ қафолат дода мешавад. Барои расонидани ёрии юридикӣ ба шаҳрвандон, қорхона, муассиса ва ташкилотҳо адвокатура фаъолият нишон медиҳад. Ташкил қардани адвокатура ва тартиби қори он бо қонун муқаррар қарда мешавад.

Саволҳо ва супоришҳои фаъолқунанда

1. Ҳокимияти давлатиро бе низоми суд тасаввур қарда бинед. Чӣ гуна вазъиятҳо ба вуҷуд омаданиш мумкин?
2. Вобаста бо вазъиятҳои низоми судӣ шумо ё аз аъзоёни оилаатон дучор омадаед? Таассуротатонро баён қунед.
3. Низоъҳои байни шаҳрвандонро судҳои гуногун ҳал мекунанд. Чаро судҳо ҳар хеланд? Агар ҳамаи низоъҳо ро танҳо як суд ҳал намояд, намешавад? Фикратонро асоснок қунед.
4. Сабаби дар моддаҳои 106 ва 112-уми Конститутсия алоҳида таъкид шудани мустақилии судҳо дар қист? Оё ин муҳим аст? Агар баръақс бошад, чӣ мешавад?

5. Аҳамияти моддаи 113-уми Конституция аз чӣ иборат аст?
 6. Агар ҳуқуқҳои айбдоршаванда ба воситаи моддаи 116-уми Конституция кафолат дода нашавад, кадом ҳолатҳо рӯй доданиш мумкин?

Ҳокимияти судӣ яке аз ҳалқаҳои ҳокимияти давлатӣ аст.

Низоми судии Республикаи Ўзбекистон чунин аст:

- Суди конституциявии Республикаи Ўзбекистон;
- Суди олии Республикаи Ўзбекистон;
- Судҳои ҳарбӣ;
- Судҳои оид ба қорҳои шаҳрвандӣ ва ҷиноии Республикаи Қароқалпоқистон;
- Судҳои оид ба қорҳои шаҳрвандӣ ва ҷинояти вилоятҳо ва шаҳри Тошканд;
- Судҳои байниноҳиявӣ, ноҳия (шаҳр) оид ба қорҳои шаҳрвандӣ, судҳои оид ба қорҳои ҷиноии ноҳия (шаҳр);
- Судҳои иқтисодӣ ва маъмурии Республикаи Қароқалпоқистон;
- Судҳои иқтисодии байниноҳиявӣ, ноҳия, шаҳр;
- Судҳои маъмурии ноҳия, шаҳр.

Ғайр аз идораҳои суд дигар идораҳои давлатӣ ҳақ надоранд қорҳои шаҳрвандӣ, ҷиноятӣ ва монанди инҳоро дида бароянд, ҳал намоянд. Ҳокимияти судӣ ҳокимияти ягонаест, ки барои ба амал баровардани адолати судӣ ваколат дорад.

Давлат барои он, ки органҳои судӣ вазифаҳои худашонро пур-самар иҷро кунанд, ба зиммаи худ ӯҳдадорӣ фароҳам намудани шароитҳои заруриро ба зимма гирифтааст. Мустақилии идораҳои суд аз тарафи давлат кафолат дода шуданиш, дар Конституция ва қонунҳо қайд гардидаш дар ҳуҷҷати байналмилалӣ ҳуқуқи СММ бо номи «Тамоилҳои асосӣ оид ба мустақилии идораҳои суд» ифодаи ҳудро ёфтааст.

Самараи адолати судӣ, албатта, бевосита бо маҷбури будани



Суди конституциявии Республикаи Ўзбекистон қорҳои доир ба ҳуҷҷатҳои ҳокимиятҳои қонунгузор ва иҷроия то чӣ андоза ба Конституция мувофиқ буданишонро дида мебарояд.

Аз моддаи 108-ум.

хуччатҳои аз тарафи судҳо қабулшуда вобаста аст.

Бамаврид аст зикр шавад, ки қарорҳои суд бо қувваи маҷбуркунандаи давлат таъмин мешаванд.

Принципи ошкорой яке аз принципҳои муҳими конститутсиявӣ аст, ки асосҳои ҳукукии фаъолияти адолати судиро муқаррар кардааст. Дар ҳамаи судҳои мансуб ба низоми судии Республикаи Ўзбекистон қорҳо ба таври қушода дида мешаванд.

Дар қараёни татбиқи амалии адолати судӣ принципи конститутсиявӣ оид ба забон аҳамияти калон дорад. Мувофиқи моддаи 115-уми Конститутсия дар Республикаи Ўзбекистон қорҳои судӣ ба забони ўзбекӣ, забони қароқалпоқӣ ё дар қойҳои муайян ба забони аҳолии аксариятро ташкилкарда бурда мешавад.

Яке аз ҷиҳатҳое, ки андозаҳои байналмилалӣ ҳамоҳанг будани низоми судии Республикаи Ўзбекистонро таъмин мекунад, дар қонун инъикос шудани қоидаи презумпсияи беайбӣ аст. Ин принцип муваффақияти ҷиддии низоми ҳукукии миллӣ ва тамоили муҳими ҷамъияти шаҳрвандӣ аст.

Дар мамлакатамон ҳамаи судяҳо мақоми якхела доранд. Ба фаъолияти судяҳо барои татбиқи амалии адолати судӣ ба даҳлат роҳ дода намешавад.

Дар қонун муддати вақлати судяҳо ба панҷ сол нишон дода шудааст.

Дар амалӣ намудани қорҳо оид ба ислоҳ қардани низоми суд дар мамлакатамон ва тақмил додани он, пеш аз ҳама, суботқорона татбиқ шудани принципи конститутсиявӣ тақсими ҳокимиятҳо хизмат қард. Дар натиҷаи он низоми суд аз ҳокимияти иҷроия мустақил фаъолият нишон меодагӣ шуд.

Қорҳои амалишуда оид ба муттасил демократиконӣ ва либерализатсия қардани низоми суду ва ҳуқуқ дар солҳои охир инҳоянд:

- дар фаъолияти судӣ дар қараёни тафтиш (тергав) аз рӯи нишондоди ҷабрдида, гувоҳ, ғумбонбар, айбдоршаванда ё судшаванда (агар исботи аниқ набошад) қарор қабул қардан манъ аст;

- Суди олий ва Суди олии хоҷагӣ як қарда шуданд ва дар асоси онҳо дар соҳаҳои шаҳрвандӣ, ҷиноӣ, маъмурӣ ва иқтисодӣ оид ба бурдани қорҳои судӣ органи муттаҳидаи ҳокимияти судӣ офарида

шуд;

– дар назди Суди олӣ оид ба таъмини фаъолияти судҳо департамент ташкил карда шуд;

– Шӯрои (кенгаши) олии судяҳои Ресубликаи Ўзбекистон ташкил карда шуд ва вазифаи вай аз расонидани кўмак барои таъмини риояи принципи конституциявии мустақилии ҳокимияти суд мебошад;

– ваколати Суди конституционӣ васеъ карда шуд ва ба доираи он ваколати аниқ кардани ба Конституция мувофиқии қарор ва фармонҳои Президент низ дохил карда шуд;

– Қарори Президенти Ресубликаи Ўзбекистон “Дар бораи чораву тадбирҳои боз ҳам ислоҳ намудани низоми суду ҳуқуқ, пурзӯр кардани кафолатҳои ҳимояи бовариноки ҳуқуқу озодиҳои шахрвандон” қабул гардид. Дар он оиди ислоҳ намудани низоми суду ҳуқуқ вазифаҳои устувор муқаррар карда шуданд. Дар фармон таъмини ҳаққонии мустақилии ҳокимияти суд, ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои шахрвандон, баланд кардани имконияти ноил шудан ба адолати судӣ барин масъалаҳо ҳамчун мақсади асосии ислохотҳои низоми суду ҳуқуқ муайян карда шуданд. Дар роҳи расидан ба ин мақсад бар дўши органҳои суд, ҳифзи ҳуқуқ ва назорат вазифаҳои аниқ гузошта шуданд.

Аз хазинаи ҳикматҳо!

Агар ҳокимияти судӣ бо ҳокимияти иҷроия як шавад, дар он ҳол ҳаками суд ба ситамгар табдил меёбад. (Монтескиё)



Дар давлати Амир Темур барои амалӣ намудани адолати судӣ низоми мукаммали судӣ мавҷуд буд, он ба чор соҳаи зерин ҷудо шуда, аз тарафи қозихо идора карда мешуданд:

1. Суди шахрвандӣ (қозии аҳоли);
2. Суди ҳарбӣ (қозии лашкар);
3. Суди шариат (қозии ислом);
4. Суди амалдорон (қозии хизматгдорон).

Аҳолии шахр, кишвар ва вилоят дар суди қорҳои ҷиноӣ ва шахрвандон суд карда мешуданд. Агар дар ин қор нисбати шахсони шариат ва ҳарбӣ суди ҳарбӣ (*трибунал*) истифода шавад, дар асоси тузукот ҳукм бароварда мешуд. Барои ворисони тахт ҳукмро ҳуди амир мебаровард.

Шарҳ диҳед!

Суд — органи ягонаи ҳокимияти давлатиест, ки барои ба амал баровардани адолати судӣ ҳуқуқ дорад. Судяҳо қарору ҳукмҳои қабул кардаашонро аз номи давлат мебароранд. Ин қоида маънои онро дорад, ки қарорҳо ва ҳукмҳои ҳалқунандаро бояд ҳама, аз ҷумла органҳои давлатӣ бечуну чаро иҷро намоянд.

Фаъолияти эҷодӣ

Тарҳи низоми судии давлати шартан ташкил кардаатонро кашед. Дар он ваколатҳои судҳои соҳаҳои гуногун, вазифаҳои онҳо, масъулияти онҳоро низ нишон диҳед. Ҳолатҳои низоъгии байни ду шахрванд ва ду ташкилот ба амал омадари биёред ва барои ба воситаи суд ҳал намудани он низоъҳо ҳаракат кунед. Аз рӯи ҳар як ҳолат матни ҳукми судро нависед.

Саволу супоришҳо барои мустаҳкам ва такрор кардани мавзӯ

1. Вақте ки ҳокимияти суд меғўянд, чиро мефаҳмед?
2. Органҳои ҳокимияти судӣ кадом вазифаҳоро иҷро мекунанд?
3. Мустақилии судҳо чӣ гуна қафолат дода мешавад?
4. Ба низоми судии Республикаи Ёзбекистон кадом органҳо дохил мешаванд?
5. Суди конституциявии Республикаи Ёзбекистон чӣ гуна орган ба ҳисоб меравад? Он чӣ ваколатҳо дорад?
6. Мустақилии судҳо ва судяҳо чӣ тавр таъмин мешавад?
7. Оиди аз назорат ва таъсири органҳои ҳокимияти иҷроия баровардани низоми суд фикратонро баён намоед.
8. Чораву тадбирҳои андешидашуда барои ислоҳи ҳокимияти судӣ ва табдил додани он ба институти мустақил чӣ гуна натиҷаҳо доданд?
9. Шӯрои олии судяҳои Республикаи Ёзбекистон, ки нав ташкил ёфт, ба кадом мақсад таъсис дода шуд?
10. Ваколатҳои Суди конституцияи чӣ гуна тағйир дода шуд?
11. Оид ба аҳамияти Фармони Президентамон Шавкат Мирзиёев оид ба ислоҳ намудани низоми суду ҳуқуқ нақл кунед.

Саволҳо ва супоришҳо барои такрори умумӣ оид ба боб

1. Республикаи Ўзбекистон чӣ гуна ба мустақилӣ ноил шуд?
2. Аҳамияти қабул шудан ва хусусиятҳои ба худ хоси Конститутсияи Республикаи Ўзбекистонро гуфта диҳед.
3. Мувофиқи Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон ваколатҳои идоракунии давлатӣ чӣ гуна тақсим мешавад?
4. Таркиби ҳокимияти қонунгузорино гуед.
5. Палатаи қонунгузори Олий Мажлис кадом вазифаҳоро иҷро мекунад?
6. Сенат чист? Вай чӣ ваколатҳо дорад?
7. Дар бораи таркиби ҳокимияти иҷроия нақл кунед.
8. Дар таркиби ҳокимияти иҷроияи Республикаи Ўзбекистон кадом ҷиҳатҳои ба худ хос мавҷуд?
9. Президенти Республикаи Ўзбекистон кадом ваколатҳоро дорад?
10. Дар Республикаи Ўзбекистон ба ҳокимияти суд ҳамчун ба ҳокимияти алоҳида нигоҳ мекунанд. Шумо аз ин хусус чӣ фикр доред?

Ба истилоҳҳо таърифҳои мувофиқро қайд кунед.

1. Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон

2. Палатаи қонунгузорӣ

3. Сенат

4. Президенти Республикаи Ўзбекистон

5. Ҳокимияти судӣ

6. Девони Вазирон

7. Ҳокимияти қонунбарор

а) сарвари давлат.

б) қонуни асосии давлати мустақил.

в) палатаи болоии Олий Мажлис.

г) Олий Мажлис иборат аз: 1. Сенат; 2. Палатаи қонунгузорӣ.

д) Суди конститутивӣ, Суди олий ва дигар судҳоро дар бар мегирад.

е) дар мамлакат ҳокимияти иҷроияро ба амал мебарорад.

ж) палатаи поёнии Олий Мажлис.

Тестҳои намунавӣ оид ба боб

1. Кадом орган ҳуқуқи шарҳ намудани Конститутсияи Республикаи Ўзбекистонро дорад?

- а) Суди олий;
- б) Суди конституциявӣ;
- в) Вазорати корҳои дохилӣ;
- г) Прокуратура.

2. Тақсимкунии ваколатҳои ҳокимияти давлатии Республикаи Ўзбекистон ин тавр ба амал меояд:

- а) дар байни депутатҳои Олий Мажлис;
- б) байни Республикаи Қароқалпоқистон ва вилоятҳо;
- в) байни ҳокимияти қонунгузорӣ, иҷроия ва ҳокимияти судӣ;
- г) байни Палатаи қонунгузорӣ ва Сенати Олий Мажлис.

3. Ваколатҳои ҳокимияти давлатӣ байни органҳои зерин тақсим карда мешавад:

- а) органҳои прокуратура, корҳои дохилӣ, муносибатҳои хориҷӣ, амнияти давлатӣ ва мудофия;
- б) низоми ҳокимияти қонунгузорӣ, иҷроия ва ҳокимияти судӣ;
- в) органҳои давлатии ҳифзи ҳуқуқ;
- г) суд, прокуратура, қувваҳои мусаллаҳ.

4. Дар Республикаи Ўзбекистон кӣ органҳои ҳокимияти давлатиро бо маслиҳат ғайрибурданашон ва ҳамкориашонро таъмин мекунад?

- а) Президенти Республикаи Ўзбекистон;
- б) Сарвазири Республикаи Ўзбекистон;
- в) Сарсудяи Республикаи Ўзбекистон;
- г) Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон.

5. Суҳанони ба ин қоидаи конституциявӣ нарасидаро аниқ кунед.

“Дар Республикаи Ўзбекистон ҳамаи шахрвандон... буда, сарфи назар аз ҷинс, нажод, миллат, забон, дин, баромади иҷтимоӣ, эътиқод, мавқеи шахсӣ ва иҷтимоӣ дар назди қонун баробаранд”.

- а) дорои лаёқати яххелаи ҳуқуқӣ;
- б) дорои вазифаҳои яххела;
- в) дорои ҳуқуқ ва озодиҳои яххела;
- г) дорои ҳуқуқ ва ӯҳдадорӣҳои яххела.

6. Сарқумондони Олии Қувваҳои Мусаллаҳи Республикаи Ўзбекистон кист?

- а) Президент; б) Вазири мудофия;
- в) Сарвазир; г) Прокурор.

7. Суханони афтидари ба ҷояш гузоре. Президент дар вақти иҷро кардани вазифаи худ... машғул шудани мумкин нест.

- а) лавозими маошдиҳандаро;
- б) бо фаъолияти тадбиркорӣ машғул шудан;
- в) Сенатор буданаш;
- г) депутат шуданаш.

8. Республикаи Ўзбекистон аз рӯи шакли идоракунии давлатӣ чӣ гуна давлат ба ҳисоб меравад?

- а) Республикаи Президентӣ; б) Республикаи парламентӣ;
- в) Республикаи шаклаш омехта; г) Шакли монархӣ.

9. Кафили ҳуқуқи озодиҳои шахрвандон, риояи Коонституция ва қонунҳо кист?

- а) Олий Мажлис; б) Давлат;
- в) Президент; г) Прокурор.

10. Манбаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ ин ...

- а) халқ; б) органҳои давлатӣ;
- в) шахрвандон; г) ҳокимияти қонунбарор, иҷроия ва суд.

11. Имконияти гузаронидани таъсиррасонӣ ба ҳуқуқи атвори одамон, рафтори онҳо ва одатҳои онҳо чӣ номида мешавад?

- а) Ҷамъият; б) Ҳокимият;
- в) Давлат; г) Ҷамоа.

12. Мувофиқи Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ ба кӣҳо дода шудааст?

- а) Ба Президенти Республикаи Ўзбекистон, депутати Олий Мажлис;
- б) Ба Девони Вазирони Республикаи Ўзбекистон, Суди конституциявии Республикаи Ўзбекистон;
- в) Ба Суди олий, ба Прокурори генералии Республикаи Ўзбекистон;
- г) Ҳамаи ҷавобҳои болоӣ дуруст.

13. Мувофиқи Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон дар Ўзбекистон ҳокимияти иҷроия... ба амал мебарорад.

- а) Президенти Республикаи Ўзбекистон;
- б) Девони Вазирони Республикаи Ўзбекистон;
- в) ҳокимиятҳои маҳаллӣ;
- г) вазоратҳо ва қўмитаҳо.

14. Маҷбурияти фароҳам овардани шароити зарурӣ барои иҷрои самараноки вазифаҳои худ аз тарафи органҳои судӣ бар зиммаи... гузошта шудааст.

- а) Суди конституционӣ;
- б) Девони Вазирон;
- в) давлат;
- г) ташкилотҳои байналмилалӣ.

*Боло бурдани сатҳи шуури ҳуқуқӣ ва маданияти ҳуқуқӣ
дар ҷамъият дар роҳи таъминкунии устувори қонун ва
мустаҳкам кардани қонуният яке аз шартҳои муҳимтарин
ба ҳисоб меравад.*

Шавкат Мирзиёев

БОБИ IV

АХЛОҚ ВА ҲУҚУҚ. МУНОСИБАТҲОИ ҲУҚУҚӢ



*Ахлоқ ва ҳуқуқ
Нормаҳои ҳуқуқ
Соҳаҳои ҳуқуқ
Муносибатҳои ҳуқуқӣ
Манбаъҳои ҳуқуқ дар Ўзбекистон
Шури ҳуқуқӣ ва маданияти ҳуқуқӣ*





Саволҳо ва супоришҳои фаъолкунанда

1. Дар мактаби шумо кадом шарту қоидаҳо мавҷуданд, ки шумо онро ҳатман бояд риоя кунед?
2. Ин талаб ва қоидаҳо кадомашон ба донишомӯзон, кадомашон ба омӯзгорон нигаронида шудааст? Дар оилаатон шумо ба кадом талаб ва қоидаҳо иттифоқ мекунад?
3. Шумо дар мактаб бепоул таълим мегириед. Ин ҳуқуқро кӣ ба шумо таъмин кардааст? Ин ҳуқуқ чӣ тавр ва аз тарафи кӣ ҷорӣ карда шудааст? Ин ҳуқуқи шумо дар куча навишта шудааст?
4. Ҳангоми кӯча гаҳиан бояд шумо ба «Қоидаҳои ҳаракат дар роҳ» риоя намоед. Хӯш, он қоидаҳое, ки бояд шумо дар мактаб ё дар оила бояд риоя кунед, аз «Қоидаҳои ҳаракат дар роҳ» чӣ фарқ дорад? Ҳангоми додани ҷавоб ба масъалаи аз тарафи кӣ ҷорӣ шудани ин қоидаҳо ва аз тарафи кӣ назорат шудани онҳоро ба ибтибор гиред.
5. Дар мисолҳои боло зикршуда дар кадомашон аз шумо масъули-

яти беиштар талаб карда мешавад? Чаро?

6. Ба фикри шумо, назорат кардани иҷрои қоидаҳои мазкур ба ҷиммаи кӣ гузошта шудааст?
7. Дар ҳолати вайрон накардани ин қоидаҳо шумо дар мактаб, оила ва дар байни дӯстонашон дорои кадом ҳуқуқҳо ҳастед, номбар кунед.
8. Оё фикр кардаед, аз чӣ сабаб ин ҳуқуқҳо айнан «ҳуқуқ» ном гирифтааст? Фикратонро асоснок намоед.

Низоми қоидаҳои ба тартибдорорандаи ҳуқуқ атвори одамон дар ҷамъият **ахлоқ** ба ҳисоб меравад. Нормҳои ахлоқи миллие, ки дар ҳудуди Ўзбекистон дар тӯли ҳазорсолаҳо ташаккул ёфтаанд, барои ташаккул додани системаи миллии ҳуқуқ аҳамияти ҳалқунанда касб намуд.



Ахлоқ – ҷамъи талаб ва қоидаҳое, ки ҳуқуқ атвори инсонро дар ҷамъият ба тартиб медарорад.

Барои осон фаҳмидани мафҳуми ҳуқуқ пеш аз ҳама номбар кардани аломатҳо ва хусусиятҳои ҳуқуқ ба мақсад мувофиқ аст.

Ҳуқуқ аз маҷмӯи нормаҳои ё қоидаҳои ҳуқуқ атвор иборат аст. Лекин ин нормаҳо (меъёрҳо) ё қоидаҳо дар ҳолати яклухт ва ботартиб намоён мешавад. Ана ҳамин низоми аз тарафи давлат муқаррар карда ва бояд иҷозат дода шавад.

Ҳуқуқ, бешак иродаи давлатро ифода мекунад. Дар давлати ҳуқуқӣ аз сабаби он, ки иродаи давлат бо иродаи ҳалқ, ҷамъият бо ҳам омадаанд, дар ин давлат ҳуқуқро ифодакунандаи иродаи ҷамъият ё ҳалқ гуфта таъкид кардан мумкин аст.

Талабхое, ки дар норма ва қоидаҳои оид ба ҳуқуқ баён шудаанд, иҷрояшон барои ҳамаи аъзоёни ҷамъият маҷбурӣ аст. Яъне нормаҳо ва қоидаҳои ҳуқуқ атвори оид ба ҳуқуқ умумимаҷбурӣ аст.




Ҳуқуқ системаи (маҷмӯи) қоидаҳои ҳуқуқ атвори барои ҳама маҷбуриё, ки онро давлат қорӣ ва ҳадаш онро ҳимоя мекунад.

Агар нормаҳои оид ба ҳуқуқ ва қоидаҳои ҳуқуқ атвор вайрон шавад, давлат нисбати вайронкунадагони ҳуқуқ чораҳои ҷазо ва маҷбуруниро

мебинад. Яъне ҳуқуқ аз тарафи давлат ҳимоя карда мешавад ва баробари пайдо шудани давлат ҳуқуқ низ пайдо мешавад. Баъдтар ба низоми қоидаҳои маҷбурии ҳуқуқ атвори **аз тарафи давлати ҳуқуқӣ** ҷоришуда ё маъқулшуда ва бо қувваи он ҳимояшаванда таъдил дода шудааст.

Истилоҳи «ҳуқуқ» ба маънои ҳуқуқи объективӣ ва субъективӣ истифода мешавад. **Ҳуқуқи объективӣ** ҷамъи нормаҳои ҳуқуқ аст. Масалан, ҳуқуқи шахсест ба ҷою манзил ё ҳуқуқи касе нисбат ба молу мулк. **Ҳуқуқи субъективӣ** бе ҳуқуқи объективӣ буда наметавонад. Худи ҳуқуқ бошад бо давлат узван вобаства аст. Онҳо бе якдигар вучуд дошта наметавонанд.

Ҳуқуқ вазифаҳои зеринро иҷро мекунад: ба тартиб даровардан, посбонӣ кардан ва тарбия намудан. Онҳо дар навбати худ дар функсияҳои ҳуқуқ намоён мешаванд.



Ҳам нуқтаи назар ва фаҳмиши қисми зиёди аҳоли, ҳам ахлоқ дар ҳуқуқ инъикос мешавад.

Фарқи асосии байни ахлоқ ва ҳуқуқ инҳоянд:

- 1) ҳуқуқ аз тарафи давлат муқаррар карда мешавад, ахлоқ (аз қабилҳои некӣ ва бадӣ, адолат ва ноҳақӣ) бошад бе ёрии давлат худ аз худ шакл мегирад;
- 2) ҳуқуқ иродаи давлатро, ахлоқ бошад, фикри аъзоёни ҷамъият,

чаҳонбинӣ ва фазилатҳо ва фаҳмишҳои онҳоро инъикос мекунад;

3) нормаҳои ҳуқуқ дар ҳолатҳои зарурӣ ба воситаи қувваи маҷбуркунанда, нормаҳои ахлоқ бошад ба воситаи афкори ҷамъиятӣ қарор меёбад;

4) нормаҳои ахлоқ доираи васеътари муносибатҳои иҷтимоиро (дӯстӣ, рафокат ва ҳатто муҳаббатро ҳам) ба тартиб меандозад. Ҳуқуқ бошад муносибатҳои муайяни иҷтимоиро ба тартиб хоҳад даровард;

5) дар соҳаи ҳуқуқ мезони баҳодиҳии рафтор, ҳаракат ё беҳаракатӣ «қонунӣ ё ғайри қонунӣ» аст, дар ахлоқ он аз «хубу бад» иборат аст;

6) ҳуқуқ дар ҳуччатҳо аниқ зоҳир мешавад.

Ҳуқуқ ва ахлоқ дар як самт ҳаракат мекунанд. Баъзан ҳуқуқ барои халос шудан аз нормаҳои кӯҳнашудаи ахлоқ ёрӣ мерасонад (масалан, қасди хун гирифтани). Дар айни замон ҳуқуқ дар заминаи ахлоқ (мафҳумҳои «некӣ» ва «адолат») ташаккул меёбад. Аксар вақт суд бо мақсади дуруст фаҳмонидани «таҳқири шаън ва қадру қимат», «дағалӣ» ва монанди инҳо ба ахлоқ муроҷиат мекунад.

Гарчанде мафҳумҳои ахлоқ ва ҳуқуқ алоҳида ҳастанд, онҳо хусусиятҳои умумӣ низ доранд.



Он чизе, ки дар зер оварда шудааст ба ахлоқ ва ҳуқуқ чун қарда, ҷадвалро пур кунед.

- салом додан;
- ҷой додан ба калонсолон;
- истифода аз хизмати бомалакаи тиббӣ;
- таълим гирифтани;
- муҳофизати табиат;
- хурдсолонро иззат намудан;
- нисбати калонсолон ҳурмат ба ҷо овардан;
- иштирок дар интиҳобот;
- сари вақт супурдани андоз;
- риоя намудан ба тартиботи ҷойҳои ҷамъиятӣ;
- ғамхорӣ намудан ба падару модар;
- ҳурмат кардани омӯзгор;
- риоя кардан ба қоидаҳои мактаб.

Ахлоқ	Ҳуқуқ

Шарҳ диҳед!

Ҳуқуқ ва ахлоқ дар як самт ҳаракат мекунанд.

Фаъолият эҷодӣ

1. «Кодекси ахлоқ»-и шахрвандони давлати шартан ташиқилкар-даатонро нависед.
2. Дар ҳолати вайрон шудани қоидаҳои ин кодекс кадом ҷавоб-гариро дар назар медоштед?
3. Ин қоидаҳо то чӣ андоза ба таърифи «ҳуқуқ» мувофиқ меоянд ва дар онҳо кадом аломатҳои ҳуқуқ ҳастанд?
4. Ба донишхоятон аз мавзӯҳои гузашта таъя карда матни зе-ринро шарҳ диҳед.



Донистани ҳуқуқу ӯҳдадориҳо барои ҳар як шахрванди мамла-катамон хеле муҳим аст. Агар мо ҳуқуқҳоямонро донем, аз онҳо дуруст истифода барем ва онҳоро ҳимоя карда тавонем, ин ҳама аз нигоҳи ҳуқуқ маданиятнок будани моро таъмин мекунад. Ғайр аз ин, ин барои вайрон накардани ҳуқуқҳои дигар шахрвандон хизмат мекунад. Зеро онҳо низ монанди мо мувофиқи Конститутсиямон аз ҳуқуқу озодиҳои яхела истифода мебаранд.

Саволу супоришҳо барои мустаҳкам ва такрор кардани мавзӯ

1. Истилоҳи ахлоқро чӣ гуна мефаҳмед?
2. Ба истилоҳи ахлоқ таъриф диҳед?
3. Ҳуқуқ чӣ гуна пайдо шудааст?
4. Ҳуқуқи объективӣ чист? Мисол оред.
5. Ҳуқуқи субъективӣ чист? Мисол оред.
6. Аломатҳо ва хусусиятҳои ҳуқуқро номбар кунед.
7. Функсияҳои ҳуқуқро номбар кунед.
8. Моҳияти функсияи ба тартиб дарорандаи ҳуқуқро гуфта диҳед.
9. Моҳияти функсияи посбонӣ кардани ҳуқуқро гуфта диҳед.
10. Моҳияти функсияи тарбия намудани ҳуқуқро фаҳмонед.
11. Ахлоқ оё барои инсон алоҳида зарур аст ё барои ҷамъият?
12. Ба фикри шумо мафҳумҳои ахлоқ ва ҳуқуқ чӣ гуна вобастагӣ доранд?
13. Агар байни ин ду мафҳум зиддият пайдо шавад, он вақт чӣ дигар карда мешавад – ҳуқуқ ё ахлоқ? Чаро?
14. Фарқҳои байни ахлоқ ва ҳуқуқро номбар кунед.

Мавзӯи 17

Нормаҳои ҳуқуқ



Саволҳо ва супоришҳои фаъолкунанда

1. Бо кадоме аз ҳуҷҷатҳои ҳуқуқие, ки дар расм нишон дода шудаанд, шинос ҳастед? Оё дар дохили ин ҳуҷҷатҳои ҳуқуқ чӣ навишта шудаанд, медонед?
2. Аз байни он ҳуҷҷатҳое, ба шумо шинос нест, тахмин кунед, ки дар дохилаш чӣ навишта шудаанд. Зимни ин ба номи ҳуҷҷатҳои қонунӣ эътибор диҳед.
3. Ба фикри шумо мақсади аз тарафи давлат қабул шудани ин ҳуҷҷатҳои қонунӣ чист?
4. Аз ҳаёти атрофатон ягон вазъияти муаммонокро мисол оваред. Барои қабул намудани қарор оид ба ҳалли ин вазъияти муаммоноқ ҳаракат кунед. Қароратонро дар дафтаратон нависед. Дар ин асно:
 - 1) ин муаммои ҳуқуқиро, яъне, ҳолати вайрон шудани қонуну қоидаҳоро тасвир намоед.
 - 2) вайрон карда шудани ин қонуну қоидаҳо ба кадом оқибатҳо оварданиш мумкин аст, ифода намоед.

- 3) нисбати шахсони вайронкунандаи ин қоидаҳо чӣ гуна чора диданро баён намоед.
4. Ба фикри шумо, барои ҳалли он муаммои ҳуқуқие, ки шумо овардед, кадоме аз ҳуҷҷатҳои ҳуқуқии дар боло тасвиришуда зарур мешавад?

Мо барои он, ки ҳуқуқро аз вайронкунии ҳуқуқ, қонунӣ буданро аз вайронкунии қонун фарқ кунем, бароямон меъёрҳо, усулҳо, воситаҳо ва ҳуҷҷатҳо заруранд.

Ин имкониятро барои мо нормаҳои ҳуқуқ медиҳад.

Нормаи ҳуқуқ унсур (элементи) аз ҳама асосӣ ва аввалини системаи ҳуқуқ аст. Нормаҳои ҳуқуқ қоидаҳои мебошанд, ки бо сохтори иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсии ҷамъият муайян карда шуда, иродаи халқро ифода менамоянд, аз тарафи давлат қарор мешаванд, иҷрояшон барои ҳамаи аъзоёни ҷамъият маҷбурӣ буда, муносибатҳои иҷтимоиро ба тартиб меандозанд.



Қоидаи ҳуқуқ атвор, ки аз тарафи давлат муқаррар шуда, кафолат дода, муҳофизат карда шуда, барои ҳама маҷбурист, **нормаи ҳуқуқ** номида мешавад.

Ба тартиб даровардани муносибатҳои иҷтимоӣ вазифаи асосии нормаи ҳуқуқ аст. Ҳуқуқ аз нормаҳои алоҳида, аз қоидаҳои ҳуқуқ атвор ташкил ёфтааст.

Нормаи ҳуқуқ ба сохташ нигоҳ карда аз се қисми таркибии (элементҳои) ба ҳам алоқаманд: гипотеза, диспозитсия, санксия ташкил ёфтанишон мумкин.

Дар **гипотеза** шарту шароите, ки барои ба ҳаракат омадани норма зарур, аст, баён мешавад.

Дар **диспозитсия** ҳуди қоидаҳои ҳуқуқ атвор ифода ёфта, ҳуқуқу ўҳдадорихои субъектҳои ҳуқуқ нишон дода мешаванд.

Дар **санксия** чораи маҷбуркунандаи аз тарафи давлат истифодашаванда барои иҷро накардани нормаҳои ҳуқуқ баён мешавад.

Моддаи 203-юми Кодекси ҷиноиро мисол меоварем: «Агар вайронкунии шартҳои истифодаи об ё ҳавзаҳои об сабабгори оқибатҳои вазнин шавад, баробари аз панҷоҳ то сад баробари миқдори маоши моҳонаи

ҳаддалақал қарима ё то се сол ба корҳои ислоҳи ахлоқӣ, ё худ то шаш моҳ ба ҷабс ё то се сол аз озодӣ маҳрум кардан ҷазо дода мешавад».



Калимаи «**норма**»-ро аз латинӣ тарҷима кунем, маънои «қоида», «намуна»-ро мефаҳмонад.

Гипотеза калимаи юнонӣ буда, маънояш фарз кардан, фикр рондан аст.

Диспозитсия аз забони латинӣ гирифта шуда, маънояш баён намудан аст.

Санксия аз забони латинӣ гирифта шуда, чораи маҷбуриро ифода мекунад.

Қисми «вайронкунии шартҳои истифодаи об ё ҳавзаҳои об» дар моддаи мазкур барои гипотеза мисол шуда метавонад. «Агар сабабгори оқибатҳои вазнин шавад» қисми диспозитсия, «баробари аз панҷоҳ то сад баробари миқдори маоши моҳонаи ҳаддалақал қарима ё то се сол ба корҳои ислоҳи ахлоқӣ, ё худ то шаш моҳ ба ҷабс ё то се сол аз озодӣ маҳрум кардан ҷазо дода мешавад» бошад, барои қисми санксия мисол шуда метавонад.

Дар баъзе аз ҳуҷҷатҳои қонунӣ нормаи ҳуқуқ аз ин се қисми таркибӣ не, балки аз ду элемент иборат шуданаш мумкин. Масалан, моддаҳои Конститутсияи ҳар кадом мамлакат асосан аз гипотеза ва диспозитсия иборат буда, элементҳои санксия қариб дар назар дошта нашудааст. Агар моддаи 6-уми Конститутсияи Республикаи Ўзбекистонро мисол гирем, дар он «Пойтахти Республикаи Ўзбекистон—шаҳри Тошканд» гуфта эътироф шудааст. Ин модда ба нормаи ҳуқуқ мисол шуда метавонад ва он танҳо аз диспозитсия иборат аст.

Аломатҳои зерини нормаҳои ҳуқуқ мавҷуд аст:

- иродаи давлатро (халқро) ифода мекунад;
- аз тарафи давлат дар ҳуҷҷатҳои нормативӣ инъикос карда мешавад;
- аз тарафи давлат ҷимоя мешавад, агар зарур шавад, бо қувваи маҷбурунандаи давлат таъмин карда мешавад;
- муносибатҳои иҷтимоии аз нуктаи назари ҷамъият ва давлат аз ҳама муҳимро мустақкам месозад.

Ҳуҷҷатҳои ҳуқуқи байналмилалиро ба нормаҳои ҳуқуқ мисол



Чунин нормаҳои ҳуқуқ мисол оваред, ки онҳо:

- 1) аз қисмҳои гипотеза, санскрия иборат бошад;
- 2) фақат аз гипотеза ва диспозитсия иборат бошад;
- 3) тааллуқ ба ҳар се расм бошад;
- 4) фақат тааллуқ ба расмҳои 1-ва 3-юм бошад;
- 5) фақат тааллуқ ба расми 2-юм бошад.

овардан мумкин. Республикаи Ўзбекистон баъди расидан ба истиқлол ба як қатор ҳуҷҷатҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ҳамроҳ шуд. Дар поён рӯйхати баъзе аз ҳуҷҷатҳои ҳуқуқи байналмилалиро, ки дар ҳаёти ҳаррӯзаамон таъсир мерасонанд, тақдим мекунем:

- Баёнияи умумичаҳони ҳуқуқҳои инсон;
- Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак;
- Пакти байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маданӣ;
- Пакти байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ;
- Конвенсия оид ба таълими техникаю касбӣ;
- Баёния дар бораи ҳуқуқи инкишоф;
- Баёния дар бораи тамоилҳои ҳамкориҳои маданияи байналмилалӣ;
- Конвенсия дар бораи синну соли минималии ба қор қабулкунӣ.

Аз хазинаи ҳикматҳо!

Барои озод будан зарур аст, ки ба ғуломи қонунҳо табдил шуд.

(Ситсерон Марк Тиллий)

Шарҳ диҳед!

Вазифаи асосии нормаи ҳуқуқ ба тартиб даровардани муносибатҳои иҷтимоӣ аст.

Фаъолияти эҷодӣ

1. Мансабдорони «Бахтбанк» бо тадбиркор Гулбаҳор Ҳамроева забон як карда, 20 миллион сӯм маблағи хоҷагии фермерии «Чаққон»-ро 11 феввали соли 2019 дар асоси ҳуҷҷатҳои сохта ба ҳисоби Г.Ҳамроева гузаронда доданд. Бо таъбири дигар дар рӯзи равшан бо торочгарӣ машғул шуданд.

Аз рӯи ин ҳолат нисбати мансабдорони «Бахтбанк» мувофиқи қисми 2-юм, бандҳои «в», «г»-и моддаи 167-уми КҶ кори ҷиноӣ кушода шудааст.

- 1) Ба ҳолати дар боло баёнишуда баҳои ҳуқуқӣ диҳед.
- 2) Нисбати ин ҳолат нормаҳои ҳуқуқро истифода баред.
- 3) Аз нормаҳои ҳуқуқи истифодашуда қисмҳои гипотеза, диспозитсия ва санксияро ҷудо карда нишон диҳед.

2. Ба мисоле, ки дар боло аз давлати шартнатон овардед, монанд боз як ҳолати вайронкунии шартии ҳуқуқро биёред. Аз рӯи ин ҳолати вайронкунии ҳуқуқ низ супориши дар боло овардашударо иҷро намоед.

Саволу супоришҳо барои мустаҳкам ва такрор кардани мавзӯ

1. Истилоҳи нормаи ҳуқуқро таъриф диҳед.
2. Зарур будани нормаи ҳуқуқро асоснок кунед. Дар ин асно эътибор диҳед, ки агар нормаи ҳуқуқ набошад, ҷамъият ба кадом душворихо дучор омаданаш мумкин аст?
3. Вазифаи асосии нормаи ҳуқуқ аз чӣ иборат аст?
4. Элементҳои таркибии нормаи ҳуқуқро номбар кунед.
5. Гипотеза чист? Мисол оред.
6. Диспозитсия чист? Мисол оред.
7. Санксия чист? Мисол оред.
8. Дар ҳар кадом нормаи ҳуқуқ ин се элемент оё буда метавонад? Ҷавобатонро асоснок кунед. Нормаи ҳуқуқ чӣ аломатҳое дорад?



Саволҳо ва супоришҳои фаъолкунанда

1. Ба расмҳо нигоҳ кунед. Инсонҳои дар расм тасвиршуда зарурати гуногуни ҳуқуқӣ доранд. Онҳоро гуфта диҳед.
2. Дар бораи қабул шудани ҳуҷҷатҳои қонун барои таъмини ин ҳуқуқҳо оё шундаед?
3. Байни ҳуқуқҳои донишомӯзи расми 1 ва фермерзани расми 6-ум кадом умумият ва кадом фарқ ҳаст? Дар мисоли расмҳои 3 ва 2, ё байни расмҳои 4 ва 2-юм чӣ?
4. Табиате, ки дар расми 5 тасвир шудааст, низ ҳуқуқҳо дорад? Ба фикри шумо ин ҳуқуқҳо дар чӣ зоҳир мешаванд?

Дар ҳар кадом ҷамъият барои таъмини ҳуқуқу озодиҳои аъзоёни он системаи муайяни **ҳуқуқ** зарур аст. Ин система аз маҷмӯи нормаҳои ҳуқуқи мухталиф, лекин байни худ алоқаи мустақамдошта иборат мешавад.




Системаи (низомии) ҳуқуқ ҷойгиршавии узван ба ҳам алоқаманди нормаҳои мавҷудаи ҳуқуқ дар ҷамъият ба сифати як воқеияти том ҳаракаткунанда, нормаҳои ҳуқуқ ва соҳаҳои онро ба пай дар ҳамин муайян дар бар мегирад.

Барои аниқ кардани зарурати кадом нормаи ҳуқуқро нисбати кадом объект истифода бурдан онҳоро ба намудҳо ҷудо кардан ба мақсад мувофиқ аст. Низоми ҳуқуқ, пеш аз ҳама, ба соҳаҳои алоҳидае тақсим мешаванд, ки онҳо **соҳаҳои ҳуқуқ** номида мешаванд. Зимни он гуногунии муносибатҳои иҷтимоӣ ба эътибор гирифта мешавад. Айнан ҳамин муносибатҳо **предмети ба тартиб даровардани (идоракунии) ҳуқуқиро** ташкил медиҳад. Усули ба **тартиб даровардани (идоракунии) ҳуқуқ** бошад, ҳамин роҳу воситаҳои ҷириасон ба таъсиррасонии ҳуқуқ ба муносибатҳои иҷтимоӣ аст.

Намудҳои гуногуни муносибатҳои иҷтимоӣ аз қабili муносибатҳои меҳнат, таъминоти иҷтимоӣ, молия ва ғайра ба воситаи нормаҳои алоҳида ҳуқуқ ба тартиб дароварда мешаванд.

Низоми ҳуқуқи Республикаи Ўзбекистонро ба воситаи ҷадвал-шарҳи зерин ифода кардан мумкин:



Баъзе аз ин соҳаҳои ҳукукро тавзеҳ медиҳем:

– Соҳаи ҳукуқи конституциявӣ дар байни низоми ҳукуқ ин соҳаи аз ҳама асосӣ ба шумор меравад. Зеро дар он принципҳои асосӣ, қиёфаи ҳукуқи давлат ифода ёфтаанд. Ҳукуқи конституциявӣ муносибатҳои байни давлат, ҷамъият ва шахс ба тартиб дароварда мешавад. Дар он суверенитети давлатӣ, шакли сиёсӣ идоракунии давлат, сохти маъмурию ҳудудӣ, мақоми ҳукуқи органҳои давлатӣ, ҳукуқу озодиҳои асосии инсонҳо, хусусиятҳои хоси ҷамъият барин масъалаҳои муҳим мустаҳкам карда шудаанд.

– Ба воситаи соҳаи ҳукуқи меҳнат муносибатҳои меҳнатии байни корхонаву ташкилотҳо ва ходимони онҳо ба тартиб оварда мешавад.

– Бо ёрии соҳаи ҳукуқи шаҳрвандӣ муносибатҳои вобаста ба мулк ва муносибатҳои ғайримулкӣ ба тартиб дароварда мешавад.

– Ба воситаи соҳаи ҳукуқи оила муносибатҳо дар оила, вобаста ба оилаю никоҳ ба назм оварда мешаванд.

– Бо ёрии соҳаи ҳукуқи экология — муносибатҳое, ки дар ҷараёни муҳофизати табиат ба амал меоянд, ба тартиб дароварда мешаванд.

– Ба воситаи соҳаи ҳукуқи ҷиноятӣ барои ҷамъият кадом кирдору рафторҳо хавфнок мебошанд, аниқ мегардад, ононе, ки ҷиноят содир намудаанд, чӣ ҷазо дода мешаванд ва ҳамаи муносибатҳое, ки дар ин бобат рӯй медиҳанд, ба тартиб медароранд.

– Ба воситаи соҳаи ҳукуқи байналмилалӣ муносибатҳои байналмилалӣ, муносибатҳое, ки дар ҷараёни алоқаҳои байни давлатӣ ба амал меоянд, ба тартиб дароварда мешавад.

Ҳуқуқҳои мурофиавӣ (просесуал) ҷаъолияти судҳоро ба низом меорад ва бо назардошти он, ки масъалаҳои ҳуқуқӣ дар кадом соҳа дида мешаванд, бино ба шарҳи дар болобуда ба 3 намуд тақсим мешавад:

– Нормҳои ҳукуқи шаҳрвандию мурофиавӣ ҷаъолияти судҳоро оид ба муносибатҳои шаҳрвандӣ, оилавӣ, меҳнат, замин ва молиявиро ба тартиб меандозад. Корҳои оиди ин соҳа бар асоси қонунҳои шаҳрвандию мурофиавӣ муҳокима мешаванд.

– Дар соҳаи ҳукуқи иқтисодии мурофиавӣ ҳалли муносибатҳои ҳуқуқии оид ба замин, аграрӣ, экология ба воситаи суд дар назар дошта шудаанд. Агар дар ҳукуқи шаҳрвандию мурофиавӣ муносибатҳои шахсонӣ ҷисмонӣ инъикос шуда бошад, дар ҳукуқи хоҷагӣ мурофиавӣ ҳалли низоъҳои байнихоҷагӣ мулкӣ дар назар дошта шудааст.

– Ҳуқуқи чиноятию мурофиавӣ фаъолияти органҳои судӣ, тафтишотӣ, прокуратураро оид ба тафтиши қорҳои чиноятӣ ва дар суд дида баромадани онҳо ба тартиб медарорад.

Ин соҳаҳои мазкур **низоми дохилии ҳуқуқи** давлатро ташкил мекунанд. Ғайр аз ин, **низоми ҳуқуқи байналмилалӣ** ҳам ҳаст, ки нормаҳои ин низоми ҳуқуқ муносибатҳои ҳуқуқии байни давлатҳо, ташкилотҳои байналмилалӣ ва дигар субъектҳоро ба танзим меоварад.

Низоми ҳуқуқи байналмилалӣ соҳаҳои зеринро дар бар мегирад: ҳуқуқи ташкилотҳои байналмилалӣ, ҳуқуқи беҳатарии байналмилалӣ, ҳуқуқи дипломатӣ ва консулӣ, ҳуқуқи баҳри байналмилалӣ ва ҳоказо.

Институтҳои ҳуқуқ аз гурӯҳи нормаҳои ҳуқуқие иборатанд, ки муносибатҳои ба якдигар вобаста ва якхелаи иҷтимоиро ба тартиб медароранд. Дар соҳаи ҳуқуқи конституциявӣ институти президентӣ, ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, дар соҳаи ҳуқуқи ҷиноӣ институти ҷавобгарӣ, дар ҳуқуқи оила институти никоҳ мавҷуд ва ғайра. Ин институтҳои ҳуқуқ қисми таркибии соҳаи ҳуқуқ ба ҳисоб мераванд. Институтҳои ҳуқуқ як шуда, соҳаи ҳуқуқро ташкил медиҳанд. Яъне институтҳои ҳуқуқ қисми таркибии соҳаҳои ҳуқуқ мебошанд.

Шарҳ диҳед!

Соҳаи ҳуқуқ маҷмӯи муносибатҳое, ки аз тарафи нормаҳои ҳуқуқ ба тартиб дароварда мешаванд.

Фаъолияти эҷодӣ

Дар давлати шартнатон ду нафар шахси ҷисмонӣ (шаҳрванд) ва ду нафар шахси юридикиро (ташкилот)-ро ба тариқи мисол интиҳоб кунед. Ба онҳо ном гузоред.

- 1. Ба шахсони ҷисмонӣ, ки ба муносибатҳои иҷтимоӣ дохил мешаванд, кадом соҳаи ҳуқуқ зарур мешавад, ҷудо кунед.*
- 2. Агар муносибатҳои ҳуқуқии онҳоро ба воситаи суд ҳал кардан зарур бошад, онҳо ба кадом соҳаи ҳуқуқи мурофиавӣ муроҷиат карданашон зарур мешавад?*
- 3. Агар ба ҷои шахсони ҷисмонӣ шахсони юридикӣ (ташкилотҳо) бошанд чӣ?*



Калимаҳоро дуруст ҷойгир карда, номи ҳуҷҷатҳои ҳуқуқи байналмилалиро ёбед. Оё медонед, ки ин ҳуҷҷатҳои ҳуқуқи байналмилалӣ дар бораи чист?

ҳамкорӣ шахрвандӣ минимал баёния конвенсия
ба кор Ҳуқуқи пакт маданӣ кардан
иҷтимоӣ касб умумиҷаҳонӣ дар бораи ва
дар бораи Бача ҳуқуқҳо таълим Инкишоф
дар бораи ва конвенсияи маданӣ баёния
Инсон оид ба иқтисодӣ конвенсия сиёсӣ
байналмилалӣ ҳуқуқҳои солаш баёния Техникӣ
дар бораи Байналмилалӣ ҳуқуқҳои дар бораи
ҳуқуқҳо ва байналмилалӣ қабул пакт
тамоилҳои дар бораи

Саволу супоришҳо барои мустаҳкам ва такрор кардани мавзӯ

1. Низоми ҳуқуқро барои чӣ ба соҳаҳо ҷудо кардан зарур аст?
2. Предмети ба тартиб дароваранда чист?
3. Усули даровардани тартиби ҳуқуқиро фаҳмонед.
4. Намудҳои асосии соҳаҳои ҳуқуқро номбар кунед.
5. Соҳаи ҳуқуқи конституциявиро, ки соҳаи асоситарини ҳуқуқ аст, тавсиф намоед?
6. Соҳаи ҳуқуқи шахрвандиро мухтасар тавсиф намоед.
7. Агар соҳаи ҳуқуқи оид ба ҷиноят набошад, дар ҷамъият чӣ гуна вазъият рӯй додана мумкин?
8. Ба воситаи соҳаи ҳуқуқи мурофиавӣ кадом фаъолият ба тартиб андохта мешавад?
9. Фарқи асосии байни соҳаҳои ҳуқуқи шахрвандӣ ва иқтисод мурофиавӣ чист?
10. Соҳаи ҳуқуқи ҷиноӣ мурофиавӣ кадом вазифаҳоро иҷро мекунад?
11. Оид ба институтҳои ҳуқуқ мисолҳо оред.
12. Ба қисмҳои (соҳаҳои) таркибии ҳуқуқи байналмилалӣ мисолҳо оред.

Мавзӯи 19

Муносибатҳои ҳуқуқӣ



Саволҳо ва супоришҳои фаъолкунанда

1. Дар расми 1-ум қорманди корҳои дохилӣ ба бачаҳо барои шикастани қоидаҳои ҳаракати роҳ танбеҳ дода, аз онҳо аз рӯи қоида ҳаракат карданро талаб карда истодааст. Фикр кунед, дар ин ҳол нормаҳои ҳуқуқ вайрон ё шикаста шуд ё не? Сӯҳбати байни ходими корҳои дохилӣ ва бачаҳоро мунозираи ҳуқуқӣ гуфтан мумкин аст?
2. Муносибати хариду фурӯши байни харидор ва фурӯшанда дар расми 2-юм ба муносибати ҳуқуқӣ алоқа дорад ё не? Барои ба ин савол ҷавоб додан донистиғиҳоятонро оид ба нормаҳои ҳуқуқ ба ёд оред ва барои фикрронии мантиқӣ ҳаракат намоед.
3. Дар ҳолати расми 4-ум низ барои ба ҳамон саволҳо ҷавоб додан ҳаракат кунед.
4. Бачаҳои дар расми 3-ум тасвируда аз ҳуқуқҳои худ мустақилона истифода бурда метавонанд ё не? Ҷавобатонро асоснок кунед.

Муносибатҳои иҷтимоие, ки бо ёрии нормаҳои ҳуқуқ ба тартиб дароварда мешаванд, муносибатҳои ҳуқуқӣ номида мешавад. Барои ба вучуд омадани онҳо далели юридикӣ — ҳодиса (масалан, таваллуди инсон ё вафот кардани он, сӯхтор) ё ҳаракат (масалан, ҳуқуқшиканӣ) бояд рӯй диҳад.



Муносибатҳои иҷтимоие, ки байни баъзе шахсон рӯй дода, ба воситаи нормаҳои ҳуқуқ ба тартиб андохта мешаванд, муносибатҳои ҳуқуқӣ номида мешаванд.

Муносибатҳои иҷтимоӣ аз сабаби он, ки дар ҳаёти моддию маънавии ҷамъит рӯй медиҳанд, ба таври мутаносиб бо мазмуни ҳуқуқӣ мукаммал шуда меистанд. Масалан, муносибатҳои моддии шахсонӣ ҷисмонӣ ва юридикӣ дар ҷараёни тадбиркорӣ бино ба муносибаташон ба табиат аз тарафи ҳуқуқи экологӣ, муносибатҳои иқтисодӣ аксар вақт ба воситаи ҳуқуқи мулкӣ ё нормаҳои ҳуқуқии оид ба тадбиркорӣ, муносибатҳои сиёсӣ бошанд, бо ёрии Конститутсия ба тартиб андохта мешаванд.

Аз муносибатҳои иҷтимоӣ боз инчунин муносибатҳои миллӣ, динӣ, оилавӣ ва байнидавлатӣ низ бо ҳуқуқ ба тартиб оварда мешаванд.

Муносибатҳои ҳуқуқӣ аз рӯи сохташон *объект, субъект* барин элементҳоро дар бар мегиранд.

Масалан, Равшан аз дӯкон дафтари умумӣ ва қалами ранга хариданист. Ин ҷо дафтари умумӣ ва қалами ранга объекти муносибатҳои ҳуқуқӣ мебошанд. Равшан бошад субъекти муносибатҳои ҳуқуқӣ аст.

Боз як элементи муносибатҳои ҳуқуқӣ ин **мазмун** муносибатҳои ҳуқуқӣ аст.

Мазмун дар навбати худ ҳуқуқи субъектив ва ӯҳдадорӣи юридикӣ дар бар мегирад. Мазмуни муносибатҳои ҳуқуқӣ ҳаракатҳои аниқӣ субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ барои ба амал баровардани ҳуқуқ ва ӯҳдадориашон аст. Масалан, мазмуни муносибатҳои ҳуқуқии ҳангоми аз дӯкон харидани чой аз тарафи фурӯшанда фурӯхтани чойва аз тарафи харидор додани пул аст, ин ҷо фурӯшанда ҳангоми додани чой ӯҳдадорӣи худро иҷро кард, яъне ба ҳуқуқи гирифтани пул соҳиб шуд. Ва баръакс, харидор чойро гирифта, аз ҳуқуқи гирифтани чой истифода бурд ва ӯҳдадорӣи пул доданро соҳиб шуд.

Яъне, элементҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ чорто будааст: **объект, субъект, ҳуқуқи субъективӣ ва ўҳдадории юридикӣ**.

Муносибатҳои ҳуқуқӣ шакли юридикии муносибатҳои байни субъектҳо буд, ба воситаи он бино ба талабҳои давлат ва қонун иштирокчиёни муносибатҳои иҷтимоӣ ҳуқуқ атворашонро ба меъёр меоранд. Аз иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ, яъне субъектҳо дорои **лаёқати ҳуқуқ ва лаёқати муомила** будан талаб карда мешавад.



Муносибатҳои ҳуқуқӣ алоқаҳои ҳуқуқии (юридикии) байни иштироккунадагони он буда, дар ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои байниҳамдигарии онҳо намоён мешавад.

Кӯдаки навакак ба дунё омада ҳам ҳуқуқҳои гуногун: масалан, ҳуқуқи гирифтани ёрии тиббӣ, ҷои зист, ном, фамилия дорад. Касони ноқисулақл (ақлашон заиф) ва руҳан касал ҳам лаёқати ҳуқуқӣ доранд. Онҳо низ ҳуқуқи зистан, таъбабат, нафақа, мулкдор будан доранд. Дар баъзе ҳолатҳо кӯдаки ҳанӯз таваллуднашуда ҳам лаёқати ҳуқуқӣ дорад. Вай меросхӯр шуда метавонад.



Ҳаракати иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ ба чӣ нигаронида шуда бошад, он чиз **объекти муносибатҳои ҳуқуқӣ** ба ҳисоб меравад.

Иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ, яъне соҳибони ҳуқуқу ўҳдадорӣ **субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ** мешаванд.

Лаёқати ҳуқуқӣ, асосан, баробари таваллуди инсон ба вучуд меояд ва баробари вафот ба охир мерасад.

Лаёқати муомила дар асоси ҳаракатҳои худ ба амал баровардани ҳуқуқҳо ва имконияти иҷро карда тавонистани ўҳдадориҳои юридикӣ аст.

Лаёқати муомила бо синну сол ва саломатии рӯҳӣ вобаста аст. Бино ба қонунҳои Ўзбекистон шахрванди дорои лаёқати пурраи муомила аз 18-солагии пурра сар мешавад. Лекин, дар ин қоида истисноҳо мавҷуд аст. Масалан, шахс аз 16-солагӣ ба ҷавобгарии ҷиноӣ, баъзе ҷиноятгарон аз 14-солагӣ ба ҷавобгарӣ кашида шуданашон мумкин. Боз як мисол: Кодекси оила дар баъзе ҳолатҳо ҳанӯз 18-сола нашуда ба

акди никоҳ даромаданро рухсат медиҳад. Ин гуна шахрванд аз вақти аз никоҳ гузаштан дорои лаёқати муомила мешавад.

Манбаи ҳуқуқ ифода намудани иродаи давлат дар ҳуҷҷатҳои ҳуқуқию нормативӣ, санадҳои қонунӣ, усул ва шакли баён кардан аст. Дар фанни ҳуқуқшиносӣ чор шакли манбаи ҳуқуқ эътироф шудааст:

Одати ҳуқуқӣ — қоидаест, ки дар натиҷаи бисёр вақт истифода шудан аз тарафи аъзоёни ҷамъият, тақроршавии доимӣ ба нормаи ҳуқуқ атвор табдил ёфта, минбаъд аз тарафи давлат тасдиқ гардидааст. Одати ҳуқуқӣ дар замони қадим манбаи асосии ҳуқуқ ба ҳисоб мерафтанд. Ҳанӯз дар баъзе давлатҳо, масалан, дар Британияи Кабир мавҷуд аст.

Претседенти юридикӣ қарори суде аст, ки аз рӯи ягон қор дорои аҳамияти умумибашарӣ пайдо кардааст. Ҷиҳати хоси претседенти юридикӣ ин аст, ки он баробари қабул шудан ба қоидаи умумибашарӣ табдил меёбад. Претседенти юридикӣ дар баъзе мамлакатҳо, масалан, дар Британияи Кабир, ШМА, Канада ва Австралия манбаи ҳуқуқ мебошанд. Лекин дар низоми ҳуқуқи Республикаи Ўзбекистон истифода намегардад. Зеро, Ўзбекистон ба низоми (оилаи), ҳуқуқии роману Герман мақсуб аст.

Ҳуҷҷати нормативию ҳуқуқӣ ҳоло манбаи муҳимтарини ҳуқуқ аст. Ҳуҷҷати нормативию ҳуқуқӣ ҳуҷҷати ҳуқуқию юридикӣ аст, ки бо тартиби муқарраркардаи органи ваколатдори давлатӣ қабул мекунад ва қоидаҳои ҳуқуқ атвори умумибашариро дар худ инъикос мекунад.



Қонунгузорӣ фаъолияти қонун баровардан ва дорои ҳуқуқи баровардани ҳуҷҷати нормативию ҳуқуқии қатъиян пешбинишуда аз тарафи ҳар як органи ваколатдори давлатӣ аст.

Аломатҳои ҳуҷҷати нормативию ҳуқуқӣ:

- нормаҳои ҳуқуқиро муайян мекунад;
- мазмуни қоидаҳои муқарраршударо баён мекунад;
- ба нормаҳои муқарраршуда маънои умумибашарӣ медиҳад.

Намудҳои зерини ҳуҷҷатҳои нормативию ҳуқуқӣ мавҷуд аст:

1. Қонун, Конститутсияе, ки қонуни асосӣ ба ҳисоб меравад. Онҳо бо роҳи овоздиҳии умумихалқӣ ё аз тарафи парламент қабул мешаванд;
2. Фармон – ҳуҷҷати нормативию ҳуқуқии сардори давлат;
3. Қарорҳо ва фармоишҳои ҳукумат;

4. Амр ва дастурҳои вазоратҳо ва дигар идораҳои иҷроия;

5. Қарорҳои органҳои маҳаллии иҷроия.

Шартномаи байналмилалӣ созишномаест, ки аз тарафи ду ё якчанд субъекти ҳуқуқи байналмилалӣ қабул карда шуда, ҳуҷҷати муайянкунандаи ҳуқуқ ва ӯҳдадорӣ, дигаршаванда ё бекоршаванда аст.

Бо шартномаҳои байналмилалӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои нормативии ҳуқуқӣ дар мавзӯи оянда муфассал шинос мешавед.

Шарҳ диҳед!

Дар натиҷаи фаъолияти органи қонунгузори давлат ҳуҷҷати ҳуқуқии муайян пайдо мешавад, ки иҷрояш маҷбурӣ аст.

Фаолияти эҷодӣ

Дар давлати шартан ташиқкардаатон 4 то мисоли оид ба вазъияти ҳуқуқии эҳтимол содиришаванда биёред. Дар ин вазъиятҳо:

- 1) Кӣ ҳо дар кадом муносибатҳои ҳуқуқӣ чӣ тавр иштирок карданашонро нишон диҳед.
- 2) Объектҳо ва субъектҳои ин муносибатҳои ҳуқуқиро ҷудо карда нишон диҳед.
- 3) Дар бораи лаёқати ҳуқуқӣ ва муомила субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ чӣ гуфта метавонед?
- 4) Аз вазъиятҳои мазкур истифода бурда, чунин ҳуҷҷатҳои нормативии ҳуқуқӣ тартиб диҳед, ки онҳо вазъиятҳои болоиро ҳал намоянд.

Саволу супоришҳо барои мустаҳкам ва такрор кардани мавзӯ

1. Вақте ки муносибатҳои ҳуқуқӣ мегӯем, чиро дар назар дорем?
2. Объекти муносибатҳои ҳуқуқӣ чист? Субъекташ чӣ? Мисол оред.
3. Байни лаёқати ҳуқуқӣ ва лаёқати муомила кадом фарқҳо ҳастанд?
4. Одати ҳуқуқӣ чист? Претседенти ҳуқуқӣ чист?
5. Чаро ба мафҳумҳое, ки дар саволҳои пешин зикр шудаанд, чун манбаи ҳуқуқӣ нигоҳ карда намешавад?
6. Ҳуҷҷатҳое, ки нормаҳои ҳуқуқӣ атвори умумибашарию дар худ инъикос кардаанд, чӣ ном доранд? Онҳо барои чӣ заруранд?

1 Аз Қонуни Республикаи Ўзбекистон “Дар бораи дохил кардани тағйирот ва иловаҳо ба баъзе ҳуҷҷатҳои қонунии Республикаи Ўзбекистон барои инкишоф додани муносибатҳои иқтисодӣ ва тадбиркорӣ”: мувофиқи қонун ба қонунҳои Республикаи Ўзбекистон “Дар бораи банкҳо ва фаъолияти банкӣ” (25.05.с.2000), “Дар бораи микромолиякунӣ (15.09.с.2006), “Дар бораи ташкилотҳои микрокредит” (20.09.с.2006), ба Кодекси оид ба гумруки Республикаи Ўзбекистон (20.01.с.2016) тағйирот ва иловаҳои зарурӣ дохил карда шуданд.
“Халқ сўзи”, 4.10. с.2018.

2 Аз қарори Президенти Республикаи Ўзбекистон “Дар бораи чораву тадбирҳои боз ҳам мустаҳкам кардани интизоми иҷро дар органҳо ва ташкилотҳои давлатӣ”: мувофиқи фармоиши Президенти Республикаи Ўзбекистон аз 9-уми августи соли 2017 тахти рақами Ф-5017 “Дар бораи чораву тадбирҳои ҷорӣ кардани низоми электронии ягонаи байниидоравии интизоми иҷро” ба низоми ягонаи электронии байниидоравии интизоми иҷрои “Ijro.gov.uz” васл намудани вазоратҳо, идораҳо, органҳои маҳаллии ҳокимияти иҷроия ва дигар ташкилотҳо таъмин карда шуд.
“Халқ сўзи”, 6.10. с.2018.

3 Қарори Девони Вазирони Республикаи Ўзбекистон “Дар бораи чораву тадбирҳои иловагӣ доир ба баланд кардани самаранокии муборизаи зидди ҳуқуқшиканӣ дар соҳаи бехатарии ҳаракати роҳ” қабул карда шуд.
“Халқ сўзи” (Online), 23.05. с.2019.

Саволҳо ва супоришҳои фаъолкунанда

1. Аз байни порчаҳои дар боло омада ҳуҷҷатҳои ҳуқуқию нормативиро ҷудо карда нишон диҳед.
2. Ба фикри шумо, мақсад аз дар ҷойҳои ҳархела муҳокима карда шудани лоиҳаи қонун, ки дар порчаи 1-ум оварда шудааст, чист?
3. Ба ҳаёти ҷамъияти мо зарур будани ҳуҷҷатҳои ҳуқуқию нормативии овардашударо барои асоснок намудан ҳаракат кунед?

4. *Органҳои маҳаллии давлат бо назардошти амалӣ намудани ин қонун, Фармон ва қарорҳо барои иҷрои онҳо боз кадом ҳуҷҷатҳоро тайёр карданишон мумкин? Аз ин хусус тахмин карда бинед.*

Маълум аст, ки қонунҳо ва ҳуҷҷатҳои зерқонунӣ пеш аз ҳама воситаи асосии ба тартиб оварандаи муносибатҳои иҷтимоӣ мебошанд. Аз ин сабаб барои омӯхтани манбаъҳои ҳуқуқи Республикаи Ўзбекистон аз қонунҳо оғоз намудан мантиқан дуруст аст.

Лекин мувофиқи қонунгузории Республикаи Ўзбекистон, ҳангоми пайдо шудани тафовут байни қоидаҳои дохилии қонун ва қоидаҳои байналмилалӣ шартномаҳо ё созишномаҳои байналмилалӣ устувор ба ҳисоб мешаванд.

Аз ин сабаб, омӯзиши манбаъҳои ҳуқуқи Ўзбекистонро аз омӯзиши ҳуҷҷатҳои ҳуқуқи байналмилалӣ сар қардан зарур аст.

Принсипҳо ва нормаҳои умумиэътирофшудаи ҳуқуқи байналмилалӣ ва шартномаҳои байналмилалӣи Республикаи Ўзбекистон манбаъҳои аввалини ҳуқуқ мебошанд.

Принсипҳо ва нормаҳои умумиэътирофшудаи ҳуқуқи байналмилалӣ қоидаҳои асосии ҳуқуқи байналмилалӣ буда, онҳоро ҳама субъектҳои ҳуқуқи байналмилалӣ эътироф кардаанд ва иҷрои онҳо барои ҳама ҳатмист. Эътироми суверенитети давлат, истифода нақардан аз зӯрӣ, *эътирофи пуррагии ҳудудии* давлат, бо роҳи сулҳ ҳал қардани низоъҳо, даҳолат нақардан ба қорҳои дохилӣ, эътироми баробарҳуқуқи халқҳо, ҳуқуқу озодиҳои инсон, ҳамқории байни давлатҳо, иҷрои ўҳдадориҳои ҳуқуқи байналмилалӣ аз ҷумлаи онҳоянд.

Соли 1995 Қонун «Дар бораи шартномаҳои байналмилалӣи Республикаи Ўзбекистон» қабул қарда шудааст

Шартномаи байналмилалӣ созишномаест, ки онро ду субъекти ҳуқуқи байналмилалӣ ё аз он бештар имзо қардаанд. Он ҳуҷҷатест, ки ҳуқуқу ўҳдадориҳои тарафҳоро муқаррар намуда, дигар қарда ё бекор намуда метавонад. Республикаи Ўзбекистон оид ба масъалаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ ва махсус қандин ҳазор шартномаро имзо қардааст.

Қонунҳои Республикаи Ўзбекистонро ба гурӯҳҳои зерин ҷудо қардан мумкин аст:

- 1) Қонуни асосӣ—Конститутсия;
- 2) қонуни конститутсиявӣ;
- 3) қонун.
- 4) Конститутсия ва қонунҳои Республикаи Қароқалпоқистон.

Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон ташкил шудани ҳокимияти давлатиро муайян мекунад, асосҳои сохти конститутсиявӣ, ҳуқуқи озодиҳои инсонҳо ва шаҳрвандонро мустаҳкам мекунад. Конститутсия барои қонунҳои ҷорӣ асоси юридикӣ мебошад. Қайд кардан ҷоиз аст, ки Республикаи Қароқалпоқистон дар таркиби Республикаи Ўзбекистон дорои Конститутсияи худ буда, қоидаҳои он набояд ҳилофи Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон бошад.

Қонунҳои конститутсиявӣ қонунҳои мебошанд, ки ба конститутсия тағйирот ва иловаҳо дохил мекунад. Барои қабул намудани онҳо ба Олий Мажлис нисбат ба қабули қонунҳои оддӣ тартибу қоидаҳои мураккабтар муқаррар гардидаанд. Онҳо бо овози аз се ду қисми таркиби умумии аъзоёни парламент қабул мешаванд.

Қонунҳо дар навбати худ ба қонунҳои кодексшуда ва ҷорӣ тақсим мешаванд. Ба қонунҳои кодексшуда кодексҳо дохил мешаванд. Кодекс қонуни дорои хусусияти ба система дароваранда буда, нормаҳои ба тартиб дароварандаи соҳаи муайяни муносибатҳои иҷтимоиро дар худ муфассал инъикос мекунад. Масалан, Кодекси шаҳрвандӣ, Кодекси ҷиноӣ, Кодекси меҳнат, Кодекси андоз, Кодекси ғумрукӣ ва ғайра.

Иҷро намудани **қонунҳои Республикаи Қароқалпоқистон** дар ҳудуди Қароқалпоқистон шарт аст.

Қонун бино ба вақт мувофиқи тартиби зерин эътибор пайдо мекунад:

- 1) баъди гузаштани даҳ рӯз аз вақти расман эълон кардан;
- 2) аз вақти дар қонун ё ҳуҷҷати махсус нишон дода шуда.

Қонун бино ба вақт мувофиқи тартиби зерин эътиборашро ғум мекунад:

- 1) муддате, ки дар ҳуди қонун нишон дода шудааст;
- 2) дар натиҷаи бекор кардани он қонун.

Дар амалиёт боз гаштани қонун кам рӯй медиҳад. Дар Ўзбекистон дар баъзе ҳолатҳо қонунҳои сабуқкунадаи ҷавобгарии ҷиноӣ ё маъмурӣ эътибори ба ақиб баргаштан пайдо карданашон мумкин.

Қонунҳои Республикаи Қароқалпоқистон танҳо дар ҳудуди он

амал мекунад.

Қонун нисбат ба шахсҳо амал мекунад, яъне қонунҳо барои ҳамаи субъектҳои ин ҳудуд, яъне шаҳрвандон, шахсони юридикӣ, органҳои давлатӣ, корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо маҷбурианд.

Лекин истисноҳо низ мавҷуданд. Масалан, талабҳои Қонун «Дар бораи интиҳобот» фақат барои шаҳрвандони Ўзбекистон тааллуқдоранд.



*Қонун дар **вақту замон** амал мекунад, яъне қонун дар муддати муайян амал менамояд. Ин муддати аз санаи дар қонун нишон додашуда сар мешавад.*

*Қонун **дар макон** амал мекунад. Яъне қонунҳо дар тамоми ҳудудҳои мамлакат амал мекунад.*

Президенти Республикаи Ўзбекистон ҳамчун сарвари давлат фармонҳо, фармоишҳо ва қарорҳо мебарорад. Онҳо набояд хилофи Конститутсия ва қонунҳои Республикаи Ўзбекистон бошанд.

Қарорҳои Девони Вазирони Республикаи Ўзбекистон оид ба масъалаҳои муҳимтарини ҳоҷагӣ ва ҳаёти иҷтимоӣ қабул мешаванд. Онҳо, одатан, дорои хусусиятҳои умумӣ ва нормаҳои ҳуқуқ буда, манбаъҳои ҳуқуқ ба ҳисоб мераванд.

Дар баъзе ҳолатҳо ҳуҷҷатҳои органҳои ҳокимияти иҷроия муносибатҳои иҷтимоиро ба тартиб медароранд, ки берун аз сохтори ин органҳо ба вучуд меоянд. Ин гуна ваколат дар фаъолияти Вазорати адлия, Вазорати молия, Банки марказӣ ва монанди инҳо дида мешавад.



***Ҳуҷҷатҳои зерқонун** дар асоси қонунҳо қабул мешаванд:*

- 1) Фармонҳои Президент;
- 2) қарорҳои ҳукумат;
- 3) дигар ҳуҷҷатҳои нормативии органҳои иҷроия.

Дар Ўзбекистон низоми давлатии ба қайдгирии ҳуҷҷатҳои нормативии ба вазоратҳо ва ҳукуку манфиатҳои шаҳрвандон дахлдор қорӣ шудааст. Ин вазифа ба зиммаи Вазорати адлияи Республикаи Ўзбекистон гузошта шудааст.

Шарҳ диҳед!

Дар байни қонунҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои нормативӣ Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон мақоми асосӣ дорад. Конститутсия барои қонунҳои ҷорӣ асоси юридикӣ аст.

Фаъолияти эҷодӣ

Ҳуҷҷатҳои ҳуқуқию нормативии давлати шартан таъкилкардаатонро бо манбаъҳои ҳуқуқии Республикаи Ўзбекистон муқоиса карда бинед.

- 1) Инро дар мисоли Конститутсия дидан мумкин. Номҳои ҳуҷҷатҳои ҳуқуқию нормативӣ, ки тартиб додед, аз номҳои манбаъҳои ҳуқуқии Республикаи Ўзбекистон оё фарқ мекунад?*
- 2) Матни кадом ҳуҷҷатҳо як хел, кадомашон фарқ мекунад?*
- 3) Баъди дигар кардани манбаъҳои ҳуқуқии Республикаи Ўзбекистон манбаъҳои ҳуқуқии давлати шартан таъкилкардаатонро оё дигар мекардед?*

Саволу супоришҳо барои мустақам ва такрор кардани мавзӯ

1. Дар Ўзбекистон манбаъҳои ҳуқуқ аз чӣ иборатанд?
2. Манбаъҳои ҳуқуқии байналмилалӣ чӣхоро дар бар мегиранд? Онҳо барои чӣ заруранд?
3. Қонунҳои Республикаи Ўзбекистон ба кадом гурӯҳҳои асосӣ ҷудо мешаванд?
4. Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон чӣ гуна аҳамияти алоҳида дорад?
5. Байни қонунҳои конститутсиявӣ ва қонунҳои оддӣ чӣ умумият ва чӣ фарқият ҳаст?
6. Қонунҳои Республикаи Қароқалпоқистон дар қучо амал мекунад?
7. Қонун аз кадом вақт сар карда эътибор пайдо мекунад ва дар кадом ҳолатҳо эътиборашро гум мекунад?
8. Қонун дар замон ва макон амал мекунад, гуфтанро чӣ гуна мефаҳмед?
9. Оё ҳамаи қонунҳо барои шахсони ҳудуди Ўзбекистон ҳатмӣ аст? Истисноҳоро мисол оред.
10. Вақте ҳуҷҷатҳон зерқонун меғоянд, чиро мефаҳмед? Оид ба онҳо мисолҳо оред.

Мавзӯи 21

Шуури ҳуқуқӣ ва маданияти ҳуқуқӣ



Боло бурдани сатҳи шуури ҳуқуқӣ ва маданияти ҳуқуқӣ дар чамъият дар роҳи таъминкунии устувории қонун ва мустаҳкам кардани қонуният яке аз шартҳои муҳимтарин ба ҳисоб меравад.

Шавкат Мирзиёев

Савол ва супоришҳои фаъолкунанда

1. Дар бобати таъмин зиндагии осуда ва фаровонамон, фароҳам овардани кафолати инкишоф додани истеъдодомон қонунҳои давлатомон чӣ аҳамият доранд?

2. Ба фикри шумо барои беш аз пеш инкишоф ёфтани қонунҳоямон кадом эҳтиёҷот вучуд дорад?
3. Шумо оиди дар ҳаёти ҳаррӯзаатон истифода шудани ҳуқуқу озодиҳоятон мисолҳо оварда метавонед?
4. Иқтибоси дар боло овардашударо шарҳ диҳед.

Барпо кардани давлати ҳуқуқии демократӣ дар мамлакатамон ва муваффақиятҳо дар чараёни ташаккул додани ҷамъияти шаҳрвандӣ ба шуури ҳуқуқии ҳар як шаҳрванд ва сатҳи маданияти ҳуқуқии он вобаста аст. Зеро ҳамаи корхое, ки дар ин роҳ амалӣ мешаванд, барои инсон ва амаликунандаи онҳо инсонҳо мебошанд.

Хӯш, маданияти ҳуқуқӣ чист? Барои ҷавоб додан ба ин савол ва идрок намудани моҳияти мафҳуми маданияти ҳуқуқӣ мо аввало мафҳуми шуури ҳуқуқиро таъриф бояд диҳем. **Шуури ҳуқуқӣ** фаҳмидани мазмун ва дарки моҳияти талаб ва нормаҳои ҳуқуқиест, ки зимни он инсон ба маърифат ва дараҷаи маънавияташ така намуда, қабул мекунад.

Яъне барои он, ки шуури ҳуқуқии аъзоёни ҷамъият баланд шавад, онҳо маърифат ва маънавияти баланд бояд дошта бошанд. Баланд будани шуури ҳуқуқӣ аъзои комили ҷамъияти шаҳрвандӣ шудани шахс ва шаҳрванди ҳақиқии давлати ҳуқуқии демократӣ будани шахс камӣ мекунад. Барои ин инсон бояд шахси дорои маданияти ҳуқуқӣ низ бошад.

Вақте **маданияти ҳуқуқии** шахс меғўем, ҳаққу ҳуқуқи худро ба шуури ҳуқуқиаш така карда, онҳоро ба манфиати дигарон зид накарда амалӣ намудани шаҳрванд фаҳмида мешавад.

Барои ташаккул додани маданияти ҳуқуқӣ шахс:

- донишҳои ҳуқуқиаширо муттасил боло барад;
- бо ҳуҷҷатҳои қонунии ҷорӣ шинос шавад;
- хангоми фаъолияти ҳуқуқӣ қоидаҳои иҷтимоиро, ки аз аҷдодонамон мерос мондаанд, ба эътибор гирад;
- функсияҳо ва вазифаҳои мақомоти ҳокимиятро бидонад ва бо онҳо ба муносибатҳо даромада тавонад;
- ҷои ҳуқуқу тартиботро дар ҷамъият дарк намуда ва вазифаҳои онҳоро дуруст идрок бояд намояд.

Чавобро ба саволҳое ба монанди “тарбия намудани инсони дорои маданияти баланди ҳуқуқиро бо кадом воситаҳо амалӣ кардан мумкин аст?”, “ба маданияти ҳуқуқии инсон кадом омилҳо таъсир мерасонанд?” аз пурзӯр намудани таълим ва маърифати ҳуқуқӣ, боз ҳам бехтар намудани тарғиботи ҳуқуқӣ ёфтан лозим аст.

Президентамон 9-уми январи соли 2019 фармонро “Дар бораи дар ҷамъият ба кулلى тақмил додани сохтори боло кардани шуури ҳуқуқӣ ва маданияти ҳуқуқӣ” имзо кард.

Дар ин фармон ҳар як шахсе, ки дар мамлакати мо зиндагӣ мекунад, манфиатҳои ӯ аз тарафи дигар ҳамаи аъзоёни ҷамъият ҳурмат шуданаш таъкид гардидааст. Ҳоло ин гуна нест. Зеро барои ноил шудан ба ин ҳолат шуури ҳуқуқӣ ва маданияти ҳуқуқии аҳоли бояд ба дараҷаи баланд бошад. Мутаассифона дар роҳи баланд шудани дараҷаи саводнокии ҳуқуқии шаҳрвандон, маданияти шуур ва маданияти ҳуқуқии онҳо як қатор муаммоҳо ва камбудихое ҳалал мерасонанд, ки мавҷуд будани онҳо дар фармон қайд шудаанд.

Дар ин фармон нарасидани тартиби корҳо ва ба ҳам дар алоқамандӣ бурдани онҳо дар бобати боло бурдани шуури ҳуқуқӣ ва маданияти ҳуқуқии шаҳрвандон зикр шудааст. Дар фармон бо мақсади баланд намудани шуури ҳуқуқӣ ва маданияти ҳуқуқии аҳоли, пеш аз ҳама ҷавонон иҷро шудани вазифаҳои ҳалталаб муайян карда шудаанд. Аз ҷумла, ноил шудан ба руҳи ҳурмат ба қонунҳо дар ҷамъият; аз таълими томақтабӣ сар карда, то ҳамаи табақаҳои аҳоли шуури ҳуқуқӣ ва маданияти ҳуқуқиро чуқур ҷой намудан; дар шуури насли ҷавон аз бачагӣ сар карда мафҳумҳои ҳуқуқ ва қарз, ҳалолӣ ва покиро ҷой кардан; амалӣ намудани чораву тадбирҳо дар мамлакат оид ба пурзӯр намудани ҳисси дахлдорӣ, ватанпарварӣ. Дар фармон вазифаҳои органҳои давлатӣ дар ҳамкорӣ бо институтҳои ҷамъиятӣ ва шаҳрвандӣ дар роҳи баланд бардоштани сатҳи шуури ҳуқуқӣ ва маданияти ҳуқуқӣ дар ҷамъият аниқ нишон дода шудаанд.

Дар фармон ташкил намудани тадбирҳои бузургмиқёси тарғиботи ҳуқуқӣ ҳамчун вазифаи устувори мақомот ва ташкилотҳои давлатӣ таъкид шудааст.

Дар фармон мунтазам ва ба ҳам алоқаманд ташкил намудани

корҳои баланд бардоштани шуури ҳуқуқӣ ва маданияти ҳуқуқӣ дар ҷамъият аз рӯи принципи “шахс—маҳалла—муассисаи таълим—ташкилот—ҷамъият” муқаррар карда шудааст.

Бино ба фармон консепсияи баланд кардани маданияти ҳуқуқӣ дар ҷамъият ва дар бобати самаранок амалӣ кардани ин консепсия дар соли 2019 “харитаи фаъолият” низ тасдиқ карда шудааст.

Вазорати адлияи Республикаи Ўзбекистон ҳамчун органи давлатии мувофиқатсозандаи фаъолият дар бобати боло бурдани шуури ҳуқуқӣ ва маданияти ҳуқуқии ҷамъият муқаррар шудааст.

Дар фармон ба зиммаи Вазорати адлияи Республикаи Ўзбекистон амалӣ кардани як қатор чораву тадбирҳо оид ба боло бурдани шуури ҳуқуқӣ ва маданияти ҳуқуқӣ дар ҷамъият, мувофиқ сохтани фаъолияти ташкилотҳо дар ин бобат, тайёр кардани тавсияҳо, пешниҳодҳои зарурӣ вазифаҳо гузошта шудаанд.

Дар фармон пешниҳодҳои Вазорати адлияи Республикаи Ўзбекистон оид ба ташкил намудани портали интернетии ҳуқуқии миллий, ташкили сохтори ахбороти ҳуқуқии Advice.uz, дар мактабҳои таълими умумӣ ва литсейҳои академикӣ доираи машғулиятҳоро оид ба донишҳои ҳуқуқӣ васеъ карда, офаридани китобҳои дарсии ҳуқуқӣ ва тақсим намудани онҳо дар байни аҳоли, таъсис кардани нишони сарисинагии “Аълоии корҳои тарғиботи ҳуқуқӣ” маъқул дониста шудааст.

Дар фармон оид ба ҷорӣ намудани механизмҳои татбиқи саводхонии ҳуқуқии тарбиягирандагон, донишомӯзон ва донишҷӯён аз тарафи Вазорати таълими томактабӣ, Таълими халқ, Олӣ ва миёнаи махсуси Республикаи Ўзбекистон чораву тадбирҳо пешбинӣ гардидаанд.

Бо назардошти вазифаи умумихалқӣ, умумимиллӣ будани боло бурдани шуури ҳуқуқӣ ва маданияти ҳуқуқии ҷамъият оид ба иҷрои вазифаҳои дар фармон пешбинишуда, масъалаҳои аз Консепсия ва “Харитаи фаъолият” бармеомада ба Девони Вазирони Республикаи Ўзбекистон, як қатор вазорату кумитаҳо, мақомоти идоракунии давлатӣ ва хоҷагӣ, мақомоти ҳокимияти маҳаллии давлатӣ, агентҳо, Ширкати миллии телерадиои Ўзбекистон, дигар ташкилотҳои муассисаҳо, корхонаҳо супоришҳои муддатнок дода шудаанд.

Аз шароити фароҳам овардани давлатамон оид ба таълими ҳуқуқӣ, тарбия, тарғибот, ташвиқот пурсамар истифода бурда ва шуури ҳуқуқии ҳудро боло бурдан, маданияти ҳуқуқиро ташаккул додан вазифаи ҳар як шаҳрванди мамлакатамон аст.

Шарҳ диҳед!

Инкишофи босуръати ҷамъият бо роҳи демократия ва муваффақияти ислоҳотҳо дар ин бобат аз бисёр ҷиҳат ба дараҷаи шуури ҳуқуқӣ ва маданияти ҳуқуқии одамон вобаста аст. Маданияти баланди ҳуқуқӣ таҳкурсии ҷамъияти демократӣ ва нишондиҳандаи камолоти низоми ҳуқуқ аст.

Фаъолияти эҷодӣ

Рӯйхати омилҳоро, ки барои бардоштани маданияти ҳуқуқии шумо хизмат мекунад, ба дафтаратон нависед.

Савол ва супоришҳо барои мустақамкунӣ ва такрори мавзӯ

1. Шуури ҳуқуқӣ чист?
2. Зери ибораи “Маданияти ҳуқуқӣ” чиро мефаҳмед? Вай дар ҳаёти инсон чӣ аҳамият дорад?
3. Дар бобати ташаккул додани маданияти ҳуқуқӣ нақши Конститутсияамон чӣ гуна аст?
4. Боз кадом ҳуҷҷатҳоро медонед, ки онҳо ба боло бурдани маданияти ҳуқуқӣ муҳим ба шумор мераванд?
5. Дар Фармони Президент “Дар бораи дар ҷамъият ба куллӣ такмил додани сохтори боло кардани шуури ҳуқуқӣ ва маданияти ҳуқуқӣ” кадом масъалаҳо оварда шудаанд?
6. Дар фармон дар бобати боло бурдани шуури ҳуқуқӣ ва маданияти ҳуқуқӣ дар ҷамъият ба кӣ, иҷрои кадом вазифаҳо супурда шудаанд?
7. Дар фармон амалӣ намудани кадом чораву тадбирҳо дар назар дошта шудаанд?
8. Дар фармон Консепсия ва “Харитаи фаъолият”и кайд шудаанд. Онҳо чӣ гуна ҳуҷҷатҳоянд?
9. Оид ба аҳамияти фармон чӣ гуфта метавонед?

Саволҳо ва супоришҳо барои такрори умумӣ аз рӯи боб

1. Ҳуқуқ чист? Маънои ибораи «ҳуқуқи инсон» чист?
2. Фарқҳои байни ҳуқуқҳои объективӣ ва субъективиро гӯед.
3. Функсияҳои асосии ҳуқуқро номбар кунед ва онҳоро тавсиф намоед.
4. Фарқҳои асосии ахлоқ ва ҳуқуқро чудо карда гӯед.
5. Норми ҳуқуқ чист?
6. Қисмҳои таркибии нормаҳои ҳуқуқро номбар кунед. Мисолҳо оред.
7. Аломатҳои норми ҳуқуқро гуфта диҳед.
8. Низоми ҳуқуқ чист?
9. Низоми ҳуқуқ чӣ тавр тақсим мешавад?
10. Ба соҳаҳои дохилӣ ва берунии ҳуқуқ чӣҳо мебароянд?
11. Муносибати ҳуқуқӣ чист ва иштирокчиёни онҳо кистанд?
12. Қадом манбаҳои ҳуқуқи Республикаи Ёзбекистон мавҷуд аст?
13. Аҳамияти Конститутутсиямонро ҳамчун манбаи ҳуқуқ эзоҳ диҳед.
14. Қонунҳои Республикаи Ёзбекистон чӣ гуна тасдиқ мешаванд?
15. Маънои ибораи «ҳуҷҷатҳои зерқонун»-ро чӣ хел мефаҳмед?

Ба истилоҳҳо таърифҳои мувофиқро қайд кунед.

1. Низоми ҳуқуқ

2. Ҳуқуқ

3. Ахлоқ

4. Меъёрҳои (нормаҳои) ҳуқуқ

5. Муносибати ҳуқуқӣ

а) қоидаҳои ҳуқуқ атвор, ки аз тарафи давлат қорӣ карда мешавад.

б) қамъи талаб ва қоидаҳо доиу мимаҷоурие, ки ҳуқуқ атвори одамро дар қамъият ба тартиб мебарорад.

в) маҷмӯи нормаҳо ва соҳаҳои ҳуқуқи мавҷуда дар қамъият.

г) низоми қоидаҳои ҳуқуқ атвори барои ҳама маҷбурие, ки аз тарафи давлат қорӣ гардида, аз тарафи давлат ҳимоя мешавад.

д) алоқаҳои ҳуқуқии (юридикии) байни иштирокчиёни он буда, дар ҳуқуқу ўҳдадорихои байни якдигарии онҳо намоён мешавад.

Тестҳои намунавӣ оид ба боб

1. Низоми ҳуқуқ — ...

- а) дар қонунҳо ва дигар манбаъҳои муайян ифода кардани нормаҳои ҳуқуқ;
- б) гурӯҳи нормаҳои ҳуқуқии ба якдигар вобаста, ба тартиб дароварандаи як намуди муносибатҳои иҷтимоӣ;
- в) қоидаҳои ҳуқуқ атворе, ки аз тарафи давлат қарор дода шуда, ҳимояшаванда ва барои ҳама маҷбурӣ;
- г) маҷмӯи нормаҳои юридикӣ гуногуне, ки байни якдигар алоқаи мустақкам доранд.

2. Соҳаи ҳуқуқро нишон диҳед, ки муносибатҳои меҳнати байни корхонаҳо, ташкилотҳо ва ходимони онҳоро ба тартиб медароранд?

- а) Ҳукуки маъмурӣ; б) Ҳукуки конституционӣ;
в) Ҳукуки меҳнат; г) Ҳукуки шахрвандӣ.

3. Аломати танҳо ба ҳуқуқ дахлдор кадом аст?

- а) Дар асоси шартнома аз тарафи шахрвандон офарида мешавад;
б) Маросим ва анъанаҳоро ба тартиб медарорад;
в) Барои ҳама маҷбурӣ аст;
г) Қоидаҳои ахлоқу одоб, арзишҳои миллиро дар худ таҷассум мекунад.

4. Ахлоқ чӣ гуна ба вучуд омадааст?

- а) Аз тарафи аъзоёни чамоа чорй карда шудааст;
б) Аз тарафи давлат мукаррар карда шудааст;
в) Баробари ҳуқуқ ва давлат ба вучуд омадааст;
г) Дар таркиби аппарати давлат пайдо шудааст.

5. Истилоҳҳои нормаҳои ахлоқро аниқ кунед?

- а) Некй, вичдон, конун, норма;
б) Бахт, карз, давлат, конун, чинойт ва чазо;
в) Некй, вичдон, бахт, карз, адолат, муҳаббат;
г) Некй, адолат, конун, чазо.

6. Хуқук — ...

- а) аз тарафи давлат ҷорӣ ва, ҳимоя мешавад, барои ҳама маҷбурӣ;
б) бо ёрии давлат худ аз худ ташаккул меёбад;
в) доираи васеи муносибатҳои иҷтимоӣ;

- г) ба арзишҳои миллӣ асос меёбанд, аз тарафи давлат қорӣ карда шудааст, қоидаҳои ҳулку атворе, ки барои ҳама маҷбурӣ.
- 7. Шуури ҳуқуқӣ дар ҳолати тақя кардан ба дараҷаи маърифат ва маънавияти инсон фаҳмидани мазмун ва дарк кардани моҳияти ... дар ҷамъият амалқунанда мебошад.**
- а) талаб ва нормаҳои ҳуқуқӣ;
 - б) қонунҳоро;
 - в) қоидаҳои ахлоқ;
 - г) Конститутсия ва қонунҳо.
- 8. Вақте “маданияти ҳуқуқии шахс” меғўем, амалӣ намудани... зимни тақя ба шуури ҳуқуқӣ фаҳмида мешавад.**
- а) ба талабҳои қонунҳо зид набуда;
 - б) ба манфиатҳои дигарон зид набуда;
 - в) барои қонеъ намудани эҳтиёҷоти худ ба қоидаҳои ахлоқ амал кардан;
 - г) ба моддаҳои Конститутсия риоя кардан.
- 9. Дар фармони Президенти Республикаи Ўзбекистон “Дар бораи дар ҷамъият ба қуллӣ тақмил додани соҳтори боло кардани шуури ҳуқуқӣ ва маданияти ҳуқуқӣ” аз рӯи принципи ... ташикили соҳтор ва ба ҳам алоқаманд барои боло бурдани шуури ҳуқуқӣ ва маданияти ҳуқуқӣ пешбинӣ шудааст.**
- а) “шахс—ҷамъият—давлат”;
 - б) “органҳои давлатӣ—ташкilotҳои нодавлат, нотиҷорат—қорхонаҳои ҳусусӣ”;
 - в) “шахс—оила—маҳалла—муассисаи таълим—ташкilot—ҷамъият”;
 - г) “муассисаи таълими томақтабӣ—мақтабҳои миёнаи таълими умумӣ—литсей ва қоллеҷҳо—муассисаҳои таҳсилоти олӣ”.
- 10. Бино ба фармони Президенти Республикаи Ўзбекистон органи давлатии мувофиксозандаи соҳаи боло бурдани шуури ҳуқуқӣ ва маданияти ҳуқуқӣ... муқаррар карда шудааст.**
- а) Прокуратураи генералии Республикаи Ўзбекистон;
 - б) Вазорати қорҳои доҳилии Республикаи Ўзбекистон;
 - в) Вазорати таълими ҳалқи Республикаи Ўзбекистон;
 - г) Вазорати адлияи Республикаи Ўзбекистон.

Дар ҷамъиятамон барои барқарор шудани принципи “Қонун ва адолат—устувор, ҷазо ба ҷиноят—муқаррар” ҳамаи қувва ва имкониятҳоямонро сафарбар мекунем.

Шавкат Мирзиёев

БОБИ V

ҲУҚУҚШИКАНӢ ВА ҶАВОБГАРИИ ҲУҚУҚ



*Ҳуқуқшиканӣ
Ҷавобгарии ҳуқуқӣ
Органҳои давлатии муҳофизати ҳуқуқ
Вазорати адлия
Идораҳои нотариалӣ ва Адвокатура
Қувваҳои Мусаллаҳ ва тарбияи ҷавонон
дар рӯҳи ҳарбию ватанпарварӣ*



Бино ба хабари СРКД-и шаҳри Тошканд, шаби 4-уми май соли 2019 сокини вилояти Тошканд, муқаддам суд шудааст, С.Ш-и 24-сола., Б.Т, И.Х.-и 24 –сола ва сокини вилояти Андиҷон, Ҳ.Ю. барои гузаронидани валютаи миллии қалбакии 100 ҳазор сўминаҳо ба ноҳияи Челонзор меоянд.

Дар натиҷаи андешидани чораҳо автомобиле, ки ҷавонони мазкур бо он омаданд, аниқ карда шуд ва 4-уми май, тахминан соати 03:30 автомашина пайдо карда, дошта шуд. Ҳангоми кофтуков аз ғалладонаи мошин 51 то купюраи қалбакии 100 ҳазор сўмина, 25 то қоғази шакли А 4 бо тасвири купюраҳои валютаи миллий ва принтери “Canon”, ки барои тайёр кардани пулҳои сохта кор фармуда шудааст, пайдо карда шуд.

Бино ба ҳулосаҳои экспертизаи судию криминалистӣ, 58 то купюраи 100-ҳазор сўмина сохта баромад.

Нисбат ба ҷавонони дар боло номашон зикршуда дар асоси қисми 2-юми моддаи 176-уми Кодекси ҷиноии Республикаи Ўзбекистон кори ҷиноӣ кушода шуд.

“Адолат”, соли 2019, №19

Сокини маҳаллаи ба номи Алишери Навоии ноҳияи Уйчи Зокирҷон Абдуллоев (ном ва фамилияш тағйир дода шудааст) имсол акнун 16-солро пур мекунад. Аз падараш барвақт чудо шуда, бо модараш мондааст. Мутаассифона, ин ҷавони акнун ба балоғат расида ғайриҷашмдошт ба кирдори бад даст зад: дар сари соли равон бо ҳамсолаш дар хонаводаи ҳамсоя бозӣ карда, чашмаш ба чизҳои қиматбаҳои зеварӣ меафтад ва ба ҳеҷ кас нафаҳмонда, онҳоро бо худ мебарад. Чизи напурсидаву, пинҳонӣ гирифта охир дуздӣ ҳисоб мешавад! Дар оқибат он худашро, оилаашро ҳам дар назди аҳли ҷамоат, ҳам дар назди ҳамсояҳо сархам намуд. Акнун ба номи маҳаллаи то вақт намунавӣ буда доғ афтид.

“Маҳалла”, 2019, №23

Бино ба хабари Раёсати алоқаҳо бо ҷамъият ва ВАО ИИВ-и Республикаи Ўзбекистон, 9-уми май соли 2019 тибқи ҳуҷҷати ба РКД ноҳияи Яккасарой расида, 4-уми апрели соли қорӣ сокини ноҳияи Мирзо Улуғбек, Б.Д.-и 28-сола сокини вилояти Самарқанд М.Р.-и 23-соларо ба Япония барои кор рафтан ёрӣ мерасонам, гуфта бо роҳи фиреб, ба боварӣ даромада, аз ӯ 6220 доллари ШМА ва 4.500.000 сўмро гирифта, то имрӯз ваъдаашро амалӣ накарда, пулро ба эҳтиёҷи худ сарф кардааст. Дар натиҷаи чораҳои дидашуда Б.Д. дастгир шуд. Аз рӯи ин ҳолат кори ҷиной кушода, ҳаракати тергав (муфаттишӣ) бурда мешавад.

“Адолат”, соли 2019, №20

Саволҳо ва супоришҳои фаъолкунанда

1. Порчаҳоро бодикқат хонед ва нисбати онҳо фикратонро баён кунед.
2. Шумо ин истилоҳҳое, ки дар ҳаёт зуд-зуд шумида мешавад, масалан, ҳуқуқшиканӣ, зидди ҳуқуқ, аз ҷиҳати иҷтимоӣ хавфнок, айб, ҷинойат, ҷазо, интизом низ шумидаед. Кадоме аз ин истилоҳро нисбат ба яке аз он ҳолатҳое, ки дар боло оварда шуд, истифода мебардед?
3. Ба фикри шумо, аз ҳаракати шахсони дар боло овардашуда кадоме барои атрофиён ва барои ҳуди онҳо хавфнок аст?
4. Агар нормаҳои ҳуқуқӣ дигар шаванд, ҳаракате, ки пеш аз нигоҳи ҳуқуқӣ дуруст ҳисобида мешуданд, акнун оё нодуруст шуданишон мумкин аст? Дар ҳолатҳои болоӣ ин гуна мисол ҳаст? Агар набошад, аз донишатон ва таҷрибаи ҳаётиатон истифода бурда, ин гуна вазъиятро тасвир кунед.

Одамон одатан ба қоидаҳои муайяни ҳуқуқӣ, нормаҳои ҳуқуқ амал мекунанд. Амал накардан ба ин қоидаҳо ба шикастан ё вайрон кардани нормаҳои ҳуқуқ оварданиш мумкин, ки онро ҳуқуқ вайрон кардана ё **ҳуқуқшиканӣ** меноманд.

Вақте ҳуқуқшиканӣ меғоянд, шикастани тартибе, ки дар ҷамъият қорӣ карда шудааст ва ба воситаи қонунгузорӣ муқаррар гардида ё умуман шикастани қоидаҳои зиндагии иҷтимоӣ фаҳмида мешавад.

Ҳуқуқшиканӣ дар шаклҳои гуногун намоён мешавад. Дар ин ё он шакл намоён шудани ҳуқуқшиканӣ ба хусусиятҳои он вобаста аст. Ба



Ҳуқуқшиканӣ айберо мегӯянд, ки аз кирдори зидди ҳуқуқи шахси рафтори худро медониста ва ба он ҷавоб дода медонистагӣ бармеояд.

шаклҳои ҳуқуқшиканӣ чиноят, ҳаракати бечо, вайрон кардани интизом бари рафторхоро дохил кардан мумкин аст.

Аломатҳои зерини ҳуқуқшиканӣ мавҷуд аст: аз ҷиҳати иҷтимоӣ хавфнок; зидди ҳуқуқӣ; айбдор будан; ба ҷазо лоиқ.

Аз ҷиҳати **иҷтимоӣ хавфнок** чунин ҳуқуқшиканиест, ки дар он вайронкунандаи ҳуқуқ ба арзишҳои ҷамъият таҷовуз мекунад, ба ҳаёти инсон суиқсад менамояд, ба давлат ва дигар инсонҳо зарар мерасонад, молу мулки онҳоро нобуд сохта, ҳодисаҳои нохуш содир намуда, ба манфиатҳои аъзоёни ҷамъият зарар меорад.

Оила, падару модар, ҷамоааш, ёру бародаронашро дар ҳолати ногувор, шармсоркунанда мегузорад. Аз ҳама бадаш, ояндаи худашро барбод медиҳад.

Зидди ҳуқуқ будан шикастани қонун ё талабҳои маҷбуриеро, ки нормаҳои ҳуқуқ муқаррар намудааст, аз тарафи вайронкунанда аст.

Айбдор будан, айбест, ки инсони рафторашро дарккарда ва ҷавобдиханда бо кирдораш зидди ҳуқуқ, зидди қонун содир кардааст. Ин гуна ҳолат қасддан ё дар оқибати беэҳтиётӣ содир мешавад. Инсон ба сифати инсон ба дунё омада, дар назди он ду роҳ ҳаст: яке – ба нормаҳои ҳуқуқ, талабҳои қонун вичдонан ё дар ҳолати маҷбур шудан риоя карда, ояндаи худро меофарад, барои ҷамъият, халқи худ ғоидаи иҷтимоӣ меоварад. Роҳи дуюм – дар давоми ҳаёти худ зидди ҳуқуқ, талабҳои нормаҳои ҳуқуқ ва қонунро писанд накарда, итоат нанамудан. Ҳаракати айбнок зарар ба ҷамъият аст.

Ба ҷазо лоиқ будан маънои аз тарафи органи ваколатдори давлат шахси ҳар гуна ҳуқуқшиканро ба **ҷавобгарӣ** кашидан, **ҷазо** бошад ҷораи маҷбуркунии нисбати ҳуқуқшикан истифодашуда, ҳуқуқшиканро аз ҳуқуқу озодиҳои муайян маҳрум карданро дорад.

Чуноне ки дар боло қайд шуд, ҳар гуна кирдори барои ҷамъият хавфнок ҳуқуқшиканӣ номида мешавад. Нормаҳои ҳуқуқ ҳама муносибатҳои иҷтимоиро ба тартиб меорад. Ҳуқуқшиканӣ одатан ба 4 гурӯҳ тақсим мешавад: ҳуқуқшиканиҳои интизомӣ; ҳуқуқшиканиҳои шаҳрвандӣ; ҳуқуқшиканиҳои маъмурӣ; ҳуқуқшиканиҳои ҷиноӣ.

Ҳуқуқшикани интизомӣ чунин ҳолати шикастанест, ки дар чараёни вазифаи хизматӣ тартибу қоидаҳои риояш маҷбурии меҳнат ва принципҳои итоат ба раҳбарӣ рӯй медиҳад. Масалан, ба кор, дарс дер омадан, ба кор ё дарс бесабаб наомадан ё бесабаб рафтан; ба кор



Чиноят – кирдори (ҳаракат ё беҳаракатии) хавфнок барои ҷамъият.



Чиноят кирдори айбнок, аз ҷиҳати иҷтимоӣ хавфноке (ҳаракат ё беҳаракатӣ), ки бо ин Кодекс манъ шуда, бо истифодаи таҳдиди ҷазо чиноят гуфта дониста мешавад.

Моддаи 14-ум

дар ҳолати маст омадан, нӯшокиҳои спиртӣ, моддаҳои нашъаманд истеъмол намудан ва ғайра.

Ҳуқуқшикани шахрвандӣ зарарест, ки дар натиҷаи ҳаракати (ё беҳаракатии) ҳилофи қонун зидди мулки инсонҳо ё зидди шахс ворид мешавад. Масалан, аз як нафар қарз гирифта, дар вақташ барнагардондан шартномаҳо, вазифаҳоро иҷро накардан ва ғайра.

Ҳуқуқшикани ҷиноӣ – содир кардани чиноят, яъне дуздӣ, торочгарӣ, одамро куштан, муқобилият нишон додан ба корманди корҳои дохилӣ ва ғайра.

Ҳуқуқшикани маъмурӣ мувофиқи қонун ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешавад, кирдорест (ҳаракат ё беҳаракатист) ки нисбат ба шахрвандон, ба муҳити табиӣ (қасдан ё аз беэҳтиётӣ) содир мешавад. Масалан, авбошии хурд; риоя накардан ба қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи воситаи нақлиёт; қоидаи низоми паспорт ва қайд кардан (аз рӯйхати ҳарбӣ ва паспорт гузаронидан); қоидаҳои истифодаи энергияи барқ, ҳуқуқшиканиҳои соҳаи муҳофизати муҳити атроф, ёдгориҳои таърихӣ, ва маданияро мисол овардан мумкин.

Барои чуқуртар омӯхтани истилоҳи ҳуқуқшикани объект ва субъекти ҳуқуқшиканиро фарқ карданро омӯхтанамон зарур аст.

Объекти ҳуқуқшикани – муносибатҳои иҷтимоие, ки бо ҳуқуқ ба тартиб андохта ва муҳофизат карда мешавад. Ба саволи «Худи муносибатҳои иҷтимоӣ чист?» чунин ҷавоб додан мумкин. Одамон дар ҳаёти иҷтимоӣ барои рафтор маҷбур ҳастанд ҷавоб диҳанд. Онҳо

дар ҳаёти иҷтимоӣ бо якдигар ворида муносибатҳо мешаванд. Ҳамин муносибатҳо муносибатҳои иҷтимоӣ номида мешавад.

Субъекти ҳуқуқшиканӣ шахсест, ки кирдори айбнокӣ зидди ҳуқуқ содир кардааст. Айнан он шахс **ҳуқуқшикан** номида мешавад.

Ҳар кадом шахс ҳам ҳуқуқшикан гуфта, иқрор гардонида намешавад. Барои эътироф шудани субъекти ҳуқуқшиканӣ шахс барои кирдори худ ҷавоб дода метавонистагӣ, ақлаш расо бояд бошад.

Шарҳ диҳед!

Қариб ҳамеша дар назди инсон имкони ба ҳуқуқ мувофиқ ё ба ҳуқуқ зид амал кардан ҳаст. Ў агар роҳи дуҷумро интиҳоб кунад, аввал ба ҳудаф, баъд, ба ҷамъият зарар мерасонад.

Фаъолияти эҷодӣ

Ҳикояи хурдак нависед. Дар ҳикоя ҳолатҳоро баён кунед, ки дар онҳо мафҳуми ҳуқуқшиканӣ, аломатҳои асосии ҳуқуқшиканӣ, намудҳои ҳуқуқшиканӣ ифода ёфта бошад.

Зимни он ба ҳамсинфон ба чор гурӯҳ ҷудо шуда, як гурӯҳ ҳолатҳои ҳуқуқшиканин интизомӣ, дигаре, шахрвандӣ, сеюмин гурӯҳ ҳуқуқшиканин ҷиноӣ, чорумин ҳуқуқшиканин маъмуриро тасвир намоед.

Ҳикоятонро ба ҳамсинфонатон хонда диҳед. Ба гурӯҳи дигари ҳикоя тақдимишуда саволҳо дода, мунозира кунед.

Саволу супоришҳо барои мустақам ва такрор кардани мавзӯ

1. Мафҳуми ҳуқуқшиканиро таъриф диҳед.
2. Ҳуқуқшиканӣ чӣ гуна аломатҳо дорад?
3. Аз ҷиҳати иҷтимоӣ хавфнок будан дар кадом ҳолатҳо пайдо шуданашон мумкин?
4. Ибораи зидди ҳуқуқ будан чӣ маъно дорад?
5. Айбдор будан чист?
6. Мафҳумҳои ҷазо додан, ҷавобгарӣ ва ҷазоро эзоҳ диҳед.
7. Кадом намудҳои ҳуқуқшиканӣ мавҷуд аст?
8. Фарқи байни ҳуқуқшиканин интизомиро аз ҳуқуқшиканин шахрвандӣ, ҳуқуқшиканин маъмуриро аз ҷиноӣ баён намоед.
9. Ба фикри шумо кадом намуди ҳуқуқшиканӣ ҳуқуқшиканин аз ҳама вазнин аст? Чаро?
10. Ба фикри шумо барои роҳ надодан ба ҳуқуқшиканӣ бояд кадом чораҳои дидан зарур аст?

Мавзӯи 23

Ҷавобгарии ҳуқуқӣ

Бино ба натиҷаҳои назорати якрӯзаи раёсати экология ва муҳофизати муҳити атроф аз моҳи октябри соли 2017 то октябри соли 2018 дар шаҳри Тошканд 14 ҳазору 433 ҳолати шикастани талабҳои қонун аниқ карда шудаанд. Дар соли 2017 аз тарафи шахсони мансабдор оид ба масъалаи кашонидани партови саноатӣ 48 маротиба, нобуд кардан 7 маротиба ба қонуншиканӣ роҳ дода шудааст. Дар байни шахрвандон оид ба кашонидани партови маишӣ 90 то қонуншиканӣ қайд шудааст.

Инчунин, аз декабри соли 2017 то майи соли 2018 517 нафар шахрванд барои вайрон кардани қонун дар соҳаи кор бо партов ба ҷавобгарӣ кашида, 93, 1 миллион сўм ҷарима ситонида шуд.

“Ҷамият”, соли 2018, №41

Бино ба Кодекси Республикаи Ўзбекистон оид ба ҷавобгарии маъмурӣ вайрон кардани қоидаҳои истифода асбобҳои рӯшноикунандаи беруна, инчунин барои пош додани лойқа ба шахрвандон барои ситонидани ҷарима ба миқдори аз ду як қисми маоши ҳадалақал (101365 сўм) сабаб мешавад.

Агар ҳамин ҳуқуқшиканӣ баъди кашидан ба ҷавобгарии маъмурӣ дар давоми як сол такрор шавад, ба миқдори як маоши ҳадалақал (202730 сўм), айнан барои ҳамин қонуншиканӣ баъди ду маротиба кашидан ба ҷавобгарии маъмурӣ ба миқдори ба се маоши ҳадалақал баробар (608190 сўм), агар ҳамин ҳуқуқшиканӣ се маротиба ва баъди аз кашидан ба ҷазои аз ин ҳам вазнини маъмурӣ кашида шуда бошад, дар давоми як сол такрор шавад, ба миқдори чор баробари маоши ҳадалақал (810920 сўм) ҷарима ситонида ё барои аз ҳуқуқи идоракунии воситаи нақлиёт ба муддати шаш моҳ маҳрум намудан сабаб мешавад.

“Адолат кўзгуси”, соли 2019, №20

Нодир Матназаров ва Олим Бозоров (исму фамилия тағйир дода шудааст) дар атрофи ошхонаи воқеъ дар кўчаи Лутфӣ хангоми зидди қонун фурӯштани 8 ҳазор доллари ШМА ба 68.400.000 сўм ба “дом” афтиданд. Нисбати онҳо барои ғайриқонунӣ бо валютаи хориҷӣ хариду фурӯш намудан кори ҷиноӣ қушода шуд.

“Афсӯс ин тавр шуданаширо намедонистам” гуфтанд онҳо.

Бояд гуфт, ки ҳуқуқшиканҳо бо мақсади гирифтани даромад талабҳои қонунро шикастаанд. Савдои онҳо дар бобати хариду фурӯши доллар “напухт”. Оқибаташ бад шуд. Нисбати кирдори онҳо оид ба савдои валютаи хориҷӣ ҳуччат расмӣ карда шуд. Ҳар ду ҷазо диданд.

8 ҳазор доллар ба ҳисоби давлат гузаронида шуд.

“Тошкент окшоми”, соли 2019, №83

Савол ва супоришҳои фаъолкунанда

1. Чуноне ки дидед, порчаҳо оиди ҳуқуқшиканиҳое, ки дар боло оварда шудаанд, ба соҳаҳои гуногун тааллуқ доранд. Аммо, гӯед, онҳо кадом ҷиҳатҳои умумӣ доранд?
2. Ба фикри шумо, нисбати ҳуқуқшиканиҳои мазкур кадом чораҳои ҷазоро истифода бурдан мумкин аст?
3. Истифода бурдани ин гуна чораҳои ҷазо минбаъд оё беши роҳи қонуншиканиро аз тарафи шахсони мазкур гирифта метавонанд? Ҷавобатонро асоснок кунед.

Муқаррар будани ҷазо барои ҳуқуқшиканӣ, ҳар як ҳуқуқшиканӣ бо ҷавобгарии муайян вобаста буданаш ҳолати табиӣ аст. Лекин **ҳамаи шаклҳои ҷавобгарии иҷтимоӣ** ҳам бо ҷавобгарии ҳуқуқӣ як хел намешавад.

Ҷавобгарии ба нормаҳои ҳуқуқӣ асоснок кардашуда ва бо нормаҳои маҷбуркунии давлатӣ вобаста ҷавобгарии ҳуқуқиро ташкил медиҳад ва омӯхтани айнан ҳамаи ҷавобгарӣ яке аз вазифаҳои фанни ҳуқуқшиносӣ аст.

Ба ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҳуқуқшиканӣ, яъне вайрон кардани нормаҳои ҳуқуқ асос мешавад.

Намудҳои ҳуқуқшиканӣ ба ҷавобгарии ҳуқуқӣ мутаносиб аст. Масалан:



Чавобгарии ҳуқуқӣ ҳолатест, ки шахси ҳуқуқшиканиро содирнамуда бар асоси нормаҳои ҳуқуқ барои кирдори худ ҷавоб доданиш, ба оқибатҳои намуди чораҳои маҷбурии давлатӣ дучор омадани ӯ ва аз сар гузарониданиш мебошад.

- ♦ ҳуқуқшиканиии шаҳрвандӣ – ҷавобгарии ҳуқуқии шаҳрвандиро;
- ♦ ҳуқуқшиканиии маъмурий – ҷавобгарии маъмуриро;
- ♦ ҳуқуқшиканиии интизомӣ – ҷавобгарии интизомиро;
- ♦ ҳуқуқшиканиии ҷиноӣ ҷавобгарии ҷиноиро ҳосил мекунад.

Ҷавобгарии ҳуқуқӣ бо **тартиби судӣ**, бо **тартиби маъмурий** ё бо **тартиби интизомӣ** ба амал бароварда мешавад.

Ду намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ (юридикӣ) фарқ мекунад:

- 1) Ҷарима ё ҷазо;
- 2) Ҷавобгарии ҳуқуқро барқароркунанда.

Ҷарима ё ҷазо дар навбати худ чунин намудҳо дорад:

Органи ваколатдор дар асоси қонун нисбати ҳуқуқшикан чораҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ (юридикӣ)-ро истифода мебарад. Ин чораҳо ба мустаҳкам кардан, ба тартиб даровардан ва муҳофизат кардани муносибатҳои иҷтимоӣ нигаронида шудаанд.

Ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба принципҳои зерин асос меёбад: адолатпарварӣ; муқаррарнокии ҷазо; ба мақсад мувофиқӣ; таҳаммул; ҷавобгарӣ барои айб; роҳ надодан ба якчанд ҷавобгарӣ кашидани ҳуқуқшикан барои як ҳуқуқшикани.

Интизомӣ – мувофиқи моддаи 181-уми Кодекси меҳнатии Республикаи Ўзбекистон аз намудҳои зерин иборат аст:

- ♦ ҳайф эълон кардан; ҷарима гирифтани; бекор кардани шартномаи меҳнатӣ.

Ҷазоҳои интизомӣ аз тарафи онҳое, ки ҳуқуқи ба кор қабул кардан доранд, истифода мешаванд.

Шаҳрвандӣ – ҷавоби моддию маънавӣ додани шахси айбдор барои содир кардани ҳуқуқшиканиии шаҳрвандӣ аст.

Ҷазоҳои **маъмурий** чунинанд:

- ♦ ҷарима; бо шарт пардохти ҳақ гирифта мондани чиз; мусодира кардани чиз; маҳрум кардан аз ҳуқуқи махсус (ҳуқуқи идора кардани воситаи нақлиёт, ҳуқуқи шикор кардан); ҳабси маъмурий: аз 3 шабонарӯз то 15 шабонарӯз, дар баъзе ҳолатҳо то 30 шабонарӯз.

Чиноӣ – бино ба моддаи 43-юми Кодекси ҷиноӣ намудҳои зерин дорад:

- ♦ ҷарима; маҳрум намудан аз ҳуқуқҳои муайян; қорҳои ислоҳи меҳнатӣ; барқарор кардан аз рӯи хизмат; фиристодан ба қисмҳои интизомӣ; аз озодӣ маҳрум кардан.

Ба маҳкумон ғайр аз ҷазоҳои асосӣ ба таври иловагӣ чунин ҷазоҳо ҳам дода мешавад:

- ♦ ҳарбӣ ва маҳрум кардан аз унвонҳои махсус;
- ♦ ҷавобгариӣ барқарор кардани ҳуқуқ – аз барқарор кардани ҳуқуқи ноҳақ шикаста, аз иҷро қунондани маҷбурии маҷбурияти иҷронашуда иборат аст.

Дар ин асно шахси ҳуқуқшиканиро содирнамуда бе даҳолати органҳои давлатӣ, бо ташаббуси худаш, ҳуқуқи шикастаашро худаш барқарор карданаш мумкин. Аммо дар ин ҳолат низ нисбати ӯ ҷораҳои иловагии ҷазо дидашавон мумкин.

Аз ҳазинаи ҳикматҳо!

Дар сурати истифодаи ҷораҳои саҳти ҷазо, барои ҷиноят қорӣ намудани низоми ҷавобгарӣ одамон барои худ аз озмудани қудрати қонун дар худ ҷуръат карда наметавонанд.

(Шан Ян)

Шарҳ диҳед!

Қонунҳо бо тақозои давр, талаби замона ба вуҷуд меоянд, дар заминаи эҳтиёҷ ва зарурат офарида мешаванд. Зарурат маҳз баъди пухтани шароит ҳосил мешаванд. Амалиёти таъин кардани ҷазои муносиб ба ҷиноят ҳам дар чунин шароит такмил ёфта мераванд.

Фаъолияти эҷодӣ

Дар ҳикояи тартибдодаатон зерини «Фаъолияти эҷодӣ» дар мавзӯи «Мафҳуми ҳуқуқшиканӣ» ба қонунҳои давлатии шартан ташиқишуда ҷораҳои ҷазоро нисбати қонунишканҳо муқаррар кунед.

Баробари принципи муқаррарӣ будани ҷазо барои ҳуқуқшиканӣ принципи «таҳаммул, андешамандӣ»-ро ҳам аз ёд набароред!



Аз 1-уми январи соли 2008 дар Республикаи Ўзбекистон ҷазои қатл бекор карда шуда, ба ҷои он ҷазои умрбод ё ба муддати дуру дароз аз озодӣ маҳрум кардан ҷорӣ карда шуд.



Мавҷудияти усулҳои муайяни ҳуқуқӣ дар бобати идора намудани ҳаёти ҷамъият аз дараҷаи аҳволи маданият маънавий, адолати иҷтимоии он ҷамъият дарак медиҳад. Аз ин нигоҳ бояд гуфт, ки дар тараққиёти таърихӣ маданиямон шакли анъанавии ислоҳсозии қонунгузорӣ аз замонҳои қадим дар ҳаёти иҷтимоӣ нақши худро ёфтааст. Бино ба маълумоти муаррихони Хитой ҳоконат бар асоси «Тузукҳои туркӣ» (маҷмӯи қонунҳо), ки алоҳида дар муҳофизат меистод, ба тартиб андохта мешуд ва аз рӯи он барои ҳар як қонуншиканӣ, ҷиноятҳо ҷазоҳо муқаррар карда мешуданд.

Ислоҳсозӣ вобаста ба амалияи ҳаётии қонунгузорӣ ташаккул ёфтааст. Масалан, агар ҷиноятгар ба ҷашми ягон кас зарар расонда бошад, бино ба ҷавобгарии пешбинишуда шахси айбдор ба шахси ҷабрдида духтарашро, агар духтараш набошад молу мулки занашро меод. Хуллас, анъанаи бар асоси қонунҳо идора кардани ҷамъият ва давлат ва бечуну чаро ба қонунҳо амал кардани аҳоли ба даври ҳос давом карда, тақмил ёфта омадааст.

Саволу супоришҳо барои мустаҳкам ва такрор кардани мавзӯ

1. Вақте ки ҷавобгарии ҳуқуқӣ мегӯем, чиро мефаҳмем?
2. Ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба кадом намудҳо тақсим шудааст?
3. Барои ҷавобгарии ҳуқуқӣ чӣ асос мешавад?
4. Ҷавобгарии ҳуқуқӣ чӣ гуна ба амал бароварда мешавад?
5. Ҷазои интизомӣ дар кадом ҳолатҳо муқаррар мешавад? Он кадом намудхоро дорад?
6. Ба ҷавобгарии шаҳрвандӣ дар кадом ҳолатҳо истифода шуданашро гӯед.
7. Ба ҷавобгарии маъмурий кадом намуди ҷазоҳо дохил мешавад?
8. Хусусиятҳои аз ҳама асосии ҷавобгарии ҷиноӣ аз ҷиҳати иборат аст?
9. Ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба кадом принципҳо асос меёбад?

Прокуратура

Вазорати
адлия

Вазорати
корҳои дохила

Хизмати бехата-
рии давлатӣ

Кумитаи давла-
тии андоз

Кумитаи дав-
латии гумрукӣ

Саволҳо ва супоришҳои фаъолкунанда

1. Дар бораи кадом органҳои муҳофизати ҳуқуқ, ки ин ҷо оварда шуд, дар шумо маълумот ҳаст? Бо ҳамсинфатон муҳокима кунед.
2. Агар шумо велосипедатонро дӯздонед, дарҳол ба кӣ муроҷиат мекунед?
3. Ҷиноятгарро дар ҷараёни мурофиаи суд кӣ айбдор мекунад («сиёҳ менамояд»)?
4. Худи ҳамон ҷиноятгарро кӣ ҷимоя мекунад («сафед менамояд»)?
5. Агар падаратон автомашинаашро фуруҳтани бошад, ба кадом идора муроҷиат мекунад?
6. Аз чӣ сабаб идораҳоеро, ки номҳояшон оварда шуданд, умумӣ карда «органҳои муҳофизати ҳуқуқ» гуфта ном медиҳем?

Органи давлатии муҳофизати ҳуқуқ органи давлатиест, ки бо роҳи қонун ташкил карда шуда, мувофиқи сохти худ барои таъмини тартиботи қонунҳо ва ҳуқуқ дар ҳаёти иҷтимоӣ вақолати аниқ дорад.

Мувофиқи қонун дар Республикаи Ёзбекистон низомии органҳои (мақомоти) давлатии муҳофизати ҳуқуқро асосан инҳо ташкил медиҳанд:

- ♦ Органҳои прокуратура;
- ♦ Вазорати адлия ва органҳои он;
- ♦ Вазорати корҳои дохила;
- ♦ Хизмати амнияти (бехатарии) давлатӣ;
- ♦ Кумитаи давлатии андоз;
- ♦ Кумитаи давлатии гумрук (боҷхона) ва органҳои гумрук.



Прокуратура дар байни низоми идораи муҳофизати ҳуқуқ нақши асосиро ишғол мекунад. Вазифаҳои органҳои прокуратура ва прокурорҳое, ки ходимони онҳо ба ҳисоб мераванд, аз вазифаҳои зерин иборат аст.

– ҳимоя намудани ҳуқуқҳо ва манфиатҳои шаҳрвандон, сохти конституциявӣ;

- таъмин кардани устувории қонун дар ҷамъият;
- гирифтани пешроҳи ҳуқуқшиканиҳо, аниқ кардан ва мубориза бурдан;
- дастгирии мулки хусусӣ ва тадбиркорӣ.



«Прокурор» калимаи франсузӣ буда, маънояш «сиёҳкунанда» аст. Лекин дар забони латинӣ маънои ин калима «Ғамхорӣ кардан»-ро дорад

Вазифаи асосии прокурор — аз таъмини устувории қонун, ҳимоя намудани ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, ҳимояи мулки давлатӣ ва шаҳрвандонро аз ҷиноятгарон, ҳуқуқшиканиҳои гуногун иборат аст. Назорати прокурорӣ аз номи давлат, аз номи органи олии давлат Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон ба амал бароварда мешавад.

Дар таркиби имрӯзаи прокуратура аз рӯи соҳаи фаъолият Прокуратураи генералии Республикаи Ўзбекистон, Прокуратураи генералии Республикаи Қароқалпоқистон, прокуратураи шаҳри Тошканд, прокуратураҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо, дигар прокуратураҳои ихтисосӣ мавҷуданд.

Дар доираи ислоҳотҳое, ки солҳои охир дар кишварамон амалӣ мешаванд, дар сохтори прокуратура низ навиғариҳо рӯй доданд. Хусусан, аз тарафи Президентамон Шавкат Мирзиёев масъул будани органҳои прокуратура дар бобати мустаҳкам намудани қонуният, таъмини риояи бечуну ҷарои қонунҳо, боло бурдани маданияти ҳуқуқии шаҳрвандон, ташаккули давлати ҳуқуқии демократӣ, дастгирии раванқ додани мулки хусусӣ ва тадбиркорӣ ва ҳимояи онҳо алоҳида таъкид шуд.

Дар асоси фармони Президенти Республикаи Ўзбекистон аз 29-уми май соли 2019 дар назди Прокуратураи генералӣ Бюрои маҷбурии иҷро ташкил шуд ва бар зиммаи он вазифаҳои дар вақташ ситонидани пардохтҳои захираҳои энергия, ноқонунӣ пайвастан ба шабакаҳои барқ

ва газ ва гирифтани пеши роҳи торочгарӣ, таъмини иҷрои бечуну чарои ҳуччатҳои суд ва дигар ҳуччатҳо гузошта шудааст.

Маблағҳои аз тарафи Бюрои маҷбурии иҷро ситонидашуда барои сарф намудан ба азнавсозии шабакаҳои барқ ва газ, ба кор даровардани иқтидорҳо ва истеҳсолоти нав, хизматрасонӣ, боло бурдани дараҷаи зистии аҳоли ва фаровонии он ва монанди инҳо дар назар дошта шудааст.



**Назоратро аз болои аниқ ва як хел иҷро кардани қонунҳоро дар ҳудуди Республикаи Ўзбекистон
Прокурори генералии Республикаи Ўзбекистон ва
прокурорҳои ба вай итоаткунанда ба амал мебарорад.**

Моддаи 118-ум.

Тартиби ташкил кардан ва фаъолият бурдани органҳои прокуратура, ваколатҳои онҳо дар асоси Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, қонуни “Дар бораи прокуратура” муайян карда шудааст.



Хизмати амнияти давлатии Республикаи Ўзбекистон дар силсилаи органҳои муҳофизати ҳуқуқ ҳалқии муҳим ба шумор меравад. Он ҳамчун органи ваколатноки ҷимоякунандаи сохти конститутсиявӣ, суверенитет, яклухтии ҳудудии Республикаи Ўзбекистон, аз таҳдидҳои дохилию хориҷӣ ҷимоя намудани он фаъолият нишон медиҳад.

Мувофиқи фармони Президенти Республикаи Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев аз 14-уми март соли 2018 “Дар бораи чораву тадбирҳои тақмил додани сохтори амнияти давлатии Республикаи Ўзбекистон” Хизмати амнияти миллии Республикаи Ўзбекистон ба Хизмати амнияти давлатии Республикаи Ўзбекистон табдил дода шуд. Дар фармон масъалаҳои ҳурдтарини мамлакатро бар дӯши ин хизмат нагузоштан, аз ҳад зиёд васеъ накардани доираи фаъолият ва ваколати ин хизмати махсус дар назар дошта шудаанд. Дар фармон фақат таҳдидҳои ҳақиқии аҳамияти давлатӣ доштаро Хизмати амнияти давлатӣ дар доираи ваколати худаш баррасӣ намуда, онҳоро ҷилавгирӣ карда, аниқ намуда, бар зидди онҳо мубориза бурданашон мақсаду вазифаҳои он муқаррар карда шуданд. Яъне ин фармон ба ислоҳоти куллии соҳаи хизмати амният асос гузошт.

Хизмати амнияти давлатии Республикаи Ўзбекистон дар асоси Қонун “Дар бораи Хизмати амнияти давлатӣ”, ки 5-уми апрели соли 2018 қабул шуда буд, фаъолият нишон медиҳад.

Хизмати амнияти давлатии Республикаи Ўзбекистон вазифаҳои зеринро ба амал мебарорад.

- амният ва манфиатҳои мамлакатро аз таҳдидҳои берунӣ ва дохилӣ ҳимоя кардан. Пешӣ роҳи қонуншиканиҳоро дар ин соҳа гирифтани, аниқ кардан ва барҳам задан. Дар ин роҳ фаъолияти разведка ва контрразведкаро ба амал баровардан;
- ҳифзу ҳимояи сарҳадоти давлатии мамлакат;
- гирифтани пешӣ роҳ, аниқ намуда, барҳам задани фаъолияти вайронкоронаеро, ки сабабгори адовати байнимиллӣ, наҷодӣ ва динӣ шуда, ба амният ва манфиатҳои давлат таҳдид оварданашон мумкин;
- ҷилавгирӣ намудан, аниқ карда, барҳам задани иллатҳои монанди терроризм, экстремизм ва ҷиноятгарии муташаккилона;
- бурдани муборизаи зидди муомилаи ғайриқонунии яроқу аслиҳа, воситаҳои гиёҳвандӣ ва моддаҳои психотроп;
- дар он ҷойҳое, ки сири давлатӣ ҳастанд, ин сирҳоро ҳифз намудан, амалӣ намудани назорат бар алоқаи махсус ва бехатарии ахборотӣ;
- муборизаи бар зидди коррупсия, ки ба манфиатҳо ва амнияти давлат хавф оварданаш мумкин;
- дар соҳаҳои иқтисодӣ, илмию техникавӣ, иҷтимоӣ, таърихӣю маданӣ, маънавӣ вобаста ба манфиатҳо ва амнияти давлат ва дар доираи ваколати худ фаъолият нишон додан.



Кумитаи давлатии андози Республикаи Ўзбекистон органи идоракунии давлатӣ буда, ба роҳ мондани назорати риоя шудани ҳуҷжатҳои қонунӣ оид ба соҳаи андоз, таъмини ҳимояи манфиатҳои иқтисодӣ ва ҳуқуқҳои мулкии давлат мақсадҳои асоии фаъолияти он мебошад.

Вазифаҳои асоии Кумитаи давлатии андоз инҳоянд:

- амалӣ кардани сиёсати давлат дар соҳаи андоз;
- таъминкунии сари вақт ва дуруст ҳисоб кардани андозҳо ва даромади бучети давлат ва бунёдҳои мақсадноки давлатӣ;

- бурдани ҳисоби пурра ва аниқи объектҳо ва субъектҳои андоз;
- базаи андозро васеъ намудан ва ҷамъшавии андозҳоро боло бурдан, амалӣ кардани чораву тадбирҳои зидди ҳуқуқшиканиҳо дар соҳаи андоз.

Дар роҳи иҷрои ин вазифаҳо ва монанди инҳо Кумитаи давлатии андоз муттасил ба Кодекси андоз амал карда меояд.

Дар натиҷаи татбиқи ислоҳоти андоз дар мамлакатамон аз 1-уми январи соли 2019 сохтори азнавсохта, бо назардошти таҷрибаи байналмилалаи андоз дар амал татбиқ гардид. Дар ин асно миқдори андозҳо кам карда, оддӣ гардонид шуд. Бори андоздиҳандагон як миқдор сабук карда шуд.



Кумитаи давлатии гумруки Республикаи Ўзбекистон, раёсати гумруки Республикаи Қароқалпоқистон, вилоятҳо, шаҳри Тошканд, комплексҳои гумрукӣ ва постҳои гумрукӣ (боҷхона) органҳои муҳофизати ҳуқуқ ба шумор мераванд. Онҳо дар масъалаи татбиқи амалии сиёсати гумруки Республикаи Ўзбекистон масъул мебошанд. Мақсади асосии органҳои гумрук аз ҷимоя кардани манфиатҳои иқтисодии мамлакатамон иборат аст.

Органҳои гумрук фаъолияти худро тибқи риоя ба Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, қонун “Дар бораи хизмати давлатии гумрук”, дигар санадҳои ҳуқуқӣ ба амал мебарорад.

Вазифаи асосии органҳои гумрук аз назорат намудани риояи ҳуҷжатҳои қонунӣ оид ба гумрук, ситонидани боҷҳо, ҷилавгирӣ кардани ҳуқуқшиканиҳо дар соҳаи гумрук, онҳоро аниқ карда, барҳам задан иборат аст.

Ислоҳотҳое, ки дар солҳои охир татбиқ шуданд, соҳаи гумрукро низ фаро гирифтанд. Дар натиҷа дар кишвар сохтори тамоман нав, замонавӣ ва ҷавобгӯи андозаҳои байналмилалӣ офарида мешаванд.

Аз хазинаи ҳикматҳо!

Вазири доно он аст, ки ба чояш нигоҳ карда, гоҳ сахтгир, гоҳе бо нармӣ кор мебарад. Ин гуна вазир сахтгирии аз ҳад зиёд намекунад, нарми зиёд ҳам намешавад. Агар бисёр мулоим шавад, одамони дунёталаб ва тамаъгир ўро фурӯ мебаранд. Агар сахтгирии бештар кунад, аз ӯ мегурезанд ва ба он муроҷиат намеkunанд. Яъне, вазири доно он аст, ки барои дуруст кор кардани салтанат чораву тадбирҳо андешида, дуруст дарк намуда, давлатро ба тартибу интизом медарорад.

*(Амир Темур)***Фаъолияти эҷодӣ***Дар давлати шартан таъкил кардаатон:*

1. Агар аз органҳои муҳофизати ҳуқуқ кадомашонро зарур донед, онҳоро ҷорӣ кунед.
2. Бар дӯши прокуратура кадом вазифаҳо ва ваколатҳоро мегузored?
3. Ба органҳои корҳои дохилӣ?
4. Ба Хизмати амнияти давлатӣ чӣ?
5. Ба органҳои андоз?
6. Ба органҳои давлатии гумрук чӣ?

Саволу супоришҳо барои мустаҳкам ва такрор кардани мавзӯ

1. Кадом органҳоро мо органҳои муҳофизати ҳуқуқ гуфта метавонем?
2. Ба органҳои муҳофизати ҳуқуқ кадом органҳо дохил мешаванд?
3. Дар ин низом прокуратура чӣ гуна мавқеъ дорад?
4. Ба Прокуратура давлат кадом вазифаҳо гузоштааст?
5. Органҳои корҳои дохилӣ кадом вазифаҳоро иҷро меkunанд?
6. Органҳои корҳои дохилӣ кадом ваколатҳо доранд?
7. Хизмати амнияти давлатӣ чӣ гуна мақомот аст?
8. Хизмати амнияти давлатӣ кадом вазифаҳоро иҷро меkunанд?
9. Дар бораи ислоҳот дар сохтори Хизмати амнияти давлатӣ чӣҳо медонед?
10. Оид ба ислоҳот дар сохтори давлатии андоз чӣҳо медонед?
11. Дар бораи органҳои давлатии гумрук чӣҳо медонед, нақл кунед?

Вазорати адлия. Адвокатура ва идораҳои нотариалӣ



Саволҳо ва супоришҳои фаъолкунанда

1. Шумо оид ба Вазорати адлия чӣ гуна маълумот доред?
2. Аз қушода шудани шӯъбаи адлия дар ноҳиятон (шаҳратон) оё хабар доред? Дар бораи чӣ гуна фаъолият бурдани ин шӯъба чизе медонед? Он чизе, ки медонед, ба ҳамсинфонтон нақл кунед.
3. Оид ба Маркази хизматҳои давлатӣ чӣ гуна медонед?
4. Оид ба фароҳам овардани шароити мусоида ба аҳоли дар ин марказ фиркатонро баён кунед.
5. Оиди адвокатура ё адвокатҳо чӣ гуна медонед?
6. Дар бораи идораҳои нотариалӣ ё нотариусҳо чӣ?



Дар таркиби органҳои муҳофизати ҳуқуқи мамлакатомон органҳои адлия мавқеи алоҳида доранд. Хусусан дар натиҷаи ислохотҳои ҳуқуқие, ки бо ташаббуси Президенти Республикаи Ўзбекистон татбиқ карда шуданд, рол ва мавқеи органҳои адлия дар давлат ва ҷамъиятамон боз ҳам баланд гардид.



Калимаи “адлия” аз забони арабӣ гирифта шуда, маънои “адолат”, “ростӣ”, “ҳаққонӣ”-ро дорад

Дар асоси фармони Президенти Республикаи Ўзбекистон “Дар бораи чораву тадбирҳои ба кулӣ тақмил додани фаъолияти органҳо ва муассисаҳои адлия зимни татбиқи амалии сиёсати ҳуқуқии давлат” бо мақсади тақмил додани идоракунии вертикалии соҳаи адлия ташкил намудани шўъбаҳои адлияи ноҳияҳо (шаҳрҳо) дар назар дошта шудааст. Дар натиҷа сохтори органҳои адлияи мамлакатамон чунин намудро касб намуд:

- Вазорати адлияи Республикаи Ўзбекистон;
- Вазорати адлияи Республикаи Қароқалпоқистон;
- раёсатҳои адлияи вилоятҳо;
- раёсати адлияи шаҳри Тошканд;
- шўъбаҳои адлияи ноҳияҳо (шаҳрҳо).

Вазорати адлия органи давлатиест, ки дар сохтмони давлати демократии ҳуқуқӣ ва ҷамъияти шаҳрвандӣ сиёсати давлатро, ташкил кардани таҳияи сифатноки қонунҳоро, дуруст ва як хел дар ҳаёт татбиқ намудани нормаҳои ҳуқуқиро ба амал мебарорад.

Ба фаъолияти органҳои адлия Вазири адлия раҳбарӣ менамояд. Вай бино ба тавсияи Девони Вазирони Республикаи Ўзбекистон аз тарафи Президенти Республикаи Ўзбекистон таъин карда мешавад, ӯ аъзои ҳукумат ба ҳисоб меравад.

Вазири адлия ҳар сол оиди таҳияи сифатноки қонун, қабул кардан ва татбиқи нормаҳои ҳуқуқ (қоидаҳо) ба Сенати Олий Мажлис ҳисобот медиҳад.

Вазифаҳои асосии органҳои адлия чунинанд:

- мазмунӣ қонунҳои қабулшуда, дигар ҳуҷжатҳои меъёрию ҳуқуқӣ, аҳамияти онҳоро ба иҷрочиён расонидан, дар заминаи принсипи “республика–вилоят–ноҳия–маҳалла” дар ҳамкорӣ бо органҳои муҳофизати ҳуқуқ ва органҳои суд амалӣ намудани тарғиботи ҳуқуқӣ ва барҳам задан ба бесаводии ҳуқуқии аҳоли;
- таъмини ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсонро, ки Конститутсия ва қонунҳо пешбинӣ кардаанд;
- омўштани муаммоҳои ҳуқуқӣ ва таъмини иҷрои ҳуҷжатҳои ҳуқуқӣ;

- ба рӯйхат гирифтани партияҳои (ҳизбҳои) сиёсӣ;
- таъмини хизматрасони ҳуқуқӣ ба шахсони юридикӣ (ҳуқуқӣ) ва ҷисмонӣ, ташкил ва бекор кардани идораҳои нотариалӣ, лавозими нотариус, тақмили ихтисоси нотариусҳо, тартиби гузаронидани аттестатсияҳои онҳоро муқаррар намудан;
- ташкил намудани сохтори адвокатӣ ва фаъолияти Палатаи адвокатҳои Республикаи Ўзбекистон, додани литсензия ба адвокатҳо;
- тайёр намудани кадрҳои ҳуқуқшинос, боз омӯзонидан ва тақмили ихтисоси онҳоро ба амал баровардан.

Вазорати адлия портали миллии интернет дорад, дар он маълумотҳои ҳуқуқӣ, яъне луғатҳои ҳуқуқшиносӣ, китобҳои дарсии электронии ҳуқуқӣ, форуми онлайнӣ муҳокимаи лоиҳаҳои ҳуҷжатҳои қонунӣ ҷойгир шудаанд.

Дар фармони Президенти Республикаи Ўзбекистон аз 9-уми январи соли 2019 “Дар бораи дар ҷамъият ба қуллӣ тақмил додани сохтори боло кардани шуури ҳуқуқӣ ва маданияти ҳуқуқӣ” Вазорати адлияи Республикаи Ўзбекистон ҳамчун органи давлатии мувофиқатсозандаи фаъолият дар бобати боло бурдани шуури ҳуқуқӣ ва маданияти ҳуқуқии ҷамъият муқаррар шудааст.

Дар бобати боло бурдани таълиму тарбияи ҳуқуқии Шумоён – донишомӯзон низ саҳми органҳои адлия қалон аст. Хусусан, барои мутғасил боло бурдани дониши донишомӯзон ва донишҷӯён барномаҳои таълим, китобҳои дарсӣ, материалҳои таҳсилро органҳои адлия тайёр мекунанд.

Барои татбиқи амалии ғояи “Халқ на ба идораҳои давлатӣ, идораҳои давлатӣ бояд ба халқ хизмат кунанд”, ки аз тарафи Президентамон ба миён гузошта шуд, дар назди Вазорати адлияи Республикаи Ўзбекистон Агентии хизматҳои давлатӣ ва шўъбаҳои ҳудудии ин ташкил қарда шудаанд.

Дар асоси принципи “Дарҷаи ягона” оиди таъминоти об дар манзилгоҳҳо, гирифтани рухсатнома барои канализатсия, таъминоти гармӣ, сохтмони манзил ба таври индивидуалӣ (шахсӣ), ба рӯйхат гирифтани (баровардан) дар ҷои зист (прописка), қабули дубликати ҳуҷжатҳои гуногуни архивӣ (патентҳо), гувоҳномаҳо ва ҳуҷжатҳои расмӣ ва монанди инҳо хизмат расонида мешавад. Дар натиҷа Марказҳои хизматҳои давлатӣ вақт ва хароҷотҳои аҳолиро хеле сарфа менамоянд.

Адвокатура институти (муассисаи) ҳуқуқӣ буда, он иттиҳодияи мустақил, ихтиёрӣ ва касбии шахсони юридикӣ, ки бо фаъолияти адвокатӣ машғуланд ва баъзе шахсони ҷисмониро, ки бо амалиёти хусусии адвокатӣ шуғл меварзанд, дар бар мегирад. Адвокатура тибқи Конституцияи Республикаи Ўзбекистон ва қонун “Дар бораи адвокатура” ба



Калимаи «адвокат» аз лотинӣ гирифташуда, маънояш «ҳимоячӣ», «сафедкунанда» мебошад.

шаҳрвандони Республикаи Ўзбекистон, шаҳрвандони хориҷӣ, шахсони бетабаа, ба корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳо ёрии юридикӣ мерасонад.



Адвокатура институти ҳуқуқӣ (гурӯҳи алоҳида) буда, ташкилоти мустақил, ихтиёрӣ ва касбии шахсоне, ки бо фаъолияти адвокатӣ машғуланд ва баъзе шахсоне, ки кори адвокатию хусусӣ мебаранд.

Адвокатҳо дигар намудҳои ёрии юридикиро расонидашон мумкин. Дар баъзе ҳолатҳо ба аҳоли ёрии бепул мерасонанд.

Мувофиқи қонун адвокатура хизматҳои зерини юридикиро анҷом медиҳад:

- додани маслиҳат оид ба масъалаҳои юридикӣ ва фаҳмондани онҳо, додани маълумоти дахлӣ ва хаттӣ;
- иҷро кардани вазифаҳои намоёндагӣ дар суд ва дар органҳои давлатӣ оид ба корҳои шаҳрвандӣ ва ҳуқуқшиканиҳои маъмурӣ;
- ҳимоячӣ дар марҳилаи пешакии корҳои ҷиноӣ ва дар суд, дар корҳои оиди шаҳрвандӣ ҳамчун намоёндагони даъвогар ва ҷабрдидагон иштирок мекунад ва ҳоказо

Мувофиқи тартиби муқарраршуда шахси литсензия гирифта фаъолияти адвокатиашро бюрои адвокатӣ кушода, ба тартиби якка ё бо шарикони адвокаташ фирмаи адвокатӣ ва ҳайъати адвокатҳо дар асоси аъзогӣ, ё ба сохтори адвокатию фаъолият нишон додаистода дохил шуда, дар ҳолати қор қардан дар маслиҳатхонаи юридикӣ бо фаъолияти адвокатӣ машғул шуда метавонад. Адвокат фаъолияти худро фақат дар як ташкилоти адвокатӣ бурда метавонад.

Адвокатура фаъолияти худро дар асоси принсипи устувории қонун,

мустақилӣ ва дигар принципҳои демократӣ амалӣ менамояд.

Дар Республикаи Ўзбекистон дар бобати таъмини иҷрои қонунҳо, ҳуҷҷатҳои меъёрий идораҳои нотариалӣ ба органҳои ҳифзи ҳуқуқ аз наздик ёрӣ мерасонанд. Дар Ўзбекистон ҳаракатҳои нотариалӣ тибқи қонун “Дар бораи нотариат” ва дигар қонунҳо аз тарафи нотариусҳои идораҳои нотариалӣ амалӣ карда мешаванд.

Идораҳои нотариалиро Вазорати адлияи Республикаи Ўзбекистон ташкил ва мепошад. Дар лавозими нотариус шаҳрванди Ўзбекистон, ки синнаш аз 25 сол кам набошад, дорои маълумоти олӣ ва се сол стажи юридикӣ имтиҳони малакавиро супурда лоиқ доништа мешавад.



*Шахсони мансабдоре, ки дар идораҳои **нотариал** кор мекунад, нотариусҳо номида мешавад, кори онҳо анҷомдиҳанда **корҳои нотариалӣ** ном доранд.*

Вазифаҳои идораҳои нотариус:

- созишномаҳо ва васиятномаҳоро тасдиқ мекунад;
- ба ҳиссаи зану шахвар ба молу мулки умумӣ ва оид ба ҳуқуқи мерос гувоҳнома медиҳад;
- оид ба ҳифзи молу мулки мерос чораву тадбирҳо меандешад;
- ҳаққонӣ будани нусхаи ҳуҷҷатҳо ва нусхаи кўчонидашуда онҳоро шаҳодат медиҳад;
- дуруст тарчима шудани ҳуҷҷатҳоро тафтиш мекунад;
- ҳақиқӣ будани имзои ҳуҷҷатҳоро тафтиш мекунад;
- оид ба харида гирифтани мулки ғайриманқул гувоҳнома медиҳад;
- факти зинда будани шаҳрвандро тасдиқ менамояд; дар ҷои муайян будани шаҳрвандро тасдиқ мекунад; дар фотосурат акс ёфтани шаҳрвандро тасдиқ мекунад; вақти супурдани ҳуҷҷатҳоро тасдиқ менамояд;
- суммаҳои пул ва қоғазҳои қиматбаҳоро дар депозит қабул мекунад;
- ҳуҷҷатҳоро барои нигоҳ доштан қабул менамояд;
- чекҳоро барои пардохти пул тақдим менамояд ва аз рӯи чек пул

пардохт нашуданашро тасдик мекунад.

Ҳангоми амалӣ кардани ҳаракатҳои нотариалӣ агар аз тарафи шахрванд ё шахси мансабдор қонунҳо шикаста шуда бошанд, ба ташкилотҳо, прокурор хабар медиҳад. Бо мазмуни ҳуҷжатҳои тақдимнамудаи тарафҳо, ба нусхаи асл мувофиқӣ ва ба қонун зид набуданани онҳоро месанҷад. Ҳаракатҳои нотариалии вобаста бо маълумотҳои оиди легализатсияи даромадҳои бо роҳи ҷиноӣ ба даст оварда, бо таъмини молиявии терроризм ва аслиҳаи қатли ом агар рӯй диҳанд, ба органҳои махсуси давлатӣ тақдим мекунад.

Маълумотҳо оид ба мулки ғайри манқул, хонау ҷой, мулки мерос, ҳадявӣ ва мулки хариду фурӯшро, истифодаи воситаҳои нақлиёт, эътимодномаҳо барои тасарруф, маълумотҳо оиди ба шахси дигар гузаштани ин воситаҳо, шартнома оиди иҷораро ба органҳои қорҳои дохилӣ, маълумотнома оид ба васиятномаро баъди вафоти шахси васияткарда ба шахсони манфиатдор тақдим мекунад.

Нотариус барои вайрон кардани ўҳдадориҳои касбиаш ҷавобгар шуданаш мумкин.

Идораҳои нотариат имконияти иҷрои ҳаракатҳояшонро ба воситаи шабакаи ягонаи ахбороти автоматишуда доранд.

Аз хазинаи ҳикматҳо!

Дараҷаи тарбияи инсон бо ҳурмат шудани ҳуқуқи дигарон муайян карда мешавад..

(Муҳаммад Камол Пилав)

Саволу супоришҳо барои мустаҳкам ва такрор кардани мавзӯ

1. Вазорати адлияи Республикаи Ўзбекистон чӣ гуна орган аст?
2. Таркиби сохтори органҳои адлияро гӯед.
3. Вазифаҳои асосии органҳои адлия шумуред.
4. Марказҳои хизматҳои давлатӣ ба кадом мақсадҳо ташкил карда шудаанд?
5. Адвокатура чӣ гуна орган? Вазифаҳои он чист?
6. Идораҳои нотариал чӣ? Онҳо кадом вазифаҳоро иҷро мекунанд?
7. Адвокатҳо кадом хизматҳо мерасонанд? Нотариусҳо чӣ?



Саволу супоришҳои фаъолкунанда

1. Зери ибораи “Қувваҳои Мусаллаҳ” чиро мефаҳмед?
2. Бародар ё бародарони ҳамсинфи шумо дар хизмати ҳарбӣ шудаанд? Оид ба хизмати онҳо сӯҳбат намоед.
3. Ибораи “Қарзи аскарӣ”-ро чӣ гуна мефаҳмед?
4. Маънои истилоҳи “армия”-ро оё медонед?
5. Дар мактабе, ки шумо таҳсил мекунед, оид ба мавзӯи ҳарбию ватанпарварӣ чӣ гуна тадбирҳо гузаронида мешаванд?

Қувваҳои Мусаллаҳи Республикаи Ўзбекистон барои ҳимояи суверенитет, томии ҳудудӣ, ҳаёти осуда ва амнияти аҳолии Республикаи Ўзбекистон, ҷилавгирӣ кардани ҷангҳо ва мочароҳои мусаллаҳона, дар ҳолати зарурӣ бартараф намудани онҳо аз тарафи давлат ташкил ва таъмин карда мешаванд. Қувваҳои Мусаллаҳ иттиҳодияҳо, ҷузъитомҳо ва қисмҳои ҳарбию дар бар мегиранд.

Се нишонаи Қувваҳои Мусаллаҳро бояд дониста гиред:

Аввалан, Қувваҳои Мусаллаҳ ташкилоти давлатист, ки қонунан мебошанд ва сохтор, вазифаҳои худро доранд.

Сониян, Қувваҳои Мусаллаҳ ташкилоти ҳарбӣ буда, ҳарбиёро муттаҳид мекунад, қувваи аслиҳаро доранд.

Сеюмин, Қувваҳои Мусаллаҳ ташкилоти махсуси ҳарбӣ буда, дар миқёсҳои тактикийи зудамалӣ ва стратегӣ ҷанг ва ҳаракатҳои ҳарбию бояд амалӣ кунанд.



“Имрӯз дар баъзе минтақаҳои дунё мочароҳо ва зиддиятҳои хунин боз ҳам шиддат гирифтааст, хавфи терроризм ва экстремизм аз мо огоҳӣ ва ҳушёрӣ доимиро талаб мекунад. Аз ин рӯ, таъмин кардани амнияти даҳлатнопазирии сарҳадоти Ўзбекистон, мустаҳкам намудани қобилияти мудофиавии мамлакатамон, вазифаҳои ҳалкунандаи ба остонаамон наздик нагузоштани ҳар гуна балову қазо бояд дар маркази диққатамон бошад”.

Ш.Мирзиёев

Қувваҳои Мусаллаҳи Республикаи Ўзбекистон барои ҳимояи соҳибхитории давлатӣ ва яклухтии ҳудуд, ҳаёти осуда ва амнияти аҳолии Республикаи Ўзбекистон ташкил карда мешаванд.

Қувваҳои Мусаллаҳ ташкилоти ҳарбии давлат ва маҳаки сохтори мудофиавии мамлакат буда, барои ҷилавгирии мочароҳои ҳарбӣ, инчунин таъмини амнияти ҳарбии давлат ташкил карда мешавад. Фаъолият, вазифаҳои Қувваҳои Мусаллаҳ тавассути Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, қонун “Дар бораи доктринаи мудофия” ва дигар ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ ба тартиб дароварда мешавад.

Ба таркиби Қувваҳои Мусаллаҳ органҳои идоракуни, лашкарон, сохтори ҳарбии Вазорати мудофия, Корҳои дохилӣ, Вазъиятҳои ғавқулудда, Хизмати амнияти давлатӣ ва дигар идораҳо, инчунин Ғвардияи миллӣ дохил мешаванд.

Раҳбарии мудофияи мамлакат ва Қувваҳои Мусаллаҳро Президенти Республикаи Ўзбекистон—Сарқумондони олии Қувваҳои Мусаллаҳи Республикаи Ўзбекистон ба амал мебарорад.

Хизмати ҳарбӣ намуди алоҳидаи хизмати давлатист, ки шаҳрвандони Республикаи Ўзбекистон дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳ ўҳдадории ҳарбиашонро иҷро мекунанд. Ба хизмати ҳарбӣ шаҳрвандони солашон ба

ҳаждаҳ расида, бино ба саломатиашон барои хизмат дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳ лоиқ даъват карда мешаванд.

Ба принсипи “Ягонагии армия ва халқ”, ки Президенти Республикаи Ўзбекистон, Сарқумдонии олии Қувваҳои Мусаллаҳи Республикаи Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев муқаррар намудааст, таъя намуда, аз мактабҳои республика сар карда то муассисаҳои таҳсилоти олии сохтори ноёби доимии томи таълими ҳарбию ватанпарварӣ офарида шудааст. Академияи нави Қувваҳои Мусаллаҳ ташкил шуд, фаъолияти омӯзишгоҳҳои ҳарбӣ тақмил ёфт. Дар сохтори Қувваҳои Мусаллаҳ шӯъбаҳои ибтидоии Иттифоқи Чавонон ташкил карда шуданд. Бо мақсади таъмини иҷрои ин вазифаҳо қарори Девони Вазирон аз 23-юми феввали соли 2018 “Дар бораи тайёр намудани чавонон дар рӯи ватанпарварии ҳарбӣ” қабул карда шуд.

Мазмуни Консепсияи дар рӯи ҳарбию ватанпарварӣ тарбия намудани чавонон чун гавҳараки чашм ҳифз намудани Ватанамон, шӯҳрати онро дар сатҳи дунё тараннум кардан, ба камол расонидани шаҳрвандони ҳақиқии ватанпарвари Ўзбекистон ташкил медиҳад. Дар шуури ҳар як шаҳрванди чавон қарзи муқаддас ва шарафнок будани садоқат ба Ватан, ҳимояи Ватан, тафаккур намудан бо қаҳрамонони миллиамон, ки дар роҳи истиқлол ва раванки Ватани азизамон фидокорона мубориза бурдаанд, ба армияи миллиамон зарур будани чавонони ҳисмонан бақувват ва маънан баркамол барин ҷиҳатҳоро идрок кардан вазифаи асосии ҳар як чавон аст.

Қорҳои дар рӯи ҳарбию ватанпарварӣ тарбия кардани чавононро дар қор марҳила амалӣ кардан мумкин:

Марҳилаи якум, ба бачаҳои синнашон аз 3 то 17 – сола ба воситаи мафҳумҳои аввалини олами атроф, Ватан ва дар муассисаҳои таълими томақтабӣ тавассути шеърӯ таронаҳо, мултфилм, бозиҳо ва кашидани расмҳо ба рамзҳои давлат ҳурмат ва ба диёр муҳаббатро ташаққул дода мешавад.

Марҳилаи дуом, дар бачаҳои 7—16-сола мустваҳкам намудани муҳаббат ва садоқат ба Ватан. Тайёр кардани онҳо барои адо кардани қарзи фарзандиашон дар назди Модар—Ватан. Пайдо қунонидан ҳавас нисбат ба онҳое, ки дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳ хизмат меқунанд. Ҳар як чавоне, ки хизмат дар Қувваҳои Мусаллаҳро орзу меқунад, бояд аз овони бачагӣ ҳисмонан бақувват буда, ҳамеша бо варзиш машғул шавад, ҳамаи фанҳои мактабро пухта аз бар карда, аз вақти ҳоли ғурсамар истифода намуда, дар озмунҳои аз қабилӣ “Қитобҳони чавон” иштирок карда, ҳамеша барои қомебию муваффақият бикӯшад. Донишомӯзон бояд дар

мусобиқаҳои варзишии “Ворисони Темурбек”, “Фарзандони Ўзбекистон баҳодур мешаванд” ғаёл иштирок намоянд.

Марҳилаи сеюм, руҳан ва ҷисмонан тайёр намудани ҷавонони 16—18-сола ба хизмати муносиб ба Ватан ва ҳимояи он. Ба онҳо оид ба армияи миллиамон зарур будани ҷавонони ҷисмонан бақувват ва рӯҳан баркамол, аҳамияти хизмати ҳарбӣ ва оид ба ислоҳотҳо дар Қувваҳои Мусаллаҳ бо воситаҳои намоишӣ маълумот додан.

Марҳилаи чорум, ҳамаҷониба баркамол, инсонҳои содиқ ба падару модар ва Ватан тарбия кардани ҷавонони 18—30-сола. Ҳамеша тайёр будан ба ҳимояи Ватан, бо ҷавононе, ки дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳ қарзи хизматро иҷро карда истодаанд, фахр намудан, ташаккул додани эҳсосоти қарзи конститутисионӣ ва савганди ҳарбӣ.

Чуноне ки дар Консепсияи тарбия намудани ҷавонон дар рӯҳи ҳарбию ватанпарварӣ қайд шудааст, касби интиҳобкардагонро пухта аз бар намуда, мутахассиси хуб шудан вақти холиро пурмазмун гузаронидан лозим. Барои иштирок дар озмуни “Китобхони ҷавон” ҳаракат намуда, мутолиа кардани адабиёти илмию бадеӣ шуморо ватанпарвар, фидой, ҷасуру ва ҳушёр будан роҳнамун месозад.



Ҳимоя намудани Республикаи Ўзбекистон қарзи ҳар як шаҳрванди Республикаи Ўзбекистон аст. Шаҳрвандон дар заминаи тартиби қонун муқарраркарда барои гузаштани хизмати ҳарбӣ ва муқобил маҷбуранд.

Моддаи 52-юм.

Ватанпарварии ҳарбӣ рӯҳияти ғурур аз Ватан, боварӣ ба ояндаи дурахшони онро ифода мекунад. Истилоҳи “Ватан” калимаи арабӣ буда, маънояш “сарзаминам” аст. Истилоҳи “Ватан” ба маънои васеъ ва танг истифода мешавад. Намояндагони як халқ дар як ҷо ҷамъулҷамъ шуда зиндагӣ намоянд, ин ҳудуд макони аслии аҷдодонашон бошад, ин маънои васеи Ватан аст. Агар хона, маҳалла, даҳае, ки инсон таваллуд ёфта, ба воя расидааст, ин ҳам ватан, аммо ба маънои танг аст. Истилоҳи “Ватан” ва “ватанпарвар” ҳамеша ҳамоҳанг ва ба ҳам алоқаманданд. Ватанпарварӣ фазилати олии шахс, ғурур аз миллате, ки ба он мансуб аст, ғурур аз Ватан, ғамхорӣ дар ҳаққи имрӯзи он ва боварӣ ба ояндаи дурахшони онро ифода менамояд. Мо боварӣ дорем, ки шумо ба аҷдодони ҷасуру бузургамон вориси муносиб, ҳимоятгари ҳақиқии Ватан мешавед.

Шарҳ диҳед

“Дар чараёни хизмати ҳарбӣ бо ҳар як аскар алоҳида кор бурда-намон, онҳоро пеш аз ҳама ҳамчун ворисони муносиби Ҷалолуддин Мангубердӣ ва Амир Темур барин аҷдодони бузургу часурамон, ҳимоятгарони ҳақиқии Модар-Ватан тарбия намуданамон зарур аст”.

Президенти Республикаи Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев.

Фаъолияти эҷодӣ

Ба гирифтани “черик” (лашкар, сохтори ҳарбӣ) навкар ба се ҷоида амал кардам:

- *аввалан, ба қуввату неруи ҷавон;*
- *сониян, ба бозӣ карданаиш бо шамиер;*
- *сеюмин, ба камолоти ақлу заковатаиш.*

Ҳамин се фазилат ҷамъулҷамъ бошад, ба хизмати навкарӣ гирифтам. Зеро ҷавони пурқуввату неруманд ба ҳар гуна душворихо, азобу уқубат пуртоқот мешавад, шахси шамиербоз рақибашро мағлуб мекунад, навқари оқил дар ҳама маврид ақлу заковатро ба кор бурда, мушкилотро ҳал карданаиш мумкин.

Амир Темур

Саволу супоришҳо барои мустаҳкам ва такрор кардани мавзӯ

1. Қувваҳои Мусаллаҳ чӣ гуна ташкилоти давлатӣ ба ҳисоб меравад?
2. Қувваҳои Мусаллаҳ аз кадом таркиб иборатанд?
3. Раҳбарии Қувваҳои Мусаллаҳро кӣ бар ўҳда дорад?
4. Киҳо ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд?
5. Концепсияи тарбияи қардани ҷавонон дар рӯҳи ҳарбию ватанпарварӣ ба кадом мақсад қабул шудааст?
6. Марҳилаҳо ва вазифаҳои концепсияро эзоҳ диҳед.
7. Амир Темур дар асоси кадом шартҳо ҷавононро ба навқарӣ қабул мекард?
8. Шумо барои ҳимояи қардани Ватан ва аскарони ҳақиқӣ шудан худатонро чӣ гуна тайёр қарданатон зарур аст?

Саволҳо ва супоришҳо барои такрори умумӣ оид ба боб

1. Ба истилоҳи ҳуқуқшиканӣ таъриф диҳед.
2. Дар қонунгузории мамлакатамон чандто ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҳаст ва ба кадом намудҳо ҷудо мешаванд?
3. Мавқеи прокуратура дар низоми ҳуқуқ чӣ гуна аст?
4. Агар ҷиноят содир шавад, кадом органҳо ваколати бурдани қори пурсуҷӯро доранд?
5. Кадом органҳои Вазорати адлия мавҷуд аст?
6. Хавфнокии иҷтимоӣ дар кадом ҳолатҳо ба вуҷуд меояд?
7. Ибораи зидди ҳуқуқ буданро чӣ хел мефаҳмед?
8. Ба ҷавобгарии маъмурий кадом намудҳои ҷазо дохил мешавад?
9. Ҷавобгарии ҷиноӣ чист? Он дар кадом ҳолатҳои ҳуқуқшиканӣ истифода мешавад ва хусусиятҳои асоситарини он аз ҷиҳати иборат аст?
10. Идораҳои нотариалӣ кадом вазифаҳоро иҷро мекунанд? Вақте нотариус мегӯянд, ҷиро мефаҳмед?

Таърифи ба истилоҳҳо муносибро қайд кунед.

1. Прокурор

2. Ҳуқуқшиканӣ

3. Ҷиноят

4. Коллегияи адвокатҳо

5. Адвокат

а) – калимаи латинӣ буда, маънояш «ҳимоячӣ», «сафедкунанда» аст.

б) – кирдори (ҳаракат ё беҳаракатии) барои ҷамъият хавфнок.

в) – калимаи французӣ буда, маънояш «сиёҳкунанда» аст.

г) – айбе, ки аз кирдори зидди ҳуқуқи шахсе, ки рафтори худро мефаҳмад ва ба он ҷавоб дода метавонад.

д) институти ҳуқуқӣ буда (гурӯҳи алоҳида) иттиҳодияи мустақил, ихтиёрӣ, касбии шахсоне, ки бо фаъолияти адвокатӣ машғуланд ва баъзе шахсони бо адвокатии хусусӣ шугл меварзанд.

Тестҳо оид ба боб

1. Ба сохтори марказии ягонаи органҳои прокуратура кадом шахрванди ваколатноки Республикаи Ўзбекистон сарварӣ мекунад?
 - а) Прокурори генералӣ;
 - б) Раиси коллегияи прокуратура;
 - в) Шахсе, ки аз тарафи прокурорҳои вилоят интихоб шудааст;
 - г) Прокурори Республикаи Ўзбекистон.
2. Ҷавоби кадом қатор маъноӣ ғамхорӣ карданро дорад?
 - а) Адвокат;
 - б) Вазорати адлия;
 - в) Прокурор;
 - д) Судя.
3. Прокурор чиро назорат мекунад?
 - а) Кори тафтишро;
 - б) Кори судиро;
 - в) Аниқ иҷро шудани қонунҳоро;
 - г) Иҷрои ҳукм.
4. Аниқ ва як хел иҷро шудани қонунҳоро дар ҳудуди Республикаи Ўзбекистон кӣ ва кадом органи давлатӣ ба амал мебарорад?
 - а) Вазорати адлия;
 - б) Идораҳои нотариалӣ;
 - в) Прокурори генералии Республикаи Ўзбекистон ва прокурорҳои ба он итоаткунанда;
 - г) Органҳои суд.
5. Ҳимоячӣ — ин...
 - а) Шахсе, ки дар ҷараёни муҳокимаи қори (парвандаи) ҷиноӣ шахрвандонро ҳимоя мекунад;
 - б) Шахсе, ки дар суд иштирок мекунад ва манфиатҳои давлатро ҳимоя менамояд;
 - в) Шахсе, ки аз тарафи айбдоршаванда даъват шудааст;
 - г) Вакили қонунии айбдоршаванда.
6. Ба кадом намуди ҳуқуқшиканӣ аз тарафи давлат ҷазои саҳттарин истифода мешавад?
 - а) маъмурӣ;
 - б) ҷиноӣ;
 - в) интизомӣ;
 - г) шахрвандӣ.
7. Ҷавобгарии маъмурӣ аз чандсолагӣ сар мешавад?
 - а) аз 16-солагӣ;
 - б) аз 14-солагӣ;
 - в) аз 15-солагӣ;
 - г) аз 17-солагӣ.

Дар фаъолияти ҳамаарӯзаи органҳои давлатӣ принципи конституциявии онд ба афзалнокии ҳуқуқу озодиҳои инсон бечунучаро бояд таъмин карда шавад.

Шавкат Мирзиёев

БОБИ VI

ҲУҚУҚҲО ВА ВАЗИФАҲОИ БА ВОЯ НАРАСИДАГОН



Истилоҳи ба воя нарасидагон;

*Ҳуқуқ ва вазифаҳои ба воя нарасидагон дар Кодекси оила
Ҳуқуқ ва вазифаҳои ба воя нарасидагон дар Кодекси меҳнат
Ҷавобгариҳои маъмурии ва ҷиноии ба воя нарасидагон*





Саволҳо ва супоришҳои фаъолкунанда

1. Синни одамонero, ки дар расм ҳастанд, тахминан аниқ кунед
2. Мақоми ҳуқуқии онҳоро гурӯҳбандӣ (яъне, ҳуқуқҳошон ба якдигар монандро ба як гурӯҳ ҷудо карда) карда метавонед?
3. Ба фикри шумо байни ҳуқуқҳои одамони ба гурӯҳҳо ҷудо кардаатон чӣ гуна фарқҳо шуданаши мумкин?
4. Барои рафтори ношоями онҳо ҷавобгариҳои онҳо низ оё фарқ мекунад?
5. Дар мамлакати мо инсон аз чанд солагӣ ба воя расида ҳисоб мешавад?

6. *Аз чӣ сабаб айнан аз ҳамин синну сол ба воя расида ҳисоб мешаванд?*

Дар Республикаи Ўзбекистон як соҳае ҳаст, ки дар он нормаҳои ҳуқуқи муносибатҳои оид ба мулк ва ғайри мулкҳои ҳамаи шахсонро (ҷисмонӣ ва юридикӣ) ва муносибатҳои молу пулиро ба тартиб медиарорад. Ин соҳа соҳаи ҳуқуқи шахрвандӣ ном дорад.

Бино ба қонунгузориҳои шахрвандӣ маҷмӯаи ҳукуку вазифаҳои, ки шахрванд бояд соҳиби он бошад, лаёқати ҳуқуқи шахрвандро ташкил мекунад.



Ҳуқуқи шахрвандӣ аввал дар Рими қадим ба вучуд омадааст ва ин ҳуқуқ муносибатҳои байни шахрвандонро ба тартиб медиарорад. Имрӯз дар аксари мамлакатҳо низоми ҳуқуқи миллии ба тартиб дароварандаи муносибатҳои байни шахрвандон офарида шудааст. Дар мамлақати мо муносибатҳои байни одамонро Конституцияи Республикаи Ўзбекистон ва Кодекси шахрвандии Республикаи Ўзбекистон ба тартиб медиарорад.

Лаёқати ҳуқуқи шахрванд баробари ба дунё омадани он пайдо мешавад ва баъди вафоташ ба охир мерасад.

Лаёқати муомилаи шахрванд ба туфайли ҳаракати шахрванд ба ҳуқуқҳои шахрвандӣ соҳиб шуда, онҳоро дар амал татбиқ карда, баърои худ вазифаҳои шахрвандӣ ба вучуд оварда ва лаёқати онро иҷро кардан буда, ин лаёқат баъди ба воя расидан, яъне баъди ҳаждаҳ солро пур кардан пурра ба вучуд меояд.

Ҳуқуқ ва вазифаҳои шахрвандӣ аз ҳолатҳои зерин ба вучуд меоянд:

- 1) аз шартномаҳои дар қонун дар назар дошта ва дигар қарордодҳо, инчунин гарчанде дар қонун пешбинӣ нашудааст, лекин шартномаҳои ба он зид набуда ва монанди онҳо;
- 2) ҳуҷҷатҳои органҳои давлатӣ ва органҳои худидоракунии шахрвандон ба сифати асоси ба вучуд омадани ҳукуку вазифаҳои шахрвандӣ, ки дар қонун дар назар дошта шудаанд;
- 3) аз қарори ҳукуку вазифаҳои шахрвандон, ки суд муқаррар кардааст;
- 4) дар натиҷаи гирифтани молу мулк дар асосҳои қонунӣ;
- 5) дар натиҷаи офаридани асарҳои илмӣ, адабиёт ва санъат ва дигар фаъолияти интеллектуалӣ;

- 6) дар натиҷаи ба дигар кас расонидани зарар;
- 7) дар натиҷаи беасос бой шуда рафтан;
- 8) дар натиҷаи дигар ҳаракатҳои шахрвандон ва шахсони юридикӣ;
- 9) дар натиҷаи ҳодисаҳое, ки ба оқибатҳои шахрвандию ҳуқуқӣ овардани ҳуҷҷатҳои қонунӣ вобаста ҳастанд.

Барои муайян кардани лаёқати муомилаи ба воя нарасидагон дараҷаи инкишофи тана, қаду қомат, бозуҳо ва қобилияти ақлии инсонии ҷавон ба эътибор гирифта мешавад.

Бино ба Кодекси шахрвандии Республикаи Ёзбекистон лаёқати пурраи муомилаи инсон баъди 18 солро пур кардан пайдо мешавад.



Дорои ҳуқуқҳои шахрвандӣ шудани шахрванд ба воситаи ҳаракатҳои худ ва онҳоро амалӣ намудан, ба вучуд овардани вазифаҳои шахрвандӣ барои худ ва лаёқати (лаёқати муомила) иҷро намудани онҳо баъди ба воя расидан, яъне баъди 18-солагӣ пурра ба вучуд меояд.

Моддаи 22-юм.

Ба воя нарасидагони аз **14-сола то 18-сола**:

- 1) ҳуқуқи музди кори худ, стипендия ва дигар даромадҳоро зери тасарруф даровардан;
- 2) ба амал баровардани ҳуқуқҳои муаллифӣ;
- 3) мувофиқи қонун дар банкҳо амонат гузоштан ва онҳоро тасарруф кардан;
- 4) баستاني ҳар гуна созишномаи маишӣ бастанро дорад.

Бачаҳои хурдсоли аз **6-сола то 14-сола**:

- 1) ҳуқуқи баستاني созишномаҳои хурди маиширо;
- 2) созишномаҳои оиди манфиатҳои муфт диданро;
- 3) тасарруф намудани маблағи додашуда барои истифодаи озодона баҳри мақсадҳои муайяни қонунӣ ва мувофиқи тартиби ҳудаш хостаро дорад.

Шахси ба воя нарасидаи 16-сола, дар асоси шартҳои қонун агар бо қор ё бо ғайолияти тадбиркорӣ машғул бошад, ўро бо қарори суд дорои лаёқати пурраи муомила эълон кардан мумкин. Ин ҳолат дар ҳуқуқи шахрвандӣ **эмансипатсия** номида мешавад. Дар ин ҳолат падару модар, онҳое ки ба фарзандӣ гирифтаанд ва ҳомӣ аз рӯи вазифаҳои ба воя нарасидаи эмансипатсияшуда, хусусан дар бобати ўҳдадории



Эмансипатсия аз калимаи латинии «*emansipatio*» гирифта шуда, маънояш баробарии ҳуқуқҳоро дорад.

ба воя нарасида бар оқибати зарар расондан ҷавобгар намебошанд.

Шаҳрванде, ки то ба воя расидан бар асоси қонун ба никоҳ дарояд, аз вақти ба никоҳ даромадан соҳиби лаёқати пурраи муомила мешавад. Лаёқати муомилае, ки дар натиҷаи ба никоҳ даромадан ҳосил шудааст, ҳатто вақте бекор шудани никоҳ то соли 18-ро пур қардан пурра нигоҳ дошта мешавад.

Агар суд никоҳро ҳаққонӣ нашуморад, суд аз вақти шаҳрвандони ба воя нарасида ҳисоб қардани шавҳар (зан) дар бораи аз даст додани лаёқати пурраи муомила қарор қабул қарданаш мумкин.

Дар назди Девони Вазирони Республикаи Ўзбекистон, Шӯрои Вазирони Республикаи Қароқалпоқистон, ҳокимияти вилоятҳо, ноҳияҳо ва шаҳрҳо Комиссияҳои кор оид ба воя нарасидагон ташкил дода шудаанд. Мақсаду вазифаҳои ин комиссияҳо чунин аст:

- гирифтани пеши роҳи беназорат ва бенигаҳбон монондан, ҳуқуқшиканиҳои ба воя нарасидагон;

- аниқ намудан ва бартараф қардани сабабҳо ва шароитҳое, ки ба рои ҳаракати ноқонунӣ ва ҳуқуқшикании ба воя нарасидагон имконият фароҳам овардаанд;

- ҳимояи ҳуқуқҳо ва манфиатҳои ба воя нарасидагон;

- ташкил намудани корҳо барои тарбияи ба воя нарасидагони ба аҳволи ночори аз ҷиҳати иҷтимоӣ хавфнок дучоронида.

Иҷрои қарори комиссия, қарорҳои доираи ваколатҳои онҳо аз тарафи органҳои давлатӣ, дигар ташкилотҳо ва шахсони мансабдор маҷбурӣ аст.



Нозими 15-сола ҳангоми таътил бо розигии падару модараш ба қаҳвахона ҳамчун фурушандаи оби маъданӣ ба кори кироӣ қабул қарда шуд. Соҳиби қаҳвахона ўро ҳафтае 48 соат кор фармуда, баробари қалонсолон маоши якхела дод.

- 1) Оё соҳиби қаҳвахона ҳуқуқи Нозимро вайрон қардааст?
- 2) Ба фикри шумо, дар ин ҳолат аз иштироккунандагон кадомашон қонунро шикастаанд?
- 3) Оё онҳоро аз нигоҳи ҳуқуқӣ босавод гуфтан мумкин аст?

Шарҳ диҳед!

Барои зарари аз шахсони ба воя нарасида ба амаломада падару модари онҳо, ё ҳомиён, ё муассисаи таълим, тарбия ё муолиҷаи онҳоро назораткунанда ҷавобгар ҳастанд.

Фаъолияти эҷодӣ

1. Дилишоди 5-сола қобилияти расм кашиданиро дорад. Мураббӣи кӯдакистоне, ки Дилишод он ҷо тарбия мегирад, аз расмҳои вай барои истифода бурдан албом тайёр кард.

– Оё ҳуқуқҳои Дилишод шикаста шуд?

– Ҳуқуқҳои Дилишодро кӣ ғимоя мекунад?

2. Дар рӯзҳои таътили тобистона Набиҷони 14-сола ба фирмае ба сифати ёрдамчии усто ба кор даромад. Маошаширо ҷамъ карда, планшет харид. Оё ӯ барои ин кор ҳақ дорад? Аз ин хусус фикратонро асоснок намоед.

Саволу супоришҳо барои мустаҳкам ва такрор кардани мавзӯ

1. Лаёқати ҳуқуқӣ чист?
2. Зери ибораи лаёқати муомила чиро фаҳмидан мумкин?
3. Оид ба лаёқати ҳуқуқӣ ва лаёқати муомила мисолҳо оред.
4. Ҳуқуқ ва вазифаҳои шаҳрвандӣ дар кадом ҳолатҳо ба вучуд меоянд? Номбар кунед.
5. Эмансипатсия чист?
6. Чадвали зеринро кашед ва аз рӯи Кодекси шаҳрвандии Республикаи Ёзбекистон дар асоси лаёқатҳои муомилаи ба воя нарасидагон пур кунед:

Ба воя нарасидагони аз 14-сола то 16-сола	Бачаҳои хурдсоли аз 6-сола то 14-сола	Ба воя расидагони 16 солро пур карда
		Намуна: Шартномаи хурди маширо тартиб медиханд

Мавзӯи 28

Ҳуқуку вазифаҳои ба воя нарасидагон дар
қонунгузориҳои ҷиноӣ

Саволҳо ва супоришҳои фаъолкунанда

1. Тасвирҳои расмҳои 1-3-юмро тавсиф намоед.
2. Ба фикри шумо, ин бачаҳое, ки дар расмҳо тасвир шудаанд, дар оянда чӣ гуна инсонҳо шуданишон мумкин аст?
3. Дар бораи оқибати қирдорони ғайриқонунии бачаи расми 4-ум чӣ гуфта метавонед?
4. Бачаи расми 6-ум аз чӣ сабаб ба ин ҳолат афтодааст?
5. Барои асоснок намудани зарурати ҷазодиҳии бачаҳои расми 4 ва 6-ум ҳаракат намоед. Тасаввур кунед, ки агар онҳо барои қирдорашон ҷазо нагиранд, ба кадом оқибатҳо оварданиш мумкин?
6. Байни ҷавобгариҳои ба воя нарасидагон ва қалонсолон оё фарқ шуданиш лозим аст ё не? Барои асоснок намудани фикратон ҳаракат намоед.

Қирдорҳои ҳуқуқшиканӣ гуногун буда, онҳо аз тарафи соҳаҳои гуногуни ҳуқуқ таъқиб карда мешаванд.

Ҳуқуқшиканиҳоро аз рӯи хусусият ва аломатҳо ба чор гурӯҳ тақсим кардан мумкин: инҳо ҳуқуқшиканиҳои ҷиноӣ, маъмурӣ, интизомӣ ва шаҳрвандӣ мебошанд. Дар байни ин ҳуқуқшиканиҳо ҳуқуқшиканиҳои ҷиноӣ ва маъмурӣ ба ҳам қариб монанданд. Дар аксар ҳолатҳо объекти таҷовузи онҳо як хеланд. Аз ҷумла, дар моддаи 2-юми Кодекси ҷиноии Республикаи Ўзбекистон объектҳои муҳофизат аз ҷиноят нишон дода шудааст. Яъне ҳимояи ҳуқуқи озодиҳои инсон, манфиатҳои ҷамъиятию давлатӣ, мулк, муҳити табиӣ, оромӣ, ҳимояи амнияти инсоният аз таҷовуз дар назар дошта шудааст. Дар моддаи 10-уми Кодекси ҷавобгарии маъмурӣ кирдорҳои қонунан айбдоршавандаи таҷовуз ба ҳуқуқҳои шахс, ҳуқуқи озодиҳои шаҳрвандон, мулкдорӣ, ба давлат ва тартиботи ҷамъиятӣ дар назар дошта шудааст.

Агар кирдоре, ки онро Кодекси ҷиноӣ манъ карда бошад, содир гардад, ҷавобгарии ҷиноии аз ҷама саҳт истифода мешавад.

Шаҳсоне, ки ҳангоми содир кардани ҷиноят ба синну соли дар қонун муқарраршуда расида бошанд, он вақт субъекти ҷиноят ба ҳисоб меравад. Баҷаҳои ҳурдсоли ҳоло мувофиқи қонун ба балоғат нарасида бино ба синну солашон, аз ҷиҳати инкишофи рӯҳӣ, ҷисмонӣ барои кирдори худ ҳанӯз ҷавоб дода наметавонанд, ҳаракати (ё беҳаракатии) ҳудро пурра идора карда наметавонанд.

Ононе, ки ҳоло ҷордаҳ солро пур накардаанд, баҷаҳои ҳурдсол ҳисоб мешаванд, аз ҷиҳати иҷтимоӣ ҳавфнок будани ҳаракати ҳудро (ҳолатҳои вазнинқунандаи ҷавобгарӣ, қасдан одам қуштан аз ин мустансо) пурра дарк намеқунанд. Ононе, ки ҷордаҳсола шудаанд, ҷиноят будани баъзе аз кирдорашонро мефаҳманд, рафтори ҳудро идора карда метавонанд. Аз ин боис дар моддаи 17-уми ҚҚ рӯйхати ҷиноятҳои дода шудааст, ки аз ҷордаҳсолағӣ субъекти ҷиноят шуданашон мумкин.

Дар Кодекси ҷиноии Республикаи Ўзбекистон ба шахсони ҳаҷдаҳсола, ки ҷиноят кардаанд, ҷарима, қорҳои ислоҳи ахлоқӣ, ҳаёс, аз озодӣ маҳрум кардан барин қораҳои асосии қазо қайд шудааст.

Акнун дар бораи ҳар як қораи қазо алоҳида ҳарф мезанем:

Ҷарима — аз инсоне, ки ин ҷиноятро содир кардааст, ба ҳисоби давлат пул гузаронидан аст. Ҷарима фақат аз шахси ба воя нарасидаи 16-сола ба миқдори аз ду баробари маоши ҳаддалақал то бист



Ба шахсони ба воя нарасида таъин кардани ҷазоҳои иловагӣ мумкин нест.

Дар Кодекси ҷиноӣ ҳолати сабуққунандаи ҷазо барои содир кардани ҷиноят барои ба воя нарасидагон (моддаи 55-ум), нисбат ба шахси бачаи хурдсол содир кардани ҷиноят ҳолати ҷинояти вазнинқунанда доништа шудааст.

баробари он ситонида мешавад.

Ҷазои ислоҳи меҳнатии ахлоқӣ ба воя нарасида, лекин ба меҳнат қодир истифода шуда, ба меҳнати маҷбурӣ ҷалб мегардад.

Барои ба воя нарасидагон муддати ин ҷазо аз як моҳ то як сол муқаррар мешавад.

Маҳдуд кардани озодӣ—ин ҷазо ҳамчун ҷораи ҷазои асосӣ нисбат ба маҳбусони ба воя нарасида ба муддати аз 6 моҳ 2 сол таъин мешавад.

Қорҳои маҷбурии ҷамъиятӣ — фақат нисбат ба воя нарасидагони ба меҳнат лаёқатманд ба муддати аз 60 соат то 240 соат таъин мешавад.

Аз озодӣ маҳрум кардан ин ҷазо нисбати ба воя нарасидагон ба муддати аз 6 моҳ то 10 сол таъин мешавад.

Умуман, истифодаи ҷазои аз озодӣ маҳрум кардан аз 13-солагӣ сар мешавад. Дар ин асно ҷинси ҷазогиранда ҳам ба эътибор гирифта мешавад. Аз озодӣ маҳрум кардан нисбати мардони ҳанӯз 18-ро пур накарда дар колонияҳои умумӣ ё тарбияи интизомии тақвиятшуда истифода мешавад. Нисбати духтарон гузаштани ҷазо дар колонияҳои умумии тарбиявӣ таъин мешавад.

Суд ҳангоми таъин кардани ҷазои ба воя нарасидагон дараҷаи инкишофи онҳо, шароити зист ва тарбия, саломатӣ, таъсири калонсолон, пурра дарк кардан ё накардани кирдорашонро аниқ мекунад, ҷазо ба ҷораи маҷбурӣ иваз шуданаш мумкин.

Нисбат ба шахсони ба воя нарасида ҷавобгарии калонсолон (аз 18-сола боло) зиёд мешавад. Хусусан, агар калонсолон ба воя нарасидагонро ба гадогӣ, нӯшидани нӯшокии спиртӣ ҷалб кунанд, то 3 сол, агар ба истеъмоли моддаҳои гиёхванд ҷалб кунанд, аз 3 сол то 5 сол, ба содиркунии ҷиноят ҷалб кунанд, аз 5 сол то 10 сол аз озодӣ

махрум шуданашон мумкин аст.

Барои ба ҷавобгариӣ ҷиноӣ ҷалб кардани шахси муайян, хусусан, шахси ба воя нарасида, ҳуҷҷатҳои исботкунандаи ҷинояти содиршуда кифоя, асоснок ва аз нигоҳи юридикӣ аҳамиятнок шуданаш лозим.

Оид ба ҷинояти шахси то ҳаждаҳсола то содир кардани ҷиноят чунин маълумотҳо зарур аст:

- 1) синну соли аниқӣ айбдоршаванда (соли таваллуд, моҳ, рӯз);
- 2) хусусиятҳои хоси шахс ва ҳолати саломатии он;
- 3) шароити зист ва тарбияи он;
- 4) будан ё набудани далолатдиҳандагони калонсол ва дигар иштирокчиён.

Дар бобати бурдани кори ҷиноятҳои шахси ба воя нарасида иштироки намояндаи вакили қонунӣ ё органи васигӣ ва ҳомигӣ зарур аст. Дар баробари онҳо дар таҳқиқи қор ғимоячӣ низ бояд иштирок намояд. Вақти умумии истинтоқи шахси ғимонбаршуда, айбдоршаванда дар давоми рӯз бо назардошти ҷудо шудани як соат барои истироҳат ва ҳӯрокхӯрӣ набояд аз шаш соат зиёд бошад.

Суд вақту ҷои дида баромадани кори оид ба ҷинояти ба воя нарасида падару модараш, шахсони падару модарашро ивазкунандаро, муассисаи таҳсил намуда, қорхонааш, комиссияи шуғл бо шахсони ба воя нарасида ва дигар ташкилотҳоро хабардор карданаш лозим. Суд ҳақ дорад, ки намояндагони ин ташкилотҳоро, васӣ ё ҳомии айбдоршавандаро ба маҷлиси суд даъват намояд.

Ҷораи эҳтиётӣ нисбат шахси ба воя нарасидаи айбдоршаванда бо назардошти дар моддаи 236-уми Кодекси ҷиноиву муроғиавӣ агар асосҳо бошанд, истифода шуданаш мумкин, агар барои ҷинояти содиркардааш эҳтимоли беш аз панҷ сол аз озодӣ маҳрум шудан бошад, ба қасдан ҷиноят содир кардан айбдор эълон шуда бошад, ва агар дигар ҷораҳои эҳтиётӣ ба ҳулку атвори айбдоршаванда муносиб набошад, он вақт истифода бурда, ба ҳабс ғирифта мумкин.

Агар нисбати айбдоршавандаи ба воя нарасида ҷораи эҳтиётӣ истифода шавад, аз ин хусус ба намояндаи қонунӣ ӯ, агар ин ғуна намоянда набошад, ба ҳешовандони дигараш хабар медиҳанд. Шахси ба воя нарасида ба ғарави падару модар, агар вай дар муассисаи бачаҳо тарбия ғирифта истода бошад, ба ғарави раҳбари ҳамон муассиса дода шуданаш мумкин.



Ҳангоми эълон кардани айб нисбати шахси ба воя нарасида дар баробари Ҳимоячии ӯ намояндаи қонунии шахси ба воя нарасида иштирок карданаши мумкин.

Фаъолияти эҷодӣ

Дар бораи ҳуқуқшикани бачаҳои ба воя нарасида ҳикояи хурдакак нависед. Дар ин ҳикоя ҳолати якто ҳуқуқшиканиро биёред. Агар синну соли шахс дар ҳикоя зикришуда аз 6-сола то 14-сола, аз 14-сола то 16-сола, аз 16-сола то 18-сола ва аз 18-сола калон бошад, нисбати онҳо кадом ҷазоҳо мумкин. (Дар ин асно аз Кодекси шаҳрвандӣ, Ҷиноӣ, Маъмурӣ истифода баред).

Саволу супоришҳо барои мустаҳкам ва такрор кардани мавзӯ

1. Қонунгузори ҷиноӣ чист?
2. Ба воя нарасидан чист?
3. Ибораи ба воя нарасида аз ибораи синну соли субъекти ҷиноят чӣ фарқ дорад?
4. Ба воя нарасидагон аз чандсолагӣ сар карда ба ҷавобгарӣ кашида шуданаш мумкин?
5. Аз моддаи 17-уми Кодекси ҷиноии Республикаи Ўзбекистон истифода бурда, чадвали зеринро пур кунед.

Ҷавобгарии шахсоне, ки то содиркунии ҷиноят 13-сола шудаанд.	Ҷавобгарии шахсоне, ки то содиркунии ҷиноят 14-сола шудаанд.	Ҷавобгарии шахсоне, ки то содиркунии ҷиноят 18-сола шудаанд.

Ба Ғаниҷони 13-сола аз бобояш автомашина мерос монд. Ғаниҷон бо падару модари ӯғай зиндагӣ мекунад. Падари Ғаниҷон автомашинаро фурӯхта, бо мақсади тасдиқ қунонидани шартнома ба идораи (нотариуси) давлатӣ муроҷиат кард. Аммо нотариус аз расмӣ кардани шартнома саркашӣ намуд.

Донишомӯзи коллеҷи касбию ҳунарий Дилшодбек плейери DVD-и 80000-сӯминаро ба кредит харид. Дилшодбеки 16-сола ҳар моҳ стипендияи махсуси коллеҷро мегирад. Ба падараш Олимака ин хариди писараш маъқул нашуд. Ӯ аз он, ки писараш бо плейер овора шуда, ба дарс эътибораш кам карда буд, хавотир шуд. Аз ин сабаб, Олимака аз ин шартномаи писараш беҳабар буданашро дар назар гирифта, онро ғайриқонунӣ гуфта, ба суд муроҷиат кард.

Ҳалима касе надорад, вай дар тарбияи хешовандонаш аст, аз падару модараш хона мерос мондааст. Ӯ бо рухсати ҳокимияти ноҳия дар 16-солагӣ ба шавҳар баромад. Ба хонаи шавҳараш кӯчида омада, мулки ба ӯ меросмондари фурӯхтани шуд. Барои ин мақсад қорҳои хариду фурӯшро расмӣ қунонидани шуда, ба ҷамоати шаҳрвандони деҳа муроҷиат кард. Лекин раиси ҷамоат «Ту ҳоло лаёқати муомила надорӣ» гуфта, барои расмӣ кардани шартнома рухсат надод. Ҳалима хафа шуда, ба суд муроҷиат кард.

Саволҳо ва супоришҳои фаъолкунанда

1. Агар падари ӯғайи Ғаниҷон ба суд муроҷиат кунад, суд чӣ гуна қарор қабул карданиш мумкин?
2. Ба фикри шумо, падари ӯғайи Ғаниҷон барои фурӯхтани мошини аз падараш меросмонда оё ҳақ дорад?
3. Ба фикри шумо, аз раиси Ҷамоати шаҳрвандони деҳа хафа шудани Ҳалима бамаврид аст?
4. Ба фикри шумо, агар Ҳалима ба суд муроҷиат кунад, суд аз рӯи шиқояти вай чӣ гуна қарор бароварданиш мумкин? Агар падару модари Ҳалима зинда мебуданд, кадом вазъият рӯй мебуд?
5. Қори Дилшодбекро оё ҳуқуқшиканӣ гуфтан мумкин аст? Чаро?

6. Ба фикри шумо, суд нисбати шикояти Олимака ба кадом хулоса омаданиш мумкин аст? Агар шумо ба ҷои Олимака мебудед, ба кадом қарор меомадед? Агар ба ҷои Дилишодбек мебудед?
7. Умуман, барои ҳалли муаммоҳои дар боло зикршуда шумо кадом роҳро интихоб мекардед?
8. Кадом чизҳои дар оилаатон бударо мустақилона тасарруф карданатон мумкин аст?
9. Чизҳои шахсан ба шумо мансуб оё ҳаст?
10. Барои ивази кардани чизи ба шумо мансуббуда ба чизи рафиқатон аз падару модаратон оё рухсат мепурсед? Чаро?



Падару модарон то ба воя расидани фарзандонашон маҷбур ҳастанд, ки онҳоро нигоҳубин карда, тарбия намоянд. Давлат ва ҷамъият парвариш кардан, тарбия намудан ва таълим додани бачаҳои یتим ва аз васигии падару модар маҳрумшударо таъмин мекунад, фаъолияти хайрияро нисбати бачагон рағбатнок мекунад.

Моддаи 64-ум.

1. Ба фикри шумо, аз чӣ сабаб шарт будани парвариш кардан ва тарбия намудани бачаҳои ба воя нарасида аз тарафи падару модарон ба дараҷаи ҳуқуқи конституциявӣ бароварда шудааст? Ин ҳолат оё ба арзишҳои миллии мо мувофиқ аст?

2. Давлати мо ба бачаҳои бепарастор ва یتиммонда ба тариқи конституциявӣ ғамхорӣ мекунад, ин ҳолат дар конституция қайд шудааст. Аз ин ҷамъият чӣ нафъ мебинад? Дар ин асно нафъе, ки ҳоло ва дар оянда мерасад, ҷудо карда нависед.

Ғайр аз ҳолатҳои зидди манфиатҳои кӯдак, ҳар як кӯдак дар оила ҳақ дорад, ки зиндагӣ кунад, тарбия бинад, падару модари худро донад, аз ғамхории онҳо баҳраманд шавад, бо онҳо як ҷо ҳаёт ба сар барад.

Агар бо баъзе сабабҳо кӯдак падару модар надошта бошад, ҳуқуқи дар оила тарбия гирифтани вай аз тарафи васигӣ ва ҳомиён таъмин мешавад.

Кӯдаки ба воянарасида барои ҳимояи ҳуқуку манфиатҳои қонунии худ ҳақ дорад. Ҳуқуку манфиатҳои қонунии кӯдакро падару модар, агар онҳо набованд, онҳое, ки ҷои падару модарро гирифтаанд, идораҳои васигӣ ва ҳомигӣ, прокуратура, суд ба амал мебароранд.

Агар ба ҳаёт ё саломатии кӯдаки ба воянарасида хавфе бошад, ё ҳуқук ва манфиатҳои қонуниаш шикаста шуда бошад, шахсони аз ин ҳолат бохабар бояд ба органи васигӣ ё ҳомигии ҷои зисти вай маълум намоянд. Баъди расидани ин гуна маълумот органи васигӣ ва ҳомигӣ барои ҳимояи ҳуқук ва манфиатҳои қонунии вай бояд чораҳои зарурӣ бинад. Падару модар намояндагони қонунии кӯдакон набованд ва ҳангоми муносибатҳо бо ҳар гуна шахсони ҷисмонӣ ва юридикӣ, аз ҷумла дар суд бе ваколати алоҳида ҳуқуку манфиатҳои онҳоро ҳимоя мекунанд.

Вобаста ба ҳалли масъалаи манфиатҳои кӯдаки ба воянарасида дар оила кӯдак ҳақ дорад, ки фикрашро баён намояд, дар муҳокимаи суд ва муҳокимаи маъмурӣ ба суҳан барояд.

Ҳар як падару модар ба фарзанди худ бомаслиҳат, инчунин бо маслиҳати ҳешовандони наздик бо назардошти исми падару модараш ё исми хостаашонро ба кӯдак гузошта метавонанд. Одатан фамилияи кӯдак ба фамилияи падару модар нигоҳ карда гузошта мешавад. Агар падару модар фамилияи гуногун дошта бошанд, он вақт бар асоси маслиҳат фамилияи ё падар, ё модарро додан мумкин. Бино ба хоҳиши падару модар ва бо назардошти анъанаҳои миллӣ ба кӯдак аз рӯи исми бобои падар ё модар фамилия дода мешавад.



Фарзандони ба воярасида, ба меҳнат лаёқатнок мачбур ҳастанд, ки дар ҳаққи падару модар ғамхорӣ кунанд.

Моддаи 66-ум.

- 1. Оид ба ин талабҳои ин моддаи конституция фикратонро гӯед.*
- 2. Дар бораи то чӣ андоза ба арзишҳои миллӣ, расму оинҳои муносиб будани ин талабҳои модда фикратонро баён кунед.*
- 3. Талабҳои ин моддаро бо талабҳои моддаи 64-ум муқоиса кунед.*

Фамилияи бачаи ба воя нарасида, то ба синни 16 расиданаш бо қарори якҷояи падару модар тағйир ёфтаниш мумкин. Агар вай 16

солро пур карда бошад, ном ё фамилияи ӯ танҳо бо розигиаш дигар карда мешавад.

Ҳангоми дар ҳаёт будани падару модар фарзандон нисбат ба молу мулки онҳо ҳуқуқи мулкдорӣ надоранд.

Инчунин, падару модар низ ҳақ надоранд ба молу мулки фарзандонашон соҳибӣ кунанд. Фарзандони ба воя нарасида ҳақ доранд, ки аз падару модар ё аз инсонҳои дигар дар доираи қонун таъминот гиранд. Дар ин асно ҳар гуна маблағи ба кӯдак дахлдор, хоҳ он нафақа бошад, хоҳ он дигар намуди кӯмакпулӣ бошад, ҳамааш аз номи падар ё модари вай барои таъминот, таълиму тарбияш бояд сарф карда шавад.

Зиёда аз ин, падару модар ва фарзандон мулки алоҳида-алоҳида доштанишон мумкин аст. Агар онҳо якҷоя зиндагӣ кунанд, бо розигии якдигар ба он мулк соҳибӣ намуда ва аз он истифода бурданишон мумкин.

Ва ниҳоят, молу мулке, ки бачаҳои ба воя нарасида ба тариқи ҳадя, мерос мувофиқи тартиби қонун гирифтаанд, инчунин, дар натиҷаи ғайриқонунии тадбиркорӣ ва меҳнатӣ ба даст овардаанд, мулки хусусии онҳо ҳисоб мешавад.

Ҳамин тариқ, чизҳои мавриди истифодаи шахсии ба воя нарасидагон (либос, воситаҳои қароӣ, анҷомҳои дарсӣ ва монанди инҳо) мулки хусусии онҳо ба шумор мераванд.



Ба хонаи як нафар дӯсти америкоӣ меҳмон шудам. Бо дӯстам ҳолу аҳвол пурсида нишаста будем, писари ӯ аз мактаб омад.

– «Дада, ман омадам. Салом», гуфту (ба англисӣ) ба хонааш дар қабати боло баромада рафт. Даре нагузашта, садои мусикии гурӯҳи рок тамоми хонаро гирифт. Ман ба дӯстам «Ҳозир сарам дард мекунад» гуфта шикоят карда будӣ, ба писарат гӯӣ, мусикиро паст кунад» гуфтам. Дӯстам ба ман «Ин ҳуқуқи ӯст, ман пасттар кун гуфта наметавонам, чунки ӯ истироҳат мекунад» гуфта ҷавоб дод.

1. Аз нигоҳи арзишҳои миллиамон муносибатҳои ҳуқуқии ин оиларо чӣ таъсир мусбӣ гуфта баҳо медиҳед?

2. Фарзанд аз ҳуқуқҳои худ истифода бурда истодааст, зимни он ҳуқуқи дигаронро чӣ гуна шикаст?

Шарҳ диҳед!

Падару модар намояндаи қонунии фарзандони ба воя нарасида мебошанд. Сабаби ин ҳолат: онҳо ҳуқуқу ўҳдадорихои худро мустақилона ғимоя карда наметавонанд.

Падару модар дар таъмини фарзандон аз нигоҳи моддӣ, ҷисмонан, рӯҳан ва ахлоқан солим карда тарбия намудан, оид ба тайёр намудани онҳо ба ҳаёти мустақилона ўҳдадорихои якхела доранд. Ҳуқуқи падару модар ба манфиати фарзанд бояд хизмат кунад. Фарзанд ҳуқуқи ғимояи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии худро дорад.

Фаъолияти эҷодӣ

Оилаи худатонро хаттӣ тавсиф намоед. Худатон ва дигар шахсони ба воя нарасида: бародар, додар, хоҳари калон, хоҳари хурдатонро номбар кунед. Онҳоро бо назардошти дараҷаи муҳим буданашон тасвир кунед. Вазифаҳои худатонро дар оила нависед.

Барои шумо чӣ муҳим аст: нигоҳ доштани ҳуқуқҳоятон ё иҷрои вазифаҳоятон? Дар ин ҳолат шумо ҳаракат карда, аз нуқтаи назари худатон ва оилаатон муносибат баён кунед. Ҷавобатонро нависед.

Саволу супоришҳо барои мустақам ва такрор кардани мавзӯ

1. Ҳар як фарзанд дар оилаи худ чӣ гуна ҳуқуқҳо дорад?
2. Агар шахси ба воя нарасида падару модар надошта бошад, иҷро шудани ҳуқуқҳои онро кӣ таъмин мекунад?
3. Агар дар оила ҳолати ҳал намудани масъалаи манфиатҳои фарзанди ба воя нарасида муҳокима шуда истода бошад, фарзанд кадом ҳуқуқҳо дорад, номбар кунед.
4. Ба фарзанд аз тарафи кӣ ва чӣ гуна ном гузошта мешавад?
5. Фарзанди ба воя нарасида дар чандсолагӣ ҳуқуқ дорад, ки барои дигар кардани исму фамилияи он аз вай розигӣ меурсанд?
6. Падару модар оё ба мулки фарзанди ба воя нарасидааш, ё фарзанд ба мулки падару модараш соҳибӣ карда метавонад?
7. Агар фарзанди ба воя нарасида ва падару модари он ба таври алоҳида ба мулк соҳибӣ кунанд, оё он вақт онҳо аз мулкҳои якдигар истифода бурда метавонанд?
8. Кадом чизҳо мулки хусусии ба воя нарасидагон ҳисоб мешаванд?

Мавзӯи 30

Ҳуқуқҳои шахсони ба воя нарасида
дар қонунҳои оид ба меҳнат

Ҳар як шахс ҳуқуқи меҳнат кардан, озодона интиҳоб намудани касб, дар шароити одилонаи меҳнат кор кардан ва мувофиқи тартиби қонун пешбиниқарда аз бекорӣ ҳимоя гирифтнро дорад.

Моддаи 37-ум.



Шахсони синнашон ба ҳаҷдах пуршуда дар бобати муносибатҳои ҳуқуқии оид ба меҳнат бо ходимони қалонсол баробар ҳуқуқ доранд, дар соҳаи муҳофизати меҳнат, вақти қорӣ, таътил ва дигар шартҳои меҳнат аз имтиёзҳои иловагӣ, ки дар қонунҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои нормативӣ муқарраршуда истифода мебаранд.

Моддаи 240-ум.



Саволҳо ва супоришҳои фаъолқунанда

1. Бачаҳое, ки дар расмҳои боло тасвир шудаанд, бо қадом қорҳо машқуланд?
2. Баъди шинос шудан бо моддаҳои дахлдори қонституқсия фикратонро баён қунед: қамсоли шумо бо қадом қасб машқул шуда-

- наш мумкин. Барои асоснок шудани фикратон ҳаракат кунед.
3. Ба фикри шумо, мабодо ҳамсолатон аз рӯи ин касбҳо ба яке-аш ба кор дарояд, барои вай чӣ гуна шароит муҳайё намудан лозим мешавад?
 4. Ба фаъолияти меҳнатӣ ҷалб кардани бачаҳо аз хурдсолӣ ба ҷамъият нафъ оварданиш мумкин аст? Барои номбар кардани ҷиҳатҳои мусбӣ ва манфии тарафҳои ин ҳолат ҳаракат кунед.
 5. Шумо худатон чӣ ақида доред: оё ба таҳсилатон ҳалал нарасонида, имконияти мустақил кор кардан ва пул ёфтан барои шумо ҳаст?
 6. Оё барои кор кардани шумо дар вазифаи музددиханда розигии падару модаратон зарур аст?
 7. Ба фикри шумо, маблағи бар ивази меҳнат ба даст оварданиро бояд кӣ тасарруф намояд? Шумо ё падару модаратон? Аз чӣ сабаб?

Мувофиқи Конститутсияи мамлакат ҳар як шахс ҳуқуқи меҳнат кардан, озодона интихоб намудани касб дорад, лекин дар моддаи 77-уми Кодекси меҳнати Республикаи Ўзбекистон барои ба кор қабул кардан аз шонздаҳсолагӣ рухсат дода шудааст. Бачаҳои понздаҳсола бо розигии хаттии падару модарашон ва онҳое, ки дар ҷои падару модар ҳастанд, баъди гузаштани муоинаи тиббӣ ба кор қабул карда мешаванд.

Дар ин ҳол ҳам ин кор набояд ба саломатӣ ва ахлоку одоби он зиён оварад, ба таҳсилаш ҳалал нарасонад, сабук бояд бошад.

Мақсади асосии ба фаъолияти меҳнатӣ ҷалб кардани ба воя нарасидагон тайёр намудани ҷавонон ба меҳнат ва барои интихоби касб омил шудан дар назар гирифта шудааст.



Бино ба қонунҳои оид ба меҳнат вақти корӣ барои бачагони аз 16-сола то 18-сола ҳафтае бояд аз 36 соат, барои донишомӯзони аз 15-сола то 16-сола ҳафтае аз 24 соат набояд зиёд бошад.

Дар муносибатҳои ҳуқуқии меҳнат бачаҳои ҳоло ба ҳаждаҳ нарасида баробари калонсолон ҳуқуқи як хел доранд. Онҳо оид ба вақти

корӣ, таътилҳо ва дигар шартҳои меҳнат дар асоси қонунҳои оид ба меҳант ва дигар санадҳои нормативӣ аз имтиёзҳои иловагӣ истифода мебаранд. Ба онҳо барои бардоштани бори зиёдатӣ ва кашондани онҳо роҳ дода намешавад.



Нодир бо розигии падару модараш, органи васигӣ ва ҳомигӣ ба корхонаи хурд ба кор даромад. Даре нагузашта ба раҳбари корхона оид ба озод шудан аз кор огоҳ кард ва аризаи хаттӣ ҳам навишт. Раҳбари корхона аризаи Нодирро рад кард ва талаб кард, ки аз падару модараш розигии хаттӣ биорад.

Муносибати шумо оид ба ин ҳолат: Раҳбари корхона оё кори дуруст кард?

Инчунин, вақти кории донишомӯзони аз шонздаҳсола то ҳаҷдаҳсола, ки дар вақтҳои холиашон кор мекунанд, аз нисфи муддати бисёр набояд гузарад. Бачаҳо ба кори шабона, ба корҳои берун аз кор ва дар рӯзҳои истироҳат ба кор ҷалб карда намешаванд.

Ғайр аз ин, барои онҳое, ки баробари таҳсид боз кор мекунанд, раҳбарони корхона ё муассиса бояд шароити заруриро фароҳам карда диҳанд.

Дар ин ҷо оид ба чандин имтиёзҳои қонунии мамлакатамон, ки барои ба воя нарасидагони ҳам таҳсилкунанда, ҳам кор кунанда муқаррар карда шудааст, бояд таъкид намуд. Ба таври иловагӣ ба таътил рафтан, ҳафтаи кӯтоҳи корӣ ва монанди инҳоро зикр кардан мумкин.

Агар бачаҳое, ки дар мактабҳои умумитаълимӣ таҳсил карда, дар айни вақт ҳафтае шаш рӯз кор мекунанд, дар давоми соли таҳсил ба миқдори камаш сию шаш рӯз таътил пешбинӣ шудааст.

Ҳангоми аз кор озод шудани донишомӯзон ба миқдори аз маоши моҳонааш аз панҷоҳ фоизи маошаш кам набуда музди кор бояд диҳанд.

Ба донишомӯзон ҳангоми супурдани имтиҳонҳои давлатӣ дар коллеҷҳои касбу ҳунар музди корашон нигоҳ дошта мешавад ва камаш бисти панҷ рӯз таътил ҳам дода хоҳад шуд.

Ҳангоми супурдани имтиҳони аз як синф ба синфи дигар гузаронидан ба донишомӯзи коркунанда бо нигоҳ доштани миқдори ми-



Маъмурияти устохона чавони понздахунимсоларо ҳамчун шогирди пайвандчии газӣ мустақилона ба кор қабул кард. Ҳангоми аз назорати духтур гузаштан (касбашро нишон надода буд) чавон бояд пеш аз ҳама амалиёти истеҳсолотро гузарад, гуфта маълумотнома дод. Барои ӯ вақти кори 6-соата таъин шуд (бе додани музди иловагӣ). Даре нагузашта ёрдамчии прокурор риоя шудани қонунҳои оид ба меҳнаторо дар корхона тафтиш карда, ба воситаи прокуратураси ноҳия ба мудире устохона баённома мефиристад ва талаб кард, ки шогирд ба дигар кор гузаронида шавад, зимнан ба як қатор талабҳои муҳофизати меҳнати бачаҳо риоя нашуданашро таъкид кард.



1. Оё талаби прокурор дуруст аст?
2. Аз тарафи маъмурияти устохона кадом ҳолатҳои қонунғузорию оид ба меҳнат шикаста шуд?
3. Ҳангоми содир шудани ҳамин гуна ҳуқуқшиканӣ кадом намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар назар дошта шудааст?

ёнаи музд аз чор рӯз то шаш рӯз аз кор озод кардан дар назар дошта шудааст.

Республикаи Ўзбекистон оид ба маҳдуд намудани истифода аз меҳнати ба воя нарасидагон ва ба тартиб даровардани ба кор ҷалб сохтани онҳо ба як қатор ҳуҷҷатҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ҳамроҳ шудааст. Аз ҷумла, Республикаи Ўзбекистон таҳти рақами 140-ум, аз 4-уми апрели соли 2008-уми Қонуни Республикаи Ўзбекистон Конвенсияи «Дар бораи синни хурдтарини ба кор қабулкунӣ» (Женева, 26-уми июни соли 1973), бо Қонуни таҳти рақами 144-ум аз 8-уми апрели соли 2008 Конвенсияи «Дар бораи манъ кардани шаклҳои вазнинтарини меҳнати бачаҳо ва чораву тадбирҳо оид ба барҳам задани онҳо» (Женева, 17-уми июни соли 1999)-ро ратификатсия кард.

Аз хазинаи ҳикматҳо!

Инсоне, ки тиллову нуқра надорад, камбағал нест, оне, ки ақлу ҳуш ва касбу ҳунар надорад, камбағал аст. (Маҷидидин Ҳавофӣ)

Шарҳ диҳед!

Ҳар як шакли меҳнат аз инсон ғаёлияти ироданоки шахсиро талаб мекунад ва аз тарафи инсон шахсан ба амал бароварда мешавад, аз ин сабаб ҳар як шахси лоиқи меҳнат дар як вақт ба лаёқати ҳуқуқӣ ва лаёқати муомила ҳам бояд соҳиб бошад.

Ғаёлияти эҷодӣ

Ғарз кунед, шумо раҳбари корхона ҳастед. Ба шумо ду навраш, яке 14-сола, дигаре 16-сола барои ба кор даромадан муроҷиат кард.

Шумо бояд чӣ гуна рафтор кунед? Шумо ба онҳо кадом корро пешниҳод мекардед? Барояшон чӣ гуна шароит фароҳам оварданатон мумкин? Барои онҳо кадом имтиёзҳо медиҳед? Агар онҳо оид ба аз кор рафтан ариза нависанд, кадом ҳуҷҷатҳоро талаб мекардед?

Саволу супоришҳо барои мустаҳкам ва такрор кардани мавзӯ

1. Мувофиқи қонунҳои мамлакатамон бачаҳои ба воянарасидаро аз чанд солагӣ ба кор қабул кардан мумкин?
2. Бачаҳои понздаҳсола чӣ тавр ба кор ҷойгир карда мешаванд?
3. Дар кадом шароит ба бачаҳо кор кардан манъ аст?
4. Мувофиқи санадҳои қонунӣ оиди меҳнат барои бачаҳои аз 16-сола то 18-сола ҳафтае бояд чанд соат, барои бачаҳои аз 15-сола то 16-сола бояд чанд соат бошад?
5. Барои он шахсони ба воя нарасида, ки ҳам таҳсил, ҳам кор мекунанд, дар қонунҳоямон кадом имтиёзҳо пешбинӣ шудааст?
6. Зарурати ин имтиёзҳо чӣ тавр муқаррар шуданашонро фаҳмонед.
7. Республикаи Ўзбекистон оид ба маҳдуд намудани истифодаи меҳнати ба воя нарасидагон ва ба тартиб даровардани ба кор ҷалб сохтани онҳо кадом ҳуҷҷатҳои ҳуқуқии байналмилалиро ратификатсия кардааст?

Саволҳо ва супоришҳо барои такрори умумӣ оид ба боб

1. Санадҳои қонунии Республикаи Ўзбекистон оид ба масъалаи ба воя нарасидагон дар асоси кадом принцип муносибат дорад?
2. Мувофиқи Кодекси шахрвандии Республикаи Ўзбекистон инсон аз чанд солагӣ лаёқати пурра кор кардан пайдо мекунад?
3. Дар бобати аниқ кардани лаёқати муомила шахси ба воя нарасида аз ҷиҳати синну сол ба ҷиҳи бояд эътибор дод?
4. Агар шахси ба воя нарасида ва падару модари он мулкҳои алоҳида дошта бошанд, онҳо аз мулкҳои якдигар истифода бурда метавонанд?
5. Кадом ҷизҳои мулкӣ хусусии шахси ба воя нарасида ҳисоб шуданаш мумкин аст?
6. Ба шахси ба воя нарасида дар кадом шароит ба меҳнат кардан роҳ дода намешавад?

Таърифи ба истилоҳҳо муносибро қайд кунед.

1. Барои ба воя нарасидагон

5. Ҷарима,

2. Барои фарзандони ба воя
нарасида ва дорои лаёқати меҳнат

6. Корҳои ислоҳи ахлоқӣ,

3. Соҳаи ҳуқуқи шахрвандӣ

7. Аз озодӣ маҳрум кардан

4. Ҷазои ҷабс

8. Нисбат ба шахси ба воя нарасида

а) ҷазоҳои асосии зерин истифода шуданаш мумкин: ҷарима, корҳои ислоҳи ахлоқӣ, ҷабс, аз озодӣ маҳрум кардан.

б) муносибатҳои оид ба мулкӣ шахсонӣ ҷисмонӣ ва юридикӣ буда ва набуда, соҳаи нормаҳои ҳуқуқии ба тартиб дароварандаи пулиро молиро дар худ таҷассум карда.

в) ин ба меҳнат маҷбуран ҷалб кардани шахси ба 16 даромада, ба воя нарасидаи ба меҳнат қодир аст.

г) 16 солро пур кардааст, ба шахсонӣ ба воя нарасида ба муддати аз як моҳ то се моҳ таъин карда мешавад.

д) ҷазоҳои иловагӣ ва ҷазои қатл таъин шуданаш мумкин нест.

е) ба падару модарашон маҷбур ҳастанд ғамхорӣ намоянд.

ж) аз инсонӣ ин ҷиноятро содир кардааст, ба ҳисоби давлат пул гузаронидан аст

з) шакли ҷазо барои шахсонӣ ба воя нарасида ба муддати аз 6 моҳ то 10 сол таъин мешавад.

Тестҳо оид ба боб

1. Шахсони ба воя нарасидаи 14 солро пуркарда субъекти кадом ҷиноятҳои зерин шуданашон мумкин?

1. Суиистеъмол аз вазифаи хизмати худ;
2. Одам куштан;
3. Иҷро кардани амр ё дигар фармоиш;
4. Аз ҷои маҳрум кардани аз озодӣ гурехтан;
5. Дуздаи бурдани воситаи нақлиёт.

а) 1,2,3,4,5; б) 1,3,4,5; в) 3,4,5; г) 2,4,5.

2. Эмансипатсия чӣ маъно дорад?

- а) Аз латини гирифта шуда, маъноаш муваффақ шудан ба баробарҳуқуқӣ, ҳалос хӯрдан аз мутеъгӣ;
- б) Ин як намуди ҷавобгарӣ буда, шахсони то 16-сола қашида мешаванд;
- в) Агар аз латини тарҷима шавад, маъноаш «ҳимоячӣ», «сафедкунанда» аст;
- г) Агар аз франсузӣ тарҷима шавад, маънои «сиёҳкунанда»-ро дорад.

3. Шахсони ба воя нарасида дар кадом ҳолатҳо соҳиби лаёқати пуллаи муомила мешаванд?

- 1) Баъди эмансипатсия шудан бо қарори суд;
- 2) Шахсони ба воя нарасида соҳиби лаёқати пуллаи муомила намешаванд;
- 3) Агар 18 солро пул накарда, аз ақди никоҳ гузарад, аз ҳамон вақте, ки аз никоҳ гузаштааст, соҳиби лаёқати пуллаи муомила мешавад;
- 4) Баъди бастанӣ шартномаи меҳнат бо ягон ташкилот.

а) 1,2; б) 1,2,3; в) 1,3; г) 1,4.

4. Дафтарчаи меҳнатӣ баъди аввалин бор ба кор даромадан пас аз чанд рӯз дер намонда кушода, пул карда шуданаш лозим?

а) 1 рӯз; б) 3 рӯз; в) 5 рӯз; г) 7 рӯз.

5. Ба шахсони зерин ба кадомашон муддати озмоиш додан мумкин нест?

- 1) Ба занони ҳомила;
- 2) Ба занони фарзанди то 3-сола дошта;
- 3) Ҳангоми аз хизмати муқобилӣ гузаштан;
- 4) Ба занони серфарзанд;
- 5) Ба ходимони бо ташаббуси маъмурият ба кори дигар гузашта;

- б) Ба ходимоне, ки ба муддати 6 моҳ шартномаи меҳнат бастаанд.
а) 1,2, 3, 4, 6; б) 1,2,3,5, 6; в) 1,2, 3, 4, 5, 6; г) 1,2,4,5,6.
- 6. Барои ба кор даромадан ба маъмурият кадом ҳуҷҷатҳо супурдан лозим аст?**
- 1) аз 12-сола то 14-сола: розигии хаттии падар ё модар, ё оне, ки дар ҷои онҳоянд, маълумотнома аз ҷои таҳсил, гувоҳнома оид ба саломатӣ, билети ҳарбӣ ё гувоҳнома оид қайди ҳарбӣ;
2) аз 16- сола то 18-сола: розигии хаттии падар ё модар, ё ононе, дар ҷои онҳо ҳастанд, маълумотнома аз ҷои таҳсил, гувоҳнома оид ба саломатӣ, паспорт ё шаҳодатномаи таваллуд, маълумотнома аз ҷои зист;
3) аз 18-солагӣ: паспорт, дафтарчаи меҳнатӣ ё маълумотнома аз ҷои зист дар бораи шугли вай дар вақтҳои охир;
4) то 15-сола: розигии хаттии падар ё модар, ё ононе, ки дар ҷои онҳо ҳастанд, маълумотнома аз ҷои таҳсил ва оид ба саломатӣ, шаҳодатномаи таваллуд.
а) 1,2,3,4; б) 2,3,4; в) 1,3,4; г) 1,2,4.
- 7. Ба шахсони 18 солро пур накардаанд, таътили чандрӯзаи дарозкардаи тақвимӣ дода мешавад?**
- а) 10 рӯзи тақвимӣ; б) 15 рӯзи тақвимӣ;
в) 20 рӯзи тақвимӣ; г) 30 рӯзи тақвимӣ.
- 8. Шахси ба воя нарасида ба кор даромад. Як моҳ нагузашта дар бораи аз кор рафтан ба директор ариза навишт.**
- а) мувофиқи моддаи 37-уми Конституцияи Республикаи Ёзбекистон меҳнати маҷбурӣ манъ аст. Раҳбари ташкилот бояд ба аризаи шахси ба воя нарасида имзо кунад;
б) розигии падар ё модари шахси ба воя нарасида, ё шахсоне, ки дар ҷои онҳо ҳастанд, талаб карда мешавад;
в) бо кумитаи васигӣ ва ҳомигии маҳалла бояд маслиҳат кард;
г) Мувофиқи қонунҳои оиди меҳнат директор барои аз кор озод кардани шахси ба воя нарасида бояд розигии падар ё модари шахси ба воя нарасида, ё шахсонero, ки дар ҷои онҳо ҳастанд, гирад.
- 9. Аз байни ҷавобгариҳои зерин ҷавобгариҳои маъмуриро нишон диҳед.**
- а) Ҷарима, маҳрум кардан аз ҳуқуқи муайян, гирифта мондани

- ашё бо шарти пардохти ҳаққи он;
- б) Ҷарима, маҳрум кардан аз ҳуқуқи муайян, қорҳои ислоҳи ахлоқӣ, барқанор кардан аз вазифаи хизмат;
- в) Ҳайфи ту гирифтани;
- г) Ҷарима, аз озодӣ маҳрум кардан.
- 10. «Маҳрум намудан аз ҳуқуқи шикор» ба кадом намуди ҷавобгарӣ дохил мешавад?**
- а) Маъмурӣ; б) Интизомӣ;
- в) Ҷиноию интизомӣ; г) Шаҳрвандӣ.
- 11. Агар шахси ба воя нарасидаи 14-сола ба қор ҳамчун ҳаммол (борқашон) ба қор даромада бошад, вай дар як вақт то чанд кило бор бардоштаниш мумкин?**
- а) 10 кг; б) 5 кг; в) 1 кг; г) 7 кг.
- 12. Дастгир қарда нигоҳ доштани маъмурӣ то чанд соат буда метавонад?**
- а) зиёдаш то 1 соат; б) зиёдаш то 3 соат;
- в) зиёдаш то 24 соат; г) зиёдаш то 3 шабонарӯз.
- 13. Агар шахси ба воя нарасидаи 16-сола ё то 18-сола ҷинояти саҳт содир қунад, вай ба чанд сол аз озодӣ маҳрум шуданиш мумкин?**
- а) 12 сол; б) 15 сол;
- в) 10 сол;
- г) Умрбод аз озодӣ маҳрум қарда мешавад.
- 14. Он моддаи Конституцияи Республикаи Ўзбекистонро, ки ҳамаи шаҳрвандонро ба меҳнат қардан маҷбур буданишон қайд шудааст, нишон диҳед.**
- а) моддаи 6-ум; б) моддаи 37-ум;
- в) моддаи 41-ум; г) ин қуна модда нест.
- 15. Ҳаракат ё беҳаракатии иҷтимоии ҳилофи қонун қӣ қуна номида шудааст?**
- а) Ҷиноят; б) Ҳаракати маъмурӣ;
- в) Ҳаракати интизомӣ; г) Ҳаракати шаҳрвандӣ.

ҲУҚУҚ ВА ӮҲДАДОРИҲОИ ШАХСОНИ БА ВОЯ НАРАСИДА

- Қои зисти намояндагони қонунии шахсони ба воя нарасидаи 14 солро пур накарда (бачаҳои хурдсол) ё шахрвандони таҳти васигӣ буда падару модарашон ё шахсони ба фарзандӣ мегирифтагӣ ё васии онҳо қои зисти ба воя нарасидагон ҳисобмешавад.
- Ба ҳуқуқҳои шахрвандӣ бо ҳаракати худ соҳиб шудани шахрвандон ва ба амал баровардани онҳо барои худ пайдо кардани ӯҳдадориҳои шахрвандӣ ва онҳоро лаёқати иҷро (лаёқати муомила) ва ба воя расида, яъне ба синни 18 расида дар ҳаҷми пурра ба вучуд меояд.
- Агар ба синни 18 даромада никоҳ вайрон шавад, лаёқати муомила боқӣ мемонад. Лекин агар никоҳ ғайриҳақиқӣ дониста шавад, суд нисбати шавҳари (зани) ба воя нарасида қарорро дар бораи аз даст додани лаёқати муомилаи пурра қабул карданааш мумкин.
- Шартномаҳои ба воя нарасидагони 18-сола нашуда фақат бо розигии падару модар, ба фарзандӣ гиранда ё ҳомиён тартиб дода шаванд, ҳақиқӣ ба ҳисоб мераванд.
- Ба воя нарасидагони аз 14-сола то 18-сола бе розигии хаттии падару модар, ба фарзандӣ гиранда ё ҳомиён барои мустақил ба амал баровардани корҳои зерин ҳақ доранд:
 - барои тасарруф кардани музди кораш, стипендия ва дигар даромадҳояш;
 - барои татбиқи амалии ҳуқуқи муаллифӣ нисбат ба асарҳои илмӣ, адабиёт ё санъат, ихтироъ ё фаъолияти бо қонун ғимояшаванда;
 - мувофиқи қонун ба муассисаҳои кредит амонатҳо гузошта ва онҳоро тасарруф намудан;
 - шартномаҳои хурди маишӣ, аммо барои манфиат дидан имзошуда, шартномаҳои тасдиқи нотариус, аз рӯйхати давлат гузаштанро тақозо намекарда, шартномаҳои барои тасарруфи маблағи баҳри ягон мақсад ё озод сарфшаванда бо намояндаи қонунӣ ва бо розигии вай бо шахси сеюм имзошаванда.
- Ба воя нарасидагони аз 14-сола то 18-сола мувофиқи ҳолатҳои мазкур барои шартномаҳои ҳудашон имзокарда ба таври мустақил ҷавобгари мулкӣ мешаванд.

- Суд агар падару модарон, ба фарзанди гирандагон ё ҳомиён агар илтимоси асоснок дошта бошанд, бино ба илтимоси онҳо ба воя нарасидагони аз 14-сола то 18-соларо дар бобати истифодаи музди кориашон, стипендия ва ё дигар даромадро аз ҳуқуқи мустақилона тасарруф намудан маҳдуу ё аз ин ҳуқуқ маҳрум карданаш мумкин.
- Агар ба воя нарасидаи 16 солро пур карда аз рӯи шартномаи меҳнатӣ кор карда истода бошад ё бо розигии падару модар, ба фарзанди гиранда ё ҳомиён бо фаъолияти тадбиркорӣ машғул бошад, вайро дорои лаёқати пурраи муомила ҳисоб кардан мумкин.
- Ба лаёқати пурраи муомила соҳиб будани ба воя нарасида эълон шавад—эмансипатсия бо қарори суд дар амал татбиқ мешавад. Аз рӯи ўҳдадориҳои чунин шахси ба воя нарасида агар дар оқибати зарари расондаи ў ўҳадорӣ ба вучуд ояд, на падару модар ё онҳое, ки ҷои онҳоро мегиранд, балки худӣ ў пурра ҷавобгар мешавад.
- Ғайр аз ҳолатҳое, ки бар манфиати кӯдак зид аст, ҳар як фарзанд ҳақ дорад, ки дар оила зиндагӣ кунад ва тарбия гирад, падару модарашро донад, аз ғамхориҳои онҳо баҳраманд шавад, бо онҳо якҷоя зиндагӣ намояд.
- Фарзанд барои ҳимояи ҳуқуқҳо ва манфиатҳои қонуниаш ҳуқуқ дорад. Ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии бача аз тарафи падару модар, агар онҳо набошанд, аз тарафи онҳое, ки ҷои онҳоро гирифтаанд, идораҳои васигӣ ва ҳомигӣ, прокурор ё суд ба амал бароварда мешавад.
- Ҳангоми ҳалли масъалаҳои ба манфиатҳои фарзанд вобаста дар оила бача барои ифода кардани фикраш, инчунин, дар даври муҳокимаи суд ё муҳокимаи маъмурӣ барои суҳан гуфтан ҳақ дорад.
- Ба бача бо маслиҳати падару модар, аз рӯи исми падар ном гузошта мешавад. Фамилияи вай ба фамилияи падараш ё модараш нигоҳ карда монда мешавад. Агар падару модар фамилияи ҳар хела дошта бошанд, ба фарзанд бо маслиҳат ё фамилияи падар, ё фамилияи модар дода хоҳад шуд. Бино ба хоҳиши падару модар ба фарзанд бино ба анъанаҳои миллӣ аз исми бобои падарӣ ё модарӣ фамилия додан мумкин аст.
- Исм ва фамилияи фарзанд бино ба аризаи якҷояи падару модар то 16-сола шудани фарзанд манфиати ўро ба назар гирифта (ба фами-

лияи падар ё модар) дигар кардан мумкин. Дигар кардани исм ё фамилияи фарзанди 16-сола шуда бо розигии вай амалӣ хоҳад шуд.

- молу мулке, ки бачаҳои ба воя нарасида ба тариқи ҳада, мерос мувофиқи тартиби қонун гирифтаанд, инчунин, дар натиҷаи ғайриқонунии тадбиркорӣ ва меҳнатӣ ба даст овардаанд, мулки хусусии онҳо ҳисоб мешавад.
- чизҳои мавриди истифодаи шахсии ба воя нарасидагон (либос, воситаҳои истеҳсолотӣ, анҷомҳои дарсӣ ва монанди инҳо) мулки хусусии онҳо ба шумор мераванд.
- Шахсони 18 солро пур накарда дар муносибатҳои ҳуқуқӣ оид ба меҳнат бо ҳодимони калонсол баробар ҳуқуқ доранд.
- Барои ҳодимони аз 16-сола то 18-сола ҳафтае сию шаш соатӣ рӯзи корӣ муқаррар мешавад.
- Барои шахсони то 15-16-сола (барои донишомӯзони аз 14-сола то 16-сола, ки дар вақти таътил кор меkunанд), ҳафтае на беш аз бисту чор соат вақти корӣ муқаррар мешавад.
- Ба ҷавобгариҳои маъмури он шахсоне, ки ҳангоми содир кардани ҳуқуқшикании маъмури 16 солро пур кардаанд, қашида мешаванд.
- Шахсони то содир кардани ҷиноят 13 солро пур кардаанд, фақат дар ҳолатҳои вазнинкунандаи ҷавобгарӣ — қасдан одам куштан (КҶ, моддаи 97, қисми 2) ба ҷавобгариҳои ҷиноӣ қашида мешаванд.
- Шахсони ҳангоми то содир шудани ҷиноят 14-сола шуда барои ҷиноятҳои зерин ба ҷавобгарӣ қашида мешаванд:
 - қасдан куштани одам;
 - қасдан ба бадан расонидани ҷароҳати миёна;
 - ба номус расидан;
 - эҳтиҷро зӯрӣ истифода карда, бо усули ғайритабӣӣ қонеъ кардан;
 - одам дуздидан;
 - торочгарӣ, таҷовузгарӣ, фиребгарӣ кардан;
 - мулкро қасдан нобуд кардан ё зарари ислохнопазир расондан ба он;
 - аз ҷойҳои маҳруми озодӣ гурехтан;
 - ҳилофи қонун нигоҳ доштани силоҳи тирпаррон, воситаи он, моддаҳои тарканда ё воситаҳои тарконанда, моддаҳои радиоактивӣ;
 - ба ҳолати хароб овардани воситаҳои нақлиёти роҳи оҳан, баҳр,

- дарё, ҳаво ё роҳҳои алоқаро аз қор баровардан;
- воситаи нақлиётро рабуда ғурехтан;
- хилофи қонун соҳибӣ намудани моддаҳои нашъаманд, психотроп;
- дар ҳолатҳои айбдор вазнинкунанда авбошӣ қардан.

МАСЪАЛАҲО ОИД БА

«АСОСҲОИ ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚИ ЎЗБЕКИСТОН»

1. Донишомӯзе, ки мактабро бо аз бар намудани мутахассиси радио хатм қардааст, ба завод ба қор даромаданӣ шуд. Ў ба худ савол дод: «Завод ба ман чанд соат вақти қорӣ мекарда бошад?». Аммо аз Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон ба ин савол ҷавоб наёфт. Қорғари ҷавон аз қадом қонун ҷавоб ёфтаниш мумкин? Конститутсия чаро Қонуни асосӣ ном гирифтааст?
2. Дар моддаи 9-уми Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон қайд шудааст, ки масъалаҳои муҳимтарини ҳаёти ҷамъият ва давлат ба муҳокимаи халқ ҳавола қарда мешавад, ба овоздиҳии умумӣ (референдум) гузошта мешавад. Қадом масъалаҳо ба овоздиҳии умумихалқӣ гузошта мешавад? Ҷавобашро ғӯед.
3. Аъзои командаи яккачини Республикаи Ўзбекистон Н. акнун ба синни 18 даромада, дар ҳаёташ бори аввал дар интиҳобот бояд иштирок мекард. Лекин ба туфайли мусобиқа ба шаҳри дигар рафта, дар интиҳобот иштирок намекунам, гуфта, зик шуд. Оё Н. дар интиҳобот иштирок қарда метавонад? Агар иштирок қарданӣ бошад, чӣ навъ ин ҳуқуқашро амалӣ қарданиш мумкин?
4. Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон ва Қонун «Дар бораи мулк» соҳиби мулк шудани шаҳрвандонро эълон қард, манзилгоҳҳо хусусӣ қарда шуданд. Шаҳрванд М. аз ин қонун истифода бурда, қонадонҳои манзилашро мувофиқи табиӣ дилаш дигар қарданӣ шуд, баъзе деворҳои гирифта партофт, аз ду қона як қонаи қалон сохт, ошқонаро ба балқон баровард. Ходимони раёсати ҷою манзил ба М. танбеҳ доданд ва талаб қарданд, ки қонаҳо мисли пешина бошад. Дар ин манзили бисёрқабата боз дигарҳо ҳам зиндагӣ қарданишонро ҳам таъқид қарданд. Дар ин ҳолат қӣ ҳақ аст?

5. Шаҳрванде бо номи М. ба прокуратураи ноҳияи Яккасарой дар бораи ҳамсояаш С. бо шарикаш якҷоя нақшаи ҷиноятро тайёр карда истоданаширо маълум кард. Прокурор ба муфаттиш амр дод, ки С.-ро ба ҳабс бигирад.

Ба фикри шумо, прокурор дуруст амр дод?

Муфаттиш ҳилофи кадом моддаи Конститутсия рафтор кард?

6. Шаҳрванд О. аз кор баргашта дид, ки чизу чораашро дуздидаанд. Ӯ бовар ҳосил кард, дузд сокини ҳамин маҳалла М. аст. Бинобар ин дари хонаи вайро шикаста, молу мулкашро аз хонаи вай бароварда гирифт.

Шаҳрванд О. кадом моддаи Конститутсияро вайрон кард? Аслан вай бояд чӣ гуна рафтор мекард?

7. Донишҷӯёни 15-солаи коллеҷ ҳамкурсонашон Шӯҳрат ва Аъзамро ба рӯзи таваллуд даъват карданд. Ботир «чаро нӯшокии спиртӣ мондед, барои мо нӯшидан мумкин нест. Барои ин ҷарима мегиранд» гуфт.

– Ин гапҳоро мон, агар мо дар кӯча, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ нӯшем, ҷарима ситонданашон мумкин. Мо бошем дар хонаи худамон,-- гуфт Баҳодур.

– Ҳар дуятон ҳам ноҳақ, гуфт Баҳром. Барои мо нӯшидани нӯшокиҳои спиртӣ мумкин нест. Сарфи назар дар кучо нӯшем, аз падару модарамон ҷарима мегиранд.

Кӣ ҳақ аст?

8. Алишер милтикашро гирифта, ба ҷангал рафт. Дар назди ҷангал дуто ғозро дида, онҳоро парронд. Ин вақт нозири ҷангал ўро боздошта, ба органи дахлдор супурд.

Инспексияи назорати ҷангал барои вайрон кардани қоидаҳои шикор нисбати Алишер чунин чораҳо дид:

ба миқдори 10000 сӯм ҷарима ва мусодира кардани ғозҳои паррондашуда.

Алишер ба кадом намуди ҷавобгарӣ кашида шуд?

9. Як гурӯҳи донишомӯзони мактаб ба кори муҳофизати табиат машғул буданд. Дар бораи мавҷуд будани чизҳои ифлос дар оби атрофи мактаб ба инспексия назорати моҳидорӣ хабар доданд.

Бо мақсади пешгирӣ намудани оқибатҳои вазнин нисбати шахсони мансабдори заводе, ки партови захрнокро ба об мепартофт, чораҳои ҷазои маъмурий диданд.

Аз чораҳои маъмурии зерин кадомашро мисол овардан мумкин? Агар баъзе шахрвандон ҳам чунин рафтор кунанд, нисбати онҳо чӣ гуна чора дидан мумкин?

а) ҷарима;

б) корҳои ислоҳи ахлоқӣ;

в) мусодири кардан.

10. Хизматчи А. дар бораи аз кор рафтан бо розигии худ ариза навишт. Чанде гузашта, раҳбар ўро назди худ хонд ва талаб кард, дар аризааш сабаби аз кор рафтанро қайд намояд. А.розӣ нашуд.

Дар ин вазъият кӣ ҳақ аст?

11. Ронанда Т. бо сабаби муносибати хунукназарона асбоби қиматбаҳоро аз кор баровард. Раҳбари корхона ба ў «Ҳайфи ту» эълон кард, зиёда аз он талаб намуд, ки қусури зарарро барорад ва нисбати вай ҷарима ҳам ҷорӣ кард. Т. розӣ нашуд.

Рафтори маъмурият оё қонуний аст?

12. То анҷоми рӯзи корӣ як соат монда буд. М.-и 17-сола бо нияти аз кор баргаштан ба назди дар омад. Мудирӣ шўъба «Ҳанўз барвақт аст» гуфт ба ў.

Мудирӣ шўъба кадом моддаи Кодекси меҳнати Республикаи Ўзбекистонро шикаст?

13. Ходими 16-сола С. баъди шаш моҳ кор кардан аз раҳбар таътил пурсид. Раҳбар «ҳанўз шаш моҳ нашудааст» гуфта таътил надод.

Оё рафтори раҳбар зидди қонуни меҳнат нест?

14. Ба хизматчиёни зерин кадом намуди вақти корӣ истифода мешавад (кўтоҳ, пурра)?

А) ба ходиме, ки ба модари бемор нигоҳ мекунад;

Б) ба ходими 16-сола;

В) ба ходими кўдаки хурдсол дошта;

Г) ба ходиме, ки дар қори зарарнок машғул аст;

Д) ба ходиме, ки дар як вақт таҳсил мекунад.

15. Сардори сеҳ ба коргари 16-сола амр дод, ки ду ҳафта баъди кор боз ҳам меҳнат кунад. Лекин ходим розӣ нашуд. Сардори сеҳ ба вай «Ҳайфи ту» эълон кард.

а) Дар чунин вазъият рафтори сардори сеҳ оё қонунӣ аст?

б) Агар қонунӣ набошад, коргар ба кӣ муроҷиат карданаш мумкин?

16. Шаҳрванд Ф. чанд рӯз инҷониб дар атрофи машинаи ҳамсояш ду наврас гаштугузор карданашонро дид. Дар яке аз рӯзҳо маълум шуд, ки ду чархи автомашинаро дуздиданд. Ҳамсоя «Кӣ дуздиданаш мумкин? гуфта доду фарёд кард. Ф. «Кӣ дуздиданаш мумкин, мана ин ду нафар-дия» гуфт.

Оё Ф. ҳақ аст? Агар вай шубҳа дошт, бояд ба кӣ муроҷиат мекард?

17. Падари Шавкат мунтазам арақ менӯшидагӣ шуд. Дар яке аз рӯзҳо вай ба писараш, ки дар синфи 8 таҳсил мекунад, маҷбур карда, арақ дод. Шавкат дилаш беҳузур шуда, ба кӯча гурехт. Кормандони корҳои дохила Шавкат тартибро вайрон карда гуфта, ба таври хаттӣ қайд карданд. Субҳи дигар падари Шавкатро ба шӯъбаи корҳои дохила ҷеғ зада, ҷазо доданӣ шуданд.

Нисбат ба падари Шавкат кадом ҷораи ҷазо истифода мешавад?

Чӣ гуна вайронкунии тартиб рӯй дод?

18. Ба навраси 12-сола бобояш бино ба сабаби ба дигар мамлакат рафтани ҷои зистро ҳада кард. Набера ин манзилро ба ягон чиз иваз карданӣ. Оё барои иваз кардан ҳақ дорад? Қонуни шаҳрвандӣ ин муносибати ҳуқуқиро оё қонунӣ медонад?

А) Оре, ҳақ дорад, ӯ соҳиби мулк аст;

Б) Не, чунки ҳоло 18-сола нест.

ЛУҒАТИ ЭЗОҲИИ БАЪЗЕ ИСТИЛОҲҲОИ ЮРИДИКӢ

АДВОКАТ (лотинӣ) – ҳимоягари айбдоршаванда, ҳуқуқшиносест, ки дар суд кори ягон касро мебарад, маслиҳатчӣ оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ.

АДЛИЯ – мафҳуми маънояш васеи фаъолияти ташкилотҳои судқунандаро ифода карда.

АЙБ – кирдори ношоъи хилофи тартибот ва қоидаҳои ҷамъиятӣ ва нормаҳои ахлоқ.

АЙБДОРШАВАНДА – шахси ба ҷавобгарии ҷиноӣ дахлдошта.

АКТИ (ҲУҚУҚӢ) ЮРИДИКӢ – фармоише, ки аз тарафи органҳои давлатӣ, шахсони мансабдор дар доираи ваколаташон қабул карда мешавад.

АКТИ (РАФТОРИ) ТЕРРОРИСТӢ – ҷиноятест, ки бар зидди амнияти давлат, асосҳои сохти конституциявӣ нигаронида шудааст.

АЛИМЕНТ – нафақае, ки аз тарафи шахсони наздик ба аъзоёни оила, ки ба меҳнат ношоъ аст, алоҳида рӯзгор мебарад, дода мешавад.

АМНИСТИЯ – дар асоси қонун қисман ё пурра ба озодӣ баровардани судшудагон.

АПЕЛЛЯТСИЯ – шикоят кардан, норозигӣ баён кардан.

АУДИТОР – шахси махсусе, ки дорои ваколати тафтиши фаъолияти банки тижоратӣ ё дигар компанияҳоро дорад.

БЕЗОРӢ – қасдан беҳурматӣ кардан нисбат ба тартибу қоидаҳои ҷамъиятӣ, задухӯрд кардан, шикаст расондан ба бадан.

БОҶ – пуле, ки барои ҳалли ягон муаммо аз тарафи органи давлатӣ ва дигар органҳо гирифта мешавад.

ВАСИЯТНОМА – ҳуҷҷатест, ки аз матни ба меросхӯр гузаронидани молу мулк иборат аст.

ВАҚТИ ИСТИРОҲАТ – вақтест, ки ходим баъди иҷрои вазифаҳои меҳнатиаш дар ихтиёри худ дорад ва онро бо салоҳдиди худ истифода бурдана мумкин.

ГУВОҲ – шахсе, ки ходисаи рӯйдодаро бо ҷашми худаш дидааст, шахсе барои гуфта додани ҷизи медонистагаш ба суд ҷеғ зада мешавад.

ДАЛОЛАТНОМА – ҳуҷҷатест, ки барои тасдиқ намудани ҳолати мавҷуда, ҳодиса, аз тарафи чанд нафар барои гувоҳӣ додан тартиб дода мешавад.

ДАР ДУ ҶОӢ КОР КАРДАН – ғайр аз ҷои асосии кор боз дар дигар ҷой дар асоси шартнома кор карда, маош гирифтани.

ДАЪВО – арзномаест, ки барои ҳимояи ҳуқуқи шахрвандии худ ба суд муроҷиат карда мешавад.

ДАХОЛАТНОПАЗИРИИ ШАҲС – яке аз ҳуқуқ ва озодиҳои шахсии конституциявии шахрвандон.

ДЕКЛАРАТСИЯ (лотинӣ) – баёнот, аризаи шахс оид ба супурдани андоз аз даромад ва дигар бойиғариҳо.

ИСТИНТОҚ (ТЕРГАВ) – ғаёлиятест, ки барои аниқ кардани сабаби ягон воқеа ва айбдорон бурда мешавад.

КОДЕКС (лотинӣ) – маҷмӯаи қонуну қоидаҳо оид ба ягон соҳаи ҳуқуқ.

КОНТРОБАНДА – (контр ва бандо) бо роҳи ғайриқонунӣ даровардани мол ба давлат.

КОНСТИТУТСИЯ (лотинӣ) – сохтор, қонуни асосии давлат. Он соҳти иҷтимоию сиёсии давлат, системаи органҳои он, ҳуқуқ ва вазифаҳои шахрвандонро ифода мекунад.

КОНВЕНСИЯ (лотинӣ) – созишнома, яке аз намудҳои шартномаи бисёртарафаи байналмилалӣ.

ЛИТСЕНЗИЯ (лотинӣ) – озодӣ, ҳуқуқ, рухсат додан. Масалан, ҳуҷҷати техникӣ барои ихтироъ, рухсатнома барои машғул шудан бо савдо.

МЕРОС – ба ихтиёри ҳешу табор ва дигарон гузаштани мулк баъди вафоти шахс.

МУЛКИ УМУМӢ – мувофиқи санадҳои қонун мулке, ки ба ду ё аз он бештар нафар тааллуқ дорад.

МУНОСИБАТҲОИ ҲУҚУҚӢ – муносибатҳои иҷтимоие, ки ҳуқуқу вазифаҳои иштирокчиёро муқаррар мекунад ва бо нормаҳои қонун ба тартиб дароварда мешавад.

НОТАРИУС – шахсе, ки ҳаракатҳои нотариалиро ба амал мебарорад, намояндаи давлат.

ОБЛИГАТСИЯ – яке аз намудҳои қоғазҳои қимматбаҳо буда, соҳиби он миқдори пештар муқарраршудан даромади солона мегирад.

ОЗОДИИ ВИЧДОН – ҳуқуқи шахрвандонест, ки мувофиқи он шахс метавонад ба ҳар гуна дин эътиқод намояд ё ба ҳеч ягон дин эътиқод накунад.

ПАРИТЕТ (лотинӣ) – баробарӣ, мутаносибии воҳидҳои пулии давлатҳои гуногун, вазни пул.

ПАТЕНТ – ҳуҷҷати мутлақест, ки барои муддати муайян барон машғул шудан бо ягон намуди ғаёлият дода мешавад.

ПЕНЯ – санқсия, маблағи пардохташаванда барои дар вақташ иҷро накардани ўҳдадорӣ.

ПУРСИШ – воситаи гирифтани нишондод ва эзоҳ аз шахс ҳангоми таҳқиқ ва дар давоми маҷлиси суд.

РЕПЛИКА (лотинӣ) – маънояш такрор мекунам, ҷавоб медиҳам. Луқма партофтан, мулоҳизаи кӯтоҳакак, эътироз, ҷавоб. Масалан, дар ҷараёни суд эътирозҳои байни сафедкунанда ва сиёҳкунанда.

САВГАНД – қасам хўрдан, дар ҳолати тантанавӣ ва расман ваъда додан ба иҷрои қор, содиқ будан.

САНКСИЯ – қабул кардани чораҳои эҳтиётӣ нисбат ба шахси ҳуқуқшикан.

СЕССИЯ (лотинӣ) – маҷлис, машварат, шакли фаъолияти ташкилию ҳуқуқии органҳои ваколатдор.

СУБСИДИЯ (лотинӣ-субсидиум) – ёрдам, расондани ёрдами молиявӣ аз тарафи бучети давлат ба органҳои маҳаллии ҳокимият, шахсони юридикӣ ва ҷисмонӣ.

ТАМАЪГИРӢ – ҳаракати ҷиноятӣ барои ба даст овардани манфиатдории моддӣ, чашмгуруснагӣ.

ТАҲҚИҚ, КОФТУКОВ – маҷмӯи чораву тадбирҳо бароли пайдо кардани шахси айбдори пинҳоншуда, маҳбусе, ки аз ҷазо гурехтааст, шахси бедаракшуда аз тарафи кормандони тергав, мақомоти таҳқиқ ва қорҳои дохила.

ТОРОҶГАРӢ – ташкил кардани ҳучум барои талаву тороҷ кардани молу мулки шахси бегона, шикаст расонидан ба бадан.

ҲУҶҶАТИ ЮРИДИКӢ (ҲУҚУҚӢ) – фармоише, ки аз тарафи органҳои давлатӣ, шахсони мансабдор дар доираи ваколати онҳо бароварда мешавад.

ФАКТҲОИ ЮРИДИКӢ (ҲУҚУҚӢ) – ҳолатҳо, далелҳои, ки ҳуқуқу ўҳдадорихоро ба вучуд меоранд, дигар мекунанд ё бекор менамоянд.

ФАРМОН – ҳуҷҷатест, ки аз тарафи сарвари давлат имзо карда мешавад.

ФАРЗ (арабӣ) – қарз, ўҳдадорӣ, талаб ва нормаҳои динию ҳуқуқие, ки иҷрои онҳо барои ҳамаи мусулмонҳо шарт аст.

ФИРЕБГАРӢ – бо роҳи ҳилаю фиреб бо нияти бад аз худ кардани мулки дигар шахс.

ШАРТНОМА – созишномаи байни ду ва байни бештар аз он шахсон дар бораи ўҳдадориашон оид иҷрои ягон қор, тағйир додан ё бекор намудани он.

ШАХСИ ЮРИДИКӢ (ҲУҚУҚӢ) – субъекти аниқи ҳуқуқҳо ва ўҳдадорихои шахрвандӣ.

ШИРКАТ – ҳамкориҳои чанд нафар бо мақсади ба амал баровардани ягон қор, иттиҳоди рафиқона.

ЭКСПЕРТИЗА – тафтиш карда, омўхта шудани ягон масъала аз тарафи экспертҳо (қоршиносон).

ЭКСТЕРНАТ (лотинӣ) – тартиби муқарраршуда барои супурдани имтиҳонот оид ба қурси таҳсили шахсоне, ки дар муассисаҳои таълим таҳсил накардаанд.

ЭМАНСИПАТСИЯ (лотинӣ) – ҳалос хўрдан аз ҷабру зулм, мутеъгӣ, расидан ба баробарҳуқуқӣ, ба озодӣ баромадан.

ЮРИСТКОНСУЛТ – мутахассис, ҳуқуқшиносе, ки дар корхона ва муассисаҳо барои додани маслиҳатҳои ҳуқуқӣ кор мекунад.

ҚАРОРИ ИЛОВАҒӢ – дар вақти муҳокимаи суд баровардани қарори иловагӣ дар баробари ҳукм.

ҚАСД – яке аз шаклҳои айб. Дар аснои содир кардани он ҷинояткор оид ба ҳаффи иҷтимоӣ доштани кирдорашро идрок кардааст, оқибатҳои зарарноки онро мебинад ва бошууруна ба он даст мезанад.

ҚОНУН – ҳуҷҷати нормативие, ки аз тарафи органи олии ҳокимият мувофиқи тартиби муқарраршуда қабул карда мешавад.

ҲАДЯ – шартнома дар бораи додани мулки шахсии худ барои истифода ба шахси бегона.

ҲАКАМ – бе суд ҳаллу ҷасл кардани ягон низои ду тараф, воситагари ҳолис.

ҲУҚУҚ – низоми қонуну қоидаҳое, ки аз тарафи давлат барои муҳофизат муқаррар карда мешавад.

ҲУҚУҚИ ИНТИХОБОТИ УМУМӢ – низоми ҳуқуқи интихоботӣ, ки баъди расидани ба синну соли қонун муқарраркарда дар интихоботи органҳои ваколатдори ҳокимият ҳуқуқи иштирок кардани шахрвандон.

ҲУКМ – қарори суд дар бораи ҷазо додан ба айбдоршаванда ва сафед кардани он.

ҶАБРДИДА – шахсе, ки бар оқибати кирдори ҷиноӣ зарар дидааст.

ҶАЗО – ҷораҳои маҷбурият, ки аз номи давлат бо ҳукми суд нисбати шахси ҳуқуқро вайронкарда истифода мешавад ва аз ҳуқуқу озодиҳои муайян маҳрум мегардад.

ҶАРИМА – ба миқдори пешбинишуда ситонидани пул ба даромади давлат аз шахси айбдор.

ҶИНОЯТ – кирдорест, ки ба воситаи қонун манъ шудааст, ба ҷазо лоиқ ва аз нигоҳи иҷтимоӣ ҳаракати (ё беҳаракатии) ҳаффнок.

ҶАВОБГАРӢ – ҳолатест, ки шахс барои ҳаракати ношоғии худ маҷбуран ҷавоб медиҳад.

ҶАВОБГАРИИ ЮРИДИКӢ (ҳуқуқӣ) – ба ҷазо кашидан, истифодаи санксия мувофиқи қонун нисбате шахсе, ки қонунро шикастааст.

МУНДАРИҶА

Нишондодҳои умумӣ оид ба истифода аз китоби дарсӣ.....	3
<i>Мавзӯи 1. Республикаи Ўзбекистон – давлати мустақил</i>	4

БОБИ I

ШАХС, ЧАМЪИЯТ ВА ДАВЛАТ

<i>Мавзӯи 2. Шахс</i>	10
<i>Мавзӯи 3. Чамъият</i>	15
<i>Мавзӯи 4. Давлат</i>	20
<i>Мавзӯи 5. Вазифаҳои давлат</i>	25
<i>Мавзӯи 6. Шакли идоракунии давлат</i>	30
<i>Мавзӯи 7. Шакли сохти давлатӣ</i>	35
<i>Мавзӯи 8. Тартиботи (режими) сиёсӣ. Органҳои давлатӣ.</i> Механизми давлатӣ	40
<i>Тестҳои намунавӣ оид ба боб</i>	46

БОБИ II

ЧАМЪИЯТИ ШАҲРВАНДӢ ВА ДАВЛАТИ ҲУҚУҚӢ

<i>Мавзӯи 9. Чамъияти шаҳрвандӣ</i>	48
<i>Мавзӯи 10. Давлати ҳуқуқӣ</i>	53
<i>Тестҳои намунавӣ ба боб</i>	58

III ВОВ

ТАШКИЛ КАРДАНИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТӢ ДАР РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН

<i>Мавзӯи 11. Идоракунии давлатӣ дар Республикаи Ўзбекистон</i>	60
<i>Мавзӯи 12. Президенти Республикаи Ўзбекистон</i>	65
<i>Мавзӯи 13. Органи қонунгузорию Республикаи Ўзбекистон</i>	70
<i>Мавзӯи 14. Органҳои ҳокимияти иҷроияи Республикаи Ўзбекистон</i>	75
<i>Мавзӯи 15. Низомии суд дар Республикаи Ўзбекистон</i>	80
<i>Тестҳои намунавӣ ба боб</i>	86

БОБИ IV

АХЛОҚ ВА ҲУҚУҚ. МУНОСИБАТҲОИ ҲУҚУҚӢ

<i>Мавзӯи 16. Ахлоқ ва ҳуқуқ.....</i>	<i>90</i>
<i>Мавзӯи 17. Нормҳои ҳуқуқ.....</i>	<i>95</i>
<i>Мавзӯи 18. Соҳаҳои ҳуқуқ.....</i>	<i>100</i>
<i>Мавзӯи 19. Муносибатҳои ҳуқуқӣ.....</i>	<i>105</i>
<i>Мавзӯи 20. Манбаъҳои қонунҳои Республикаи Ўзбекистон</i>	<i>110</i>
<i>Мавзӯи 21. Шуури ҳуқуқӣ ва маданияти ҳуқуқӣ</i>	<i>115</i>
<i>Тестҳои намунавӣ ба боб</i>	<i>121</i>

БОБИ V

ҲУҚУҚШИКАНӢ ВА ҶАВОБГАРИИ ҲУҚУҚӢ

<i>Мавзӯи 22. Ҳуқуқшиканӣ</i>	<i>124</i>
<i>Мавзӯи 23. Ҷавобгарии ҳуқуқӣ</i>	<i>129</i>
<i>Мавзӯи 24. Органҳои давлатии муҳофизати ҳуқуқ.....</i>	<i>134</i>
<i>Мавзӯи 25. Вазорати адлия. Адвокатура ва идораҳои нотариалӣ.....</i>	<i>140</i>
<i>Мавзӯи 26. Қувваҳои Мусаллаҳ ва тарбияи ҷавонон дар рӯҳи ҳарбию ватанпарварӣ.....</i>	<i>146</i>
<i>Тестҳои намунавӣ ба боб</i>	<i>152</i>

БОБИ VI

ҲУҚУҚҲО ВА ВАЗИФАҲОИ БА ВОЯ НАРАСИДАГОН

<i>Мавзӯи 27. Ҳуқуқҳои ба воя нарасидагон дар қонунгузории шахрвандӣ</i>	<i>154</i>
<i>Мавзӯи 28. Ҳуқуқу вазифаҳои ба воя нарасидагон дар қонунгузории ҷиноӣ.....</i>	<i>159</i>
<i>Мавзӯи 29. Ҳуқуқу вазифаҳои ба воя нарасидагон дар қонунгузории оила</i>	<i>164</i>
<i>Мавзӯи 30. Ҳуқуқҳои шахсони ба воя нарасида дар қонунҳои оид ба меҳнат</i>	<i>169</i>
<i>Тестҳои намунавӣ ба боб</i>	<i>175</i>
<i>Илова: Ҳуқуқ ва ӯҳдадорӣҳои шахсони ба воя нарасида</i>	<i>178</i>
<i>Масъалаҳо оид ба «Асосҳои давлат ва ҳуқуқи Ўзбекистон»</i>	<i>181</i>
<i>Луғати эзоҳии баъзе истилоҳҳои юридикӣ</i>	<i>185</i>

К-21

Асосҳои давлат ва ҳуқуқи Ўзбекистон: барои
синфи 8-ум / Гурӯҳи муаллифон; Мухаррирони масъул:
З. Исломов. _____. — Т: “_____”, 2019 – 192 с.

**OMINA ABDURAHIMOVNA KARIMOVA
NARGIZA QAMARITDINOVNA ISMATOVA
SHUHRATBEK ERGASHEVICH SARIQOV
OMINA ERGASHEVNA AMANOVA**

O‘ZBEKISTON DAVLATI VA HUQUQI ASOSLARI

*O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi
umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 8- sinfi o‘quvchilari
uchun darslik sifatida tavsiya etgan*

“Huquq va Jamiyat”

Toshkent – 2019

Тарчимон	Ш.Салимов
Мухаррир	Қ.Эўонкулов
Мухаррири техникӣ	
Саҳифабанд	Д.Искандарбеков
Мусахҳах	К.Акбарова

Ба чопаш иҷозат дода шуд _____.2019. Андозаи 70х90 1/16, гарнитурани «Times New Roman» Кегли 12,5; 11,0-и шпондор. Қоғази офсет. Чопи офсет. Қузьи чопии шартӣ 11,70. Қузьи нашруву ҳисобӣ 12,5. Ададаш _____ нусха. Супориши № _____.

Чадвали нишондиҳандаи ҳолати китоби ба иҷора додашуда

T/p	Ному насаби хонанда	Соли хониш	Ҳолати китоб ҳангоми гирифтани	Имзои раҳбари синф	Ҳолати китоб ҳангоми супоридан	Имзои раҳбари синф
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Китоби дарсӣ ба иҷора дода шуда, дар охири соли хониш чадвали болоӣ аз тарафи раҳбари синф дар асоси меъёрҳои зерин пур карда мешавад:

Нав	Ҳолати китоби дарсӣ ҳангоми бори аввал супоридан.
Хуб	Муқовааш бутун, аз қисми асосии китоби дарсӣ ҷудо нашудааст. Ҳамаи ҷарағонҳо ҳафт, надаридаст, ҷудо нашудааст, дар саҳифаҳо навишт ва хатҳо нест.
Қаноатбахш	Муқова қатъ шудааст, қаноатбахш қотида, яқинд хатҳо қотида, ҳолати аз қисми асосӣ ҷудошавӣ дорад, аз тарафи истифодабаранда қаноатбахш таъмир шудааст. Ҷарағонҳо ҷудошуда аз нав таъмир гашта, дар баъзе саҳифаҳо хат қотида шудаанд.
Ғайриқаноатбахш	Муқова хат қотида шудааст, даридаст, аз қисми асосӣ ҷудо гаштааст ё қи умуи нест, ғайриқаноатбахш таъмир шудааст. Саҳифаҳо дарид, ҷарағон намерасанд, хат қотида, ранг карда шудааст, китоб барқарор карда намешавад